

**С. АНВАРӢ, А. МИРЗОЕВ,  
А. ФАФФОРОВ**

# ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

**Китоби дарсӣ барои хонандагони  
синфи 6-уми муассисаҳои  
таҳсилоти миёнаи умумӣ**

**Нашри чорум**

**Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2020**

**УДК 373.167.1.**

**ББК 81.2 точик Я 72+7Н.261.4**

**А - 61**

**А - 61.** Анварӣ С., [Мирзоев А.,] Faффоров А. **Забони тоҷикӣ.**  
Китоби дарсӣ барои синфи 6-ум. – Душанбе: Маориф, 2020.  
– 232 с.

*Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиши кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.*

### **Ҷадвали истифодаи китоб**

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

## ДАР СИТОИШИ КИТОБ

Биқун з-ин корхона дар кутуб рӯй,  
Хиёли хешро дех бо кутуб хӯй.

Зи доноён бувад ин нукта машҳур,  
Ки дониш дар кутуб, доно-ст дар гӯр.

Аниси кунчи танҳоӣ китоб аст,  
Фурӯги субҳи доноӣ китоб аст.

Бувад бемузду миннат устоде,  
Зи дониш баҳшадат ҳар дам кушоде.

Надиме, мағздоре, пӯстпӯше,  
Ба сирри кор гӯёе, ҳамӯше.

Дарунаш ҳамчӯ ғунча аз варак пур,  
Ба қимат ҳар варак з-он як табак дур.

*Абдурраҳмони Ҷомӣ*

Талаби илм кунед, зоро ки илм соҳиби худро қодир ба  
ташхиси хуб аз бад менамояд.

«Наҳҷ-ул-ҳидоя»



## ПИРОМУНИ АРЗИШИ ЗАБОН ВА СУХАН

*1. Ии байтҳоро аз ёд кунед ва оид ба мазмуни онҳо фикри худро бигӯед:*

Сухан монад андар чаҳон ёдгор,  
Сухан беҳтар аз гавҳари шоҳвор.

\*\*\*

Сухан бех, ки вайрон нагардад сухан,  
Чу аз барфу борон саройи куҳан.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Зи ҳар як забон ҳар кӣ оғаҳ бувад,  
Забонаш зи байфора қӯтаҳ бувад.

*Низомии Ганҷавӣ*

Ба шамшери забон марди суханвар  
Кунад олам мусаххар чун Сикандар.

*Ҳоҷӣ Ҳусайнӣ Кангуртӣ*

? Гавҳар бо кадом калимаҳо ҳаммаъност?  
Мурод аз саройи куҳан гуфтан чист?

## ШОГИРДОНИ МЕХРУБОН!

Соли нави хониш фаро расид. Шумо дар баробари дарсҳои дигар аз забони тоҷикӣ низ сабақ мегиред. Набояд фаромӯш кард, ки ҳеч чиз дар олам муқаддастар ва азизтар аз забон нест. Инсон бо забони ширину гуворои худ аз тамоми ҷонварон фарқ меқунад. Забон ва сухан давраҳоро бо ҳам пайванд месозанд ва дар инкишофи илму дониш ва пешрафти ҷамъият аҳаммияти бузург доранд. Махсусан, саҳми забони модарии мо дар ривоҷу равнақи фарҳанги ҷаҳонӣ беандоза аст. Шоирон ва олимони тавоно, чун Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Закариёи Розӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Ҳусрав, Умари Ҳайём, Ҷалолиддини Балхӣ, Саъдии Шерозӣ,

Камоли Хучандӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил, Аҳмадмаҳдуми Дониш, Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва садҳо адиби дигар бо ин забон осори ҷовидонӣ оваридаанд, ки имрӯз мояи ифтихори мо мебошанд.

Забони модарии мо, ки тоҷикӣ аст, дар замони пеш бо номҳои форсӣ ва дарӣ шуҳрати зиёд доштааст. Калимаҳои форсӣ, дарӣ, тоҷикӣ номҳои як забонанд.

Ачдоди мо таърихи дуру дарозеро аз сар гузаронидаанд ва дар натиҷа забони мардуми Эрон форсӣ, Афғонистон дарӣ ва мардуми Тоҷикистон тоҷикӣ ном гирифтааст. Тоҷикон ва афғонҳову эрониҳо ҳангоми гуфтугӯ якдигарро нағз мефаҳманд ва мақсади худро баён карда метавонанд. Аз ин рӯ, дар китобу мачаллаҳо ва ҳафтаномаву рӯзномаҳо, ҳар ҷо ки забони форсӣ (шакли дигари он порсӣ) ва дарӣ омада бошад, мо бояд бидонем, ки муроду мақсад тоҷикист ва ҳар ҷо ки забони тоҷикӣ навишта бошанд, бояд бифаҳмем, ки ҳадаф форсӣ ва дарӣ аст.



---

**ШАРХ.** Калимаҳои **мақсад**, **мурод**, **ҳадаф** дар ҷумла ё дар матн як маъно – **орзуро** мефаҳмонанд.

---

**2. Шеъри зеринро бихонед ва аз ёд бикунед:**

Қанд чӯйӣ, панд чӯйӣ, эй ҷаноб,  
Хар чӣ мечӯйӣ, бичӯ.  
Бекарон баҳрест, гавҳар беҳисоб,  
Хар чӣ мечӯйӣ, бичӯ.  
Форсӣ гӯйӣ, дарӣ гӯйӣ варо,  
Хар чӣ мегӯйӣ, бигӯ.  
Лафзи шеъру дилбарӣ гӯйӣ варо,  
Хар чӣ мегӯйӣ, бигӯ.  
Баҳри ман танҳо забони модарист,  
Ҳамҷушири модар аст,  
Баҳри ӯ ташбехӣ дигар нест, нест,  
Чунки меҳри модар аст.  
З-ин сабаб чун шӯхӣ дилбарам  
Дӯст медорам варо,  
Чун навозишҳои гарми модарам  
Дӯст медорам варо.

*Муъмин Қаноат*

? Мақсади шоир аз **форсӣ** ва **дарӣ** гуфтан кадом забон аст? Шакли пурраи калимаи **варо** чӣ гуна аст? Барои чӣ шоир **варо** гуфтааст?

Δ Шоир забони модариро ба чӣ монанд кардааст?

---

**ШАРХ.** Бубинед, ки адиби Афғонистон Мойили Ҳиравӣ дар бораи забони тоҷикӣ, форсӣ ва дарӣ чӣ гуфтааст:

«Забони форсӣ, тоҷикӣ, дарӣ танҳо дар лаҳҷаи худ фарқи ҷузъӣ дорад ва ба аҳли забон фаҳми он мушкил нест. Ин забон аз басо забонҳои олам таълифоти зиёд ва шуарои зиёд

дорад ва бояд бо ин забон болид, нозид. Забони точикӣ за-  
бони дарист ва забони дарӣ забони форсист».

? Калимаҳои **болид** ва **нозидро** боз бо кадом шакл истифода  
кардан мумкин аст?

Δ Муродифҳои (синонимҳои) ин калимаҳоро бигӯед.

## §1. ТАКРОРИ ДАРСҲОИ СИНФИ V ФОНЕТИКА

3. Калимаҳои зеринро бо тартиби алифбо бинависед:

Юсуф, шараф, андеша, дониш, жарф, комёб, сафед,  
Эрон, ҳангом, Офтоб, зебо, рафтор, файз, умед, чехра, ях-  
дон, қиёфа, ҷаҳон, таманно, хурсанд, бостон, вафо, ёр, им-  
дод, уҳдабаро, пазмон, машварат, гулдаста, ғазал, наргис,  
лафз.

? Бо тартиби алифбо навиштани номҳо чӣ аҳаммият дорад?  
Чаро калимаҳои **Юсуф**, **Эрон**, **Офтоб** бо ҳарфи калон навишта  
шудаанд?

Δ Бо муродифҳои калимаи «лафз» мисол биёред.

4. Ба имлои калимаҳои зерин таваҷҷӯҳ кунед:

муҳра	гуруҳ	шуъба	бӯй
муҳтоҷ	андуҳ	шуъла	рӯй
муҳсин	анбӯҳ	муътадил	ҷӯй
кӯҳ	шукӯҳ	муътабар	сӯй
муҳлат	маҷруҳ	муъмин	мӯй
шуҳрат		муъчиза	шӯй
туҳфа		мавзӯъ	гӯй
куҳна		шурӯъ	кӯй
сӯҳбат		тулӯъ	

Δ Имлои ҳарфи ӯ-ро дар калимаҳои мазкур бифаҳмонед. Бо калимаҳои **мӯй**, **рӯй**, **бӯй**, **ҷӯй** ибора бисозед.

**5. Матни зеринро бихонед, калимаҳои ишоратишударо нависед ва ба ҷойи ҳарфи аввали онҳо ҳарфе гузоред, ки маъни калима тағйир ёбад:**

## ДАРАХТ

Ту қомати баланди таманнойӣ, эй **дарахт**,  
Ҳамвора хуфтааст дар оғӯшат осмон.  
Болой, эй дараҳт!  
Дастат **пур** аз ситораву ҷонат пур аз баҳор,  
Зебой, эй дараҳт!  
Вақте ки бодҳо  
Дар баргҳои дарҳами ту **лонга** мекунанд,  
Вақте ки бодҳо  
Гесуи сабзфоми туро **шона** мекунанд,  
Фавғой, эй дараҳт!...  
Чун бо ҳазор ришта ту бо **ҷони** хокиён  
Пайванд мекунӣ,  
Парво мақун зи **раъд**,  
Парво мақун зи **барқ**, ки барҷоӣ, эй дараҳт!...

*Сиёвуши Касроӣ*

? **Барҷоӣ** чӣ маънӣ дорад? Вазифаи ӯ дар ин калима аз чӣ иборат аст?

Δ Калимаҳои **ҷой**, **пой**, **ҷой**, **сарой**, **тойро** дар ибора биёред.

**6. Матни якумро бинависед ва вазифаи овози садоноки **и-ро** дар ибораҳои ишоратишуда бигӯед. Шеърро аз бар қунед. Галатҳои имлоии матни дуюмро ислоҳ қунед:**

Дар **рӯйи ҳаво** турна қатор аст, бубинед,  
Ин болу пари ҳусни **баҳор** аст, бубинед.  
Абри гузарон **боги шуқуфони Хӯҷанд** аст,  
Ё пуштаи **гулҳои Ҳисор** аст, бубинед...

*Гулназар*

Дил наёромад зи гуфтори дурӯғ,  
Обу равған ҳеч н-афрӯзад фурӯғ.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

? Талаффузи овозҳои ӯ ва у дар калимаҳои **рӯй**, **турна**, **хусн**,  
гузарон, шукуфон, Хучанд, пушта, гул магар якранг аст? Дар  
ҷуфти муродифии **булу пар** у чӣ вазифа дорад?

Δ Овозҳои **й**, **и**, **ӣ**-ро шарҳ дихед.

**7. Матнҳои зеринро бихонед, ба маънои калимаҳои ишоратиуда эътибор дихед ва берун аз матн онҳоро бо ҳарфи **ъ** биёред:**

Макун **бад**, ки бинӣ ба фарҷом бад,  
Зи бад гардад андар ҷаҳон ном бад.  
Нагирад туро даст ҷуз некувӣ,  
Гар аз марди доно сухан бишнавӣ.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

**Ало**, эй тӯтии гӯёи асрор,  
Мабодо холият шаккар зи минқор!  
*Хоғизи Шерозӣ*

**Сурати** зебои зоҳир ҳеч нест,  
Эй бародар, сирати зебо биёр...  
*Саъдии Шерозӣ*

Димна гуфт:

– Агар ман аз хидмати **Шер** баромада, ба гӯшае нишинам ва аз сұхбати ту фоида бардошта, хилватнишин гардам, чӣ бошад?

Калила гуфт:

– Худо нигаҳ дорад, ки ман дигар бо ту сұхбат дошта бояшам ё ба рафоқати ту майл кунам. Ман ҳамеша аз ҳамсоягии ту тарсон будам, чунки уламо гуфтаанд: «Аз сұхбати ҷоҳилу фосиқ парҳез бояд кард ва ба хидмати оқилу порсо камар бояд баст».

*Ҳусайн Вонзи Кошифӣ*

? Ъ чӣ гуна ҳарф аст? Чаро калимаҳои **Димна** ва **Шерро** бо ҳарфи  
калон навиштаанд?

**8. Дуруст навиштани ин калимаҳоро ёд бигиред:**

дурусттар	панҷоҳсола	мақсад
пасттар	ҳамроҳ	мағфират
баландтар	дастгоҳ	вақт
бадтар	асбоб	сабад
дастгир	касб	калид
хафтсад	якҷо	

? Калимаҳои мазкур ҳангоми талаффуз ба қадом тағйироти  
овозӣ дучор мешаванд?  
Мисоли дигар оварда метавонед?  
Δ Муродифҳои калимаи **рафоқатро** номбар кунед.

**9. Ба имлои калимаҳои *анбур*, *занбӯр*, *танбӯр*, *танбех*, *чанбар*,  
*анбар*, *анбор*, *шанбе*, *манбаъ*, *пунба*, *гунбад* (гунбаз), *дунбол*,  
*чунбидан* эътибор дихед ва бо онҳо мисол биёред.**

? Бигӯед, ки **пунба** чӣ маънӣ дорад?

**10. Калима ва ибораҳои зерро бинависед ва имлои ҳамсадоҳои  
шаддаро ба хотир гиред:**

барра, арра, аввал, Аллоҳ, аммо, иттифоқ, албатта, пурра, зарра, лаззат, шиддат, миннат, наққош, муваффақият, таваллуд, табассум, ташаккур, таҳаммул, тараннум, мухаммас, мубаддал, муқаррар, таваккул, музaffer, таманно, маҳалла (маҳаллӣ), миллион, комиссия, тонна, зидди душман, ҳалли масъала, фанни риёзӣ, хатти хуб

? Ин ҷо қадом калимаҳои русӣ намуна оварда шудаанд? Чаро  
мо дар гуфтор ва навиштор онҳоро ба кор мебарем?  
Δ Калимаҳои **муқаддас**, **табиӣ**, **риёзӣ** ва **пуршиддатро** ба ҳичо  
чудо кунед.

**11.** Шеъри зеринро бихонед ва сабаби аз таркиби бандаки хабарии **аст** (дар калимаҳои **маъвост** ва **овост**) афтодани ҳарфи **а**-ро бигӯед:

Ҳар гаҳ он зоф мекашад ово,  
Ояд овои ў бад-ин маъво,  
То маро чойи будан ин маъвост,  
Гӯши ман бар садои он овост.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

**12.** Шеъри зеринро бихонед ва бигӯед, ки дар калимаҳои ишоратшууда чӣ гуна дигаргуниҳои овозӣ рӯй додааст?

### ҚАСИДАИ ОБ

Дарёб, ки мо зодаи сайёраи обем,  
Дар рӯйи заминем, vale пораи обем.

Обу гили мо бофтаи хоҳиши дарёст,  
Тавҳидгари маҷмааи бораи обем.

Азбаски баландему зулолему гуҳарнок,  
Дар олами дарё ҳама **истораи** обем.

Мо дар бари ҳар пайраҳаи дашту биёбон  
Бар ҳамсафарон дастаи **фаввораи** обем.

Ин даҳр саропо ҳама дарёи хаёл аст,  
Оlam тану дарё дилу ангораи обем...

Мо барқи нигоҳему замин дидай **обист**,  
Сӯйи фалаки сӯхта **наззорай** обем.

Ҳар қатраи дарёи равон аст **муқаддас**,  
Мо саҷдагари маъбади сайёраи обем.

*Сафармуҳаммад Айюбӣ*

? Дар калимаҳои **дарёб**, **обем** ва **дарё** кадом ҳичо бо зада талафуз мешавад?

Δ Дар мавзӯи «Аҳаммияти об» нақл нависед.

## §2. АЛОМАТҲОИ КИТОБАТ ДАР ҶУМЛАҲОИ СОДА ВА МУРАККАБ

13. *Матни зеринро бихонед ва аломатҳои китобатро шарҳ дижед:*

### ЧАШНИ МЕҲРГОН

Фаридун дар сари моҳи Меҳр тоҷ бар сар ниҳод, подшоҳ шуд. Ҳалқ ўро сарнагункунандай шоҳи ситамгар ва озод-кунанда аз салтанати бегонагон медонист, бинобар ин ба подшоҳияш хушнуд шуд ва таҳнияташ кард.

Ба ёди ғалаба бар истилогарон ва озод шудани кишвар аз ситамгарони аҷнабӣ рӯзи таҳтнишинии Фаридун – сари моҳи Меҳр рӯзи муборак дониста шуд. Аз он баъд ҳар сол сари моҳро бо номи Меҳргон ҷаши гирифта, дар он рӯз гулханҳо меафрӯҳтанд.

*Сотим Улугзода*

? Таркиби **аз он баъдро** чӣ гуна тафийр додан мумкин аст?

Δ Муродифи қалимаҳои **ситамгар**, **салтанат**, **хушнуд**, **ғалаба**, **кишвар**, **гулханро** биёбед ва бинависед.

14. *Ҳангоми хондани матни зерин ба мавқеи аломатҳои китобат эътибор дижед:*

### БОДО МУБОРАК!

Ҷаши Истиқлоли мо бодо муборак, дӯстон!

Бахти мо, иқболи мо бодо муборак, дӯстон!

Сарвари мо тоҷи ваҳдат бар сари тоҷик монд,  
Тоҷи зарринҳоли мо бодо муборак, дӯстон!

Модари мо шод гашту шод шуд атфоли мо,  
Ҳандаи атфоли мо бодо муборак, дӯстон!

Ҷаши Сомонӣ, ки пайки соли сулҳу дӯстист,  
Соли некӯфоли мо бодо муборак, дӯстон!

Чашни давлатдории мо рамзи истиқоли мост,  
Рамзи истиқоли мо бодо муборак, дўстон!

Чашни Истиқоли мо бодо муборак, дўстон!  
Бахти мо, иқболи мо бодо муборак, дўстон!

Ҳақназар Ғойиб

? Дар матн кадом аломатҳои китобат истифода шудаанд?  
Δ Сабаби истифодаи онҳоро бигӯед.

**15. Шеърҳоро бихонед ва сабаби гузоштани сенуқта, вергул ва нуқтаро бигӯед:**

...Солҳо рафтанд, даврон шуд дигар,  
Қомати фарзанди инсон шуд дигар.  
Дар миёни мамлакатҳо, қитъаҳо  
Одамон доранд акнун рафтую.  
Танг шуд мағҳуми дурӣ дар лугат,  
Роҳ ҳам кӯтоҳ шуд чандин карат...

*Мирзо Турсунзода*

## ДУШАНБЕ

Ту шаҳри нуру имонӣ, Душанбе,  
Маро беҳтар ту аз ҷонӣ, Душанбе.  
Фуруби моҳу хуршедат гуворо,  
Фурӯги шавкату шонӣ, Душанбе.  
Мазори мири Сомон дар Бухорост,  
Мақоми Оли Сомонӣ, Душанбе.  
Ба мижгонам бирӯбам хоки роҳат,  
Қадамчои бузургонӣ, Душанбе.  
Суруди ишқ ҳонад оби Варзоб,  
Ту паймонро нигаҳбонӣ, Душанбе.  
Фидои ҷойгоҳи бемисолат,  
Таманни азизонӣ, Душанбе.  
Ба ҳар ҷо меравам, ёди ту бар сар,  
Ту мероси ниёғонӣ, Душанбе.

Ба иқболу ба истиқболи точик  
Ҳамеша човидон монӣ, Душанбе.

*Мехринисо*

Δ Номҳои ҷуғрофии матнро муайян кунед.

**16. Матни зеринро бинависед ва дар он аломатҳои китобатро гузоред. Ба имлои қалимаҳо низ аҳаммият дигаред:**

На танҳо дар гӯшаву канори Ҳурросон балки аз Мовароуннаҳру Туркистон Эрону Озарбойҷон Ироқу Рум ҳам мардум ба даргоҳи Абдурраҳмони Ҷомӣ рӯ меоварданд

Дафъае Фазлуллоҳ Ҷамолӣ ном шоире аз Ҳинд ба зиёрати Ҷомӣ омада буд Дар маҷлиси аввалин ӯ дар боло нишаст Чун вай дар либосҳои ҷанда буд ба яке аз амалдорони вақт Амир Ҷалоир бад расид Гуфт

Миёни туви саг чӣ фарқ аст

Ҷамолӣ гуфт

Як ваҷаб

Ҷомӣ аз тарзи баёни ӯ мутааҷҷиб шуд ва пурсид...

Кистӣ ва аз кучоӣ

Ҷавоб дод

Фақирам ва аз хоки Ҳинд мерасам

Ҷомӣ боз пурсид...

Магар ҳудат Ҷамолӣ нестӣ

Гуфт

Ҳастам

Ҳар ду аз ҷо барҳостанд ва оғӯш кушода воҳӯрӣ карданд

*Аълоҳон Афсаҳзод*

? Маънои «мутааҷҷиб шуд»-ро боз чӣ гуна ифода кардан мумкин аст?

Δ Тартиб додани ин гуна матнро машқ кунед.

## §3. АЛОМАТИ ТИРЕ ВА НОХУНАК ДАР НУТҚИ АЙНАН НАҚЛШУДА

17. *Матни зеринро бихонед ва сабаби гузоштани аломати нуқта ва тиреро шарҳ дижед:*

Подшоҳ амр кард, ки туро ба роҳи Бухоро фиристам, то ки роҳро ба араб бибандӣ. Қабул?

Виркан аз ҷой ҷаста, ба по хест:

– Фармон мебарам! – гуфт ва пурсид:

– Лашкари араб чӣ қадар бошад?

Наҳустпаҳлавон бо як навъ лаҳни танбеҳомез гуфт:

– Магар паҳлавон, марди майдон шумораи душманро мепурсад?

*Сотим Улугзода*

? Аломати тире ба чӣ ишора мекунад?

Аз мазмуни матн чиро фахмидед?

Δ Муродифҳои таъбири «**фармон мебарам**»-ро бинависед.

18. *Матни зеринро бинависед, ҳангоми навиштан дар он аломати тиреро бамавқеъ гузоред:*

Искандари Мақдунӣ яке аз кордоронро аз амале шариф азл кард ва амале ҳасис ба вай дод. Рӯзе он мард ба назди Искандар даромад.

Гуфт:

Чӣ гуна мебинӣ амали хешро?

Гуфт:

Зиндагонии подшоҳ дароз бод, на мард ба амал бузургу шариф гардад, балки амал ба мард бузургу шариф шавад. Бар ҳар амале, ки ҳаст, некусиратӣ мебояд ва инсоғу дод.

Искандарро хуш омад, амали вайро ба вай боз дод.

### ҚИТЪА

Боядат мансаби баланд, бикӯш,

То ба фазлу ҳунар кунӣ пайванд.

На ба мансаб бувад баландии мард,

Балки мансаб шавад ба мард баланд.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

? «Амале шариф» ва «амале хасис» бо ҳам чӣ гуна муносибати маънӣ доранд?

Мурод аз истифодаи калимаи «кордорон» чист?

Δ Агар дар бораи адлу инсоф шеъре ё ҳикояте бидонед, бигӯед.

**19. Ҳикояти зеринро бихонед ва ба мавқеи аломати баён ва нохунак таваҷҷӯҳ қунед:**

Ба пеши пойи аскарбача пойандоз густарда ба даргоҳи падараш роҳнамоӣ карданд. Модар, бародар, хоҳар, ҳамсоягон ва хешон ба сари ўтанга ва шириниҳо пошиданд. Он лаҳзаҳо ҳавлии амаки Раҳмон аз омадани писара什 нур мегирифт. Қомати падару модари Эмомалӣ бардошта мешуд.

Эмомалӣ чомадони худро кушода, рӯймоли гулдореро, ки ҳадя оварда буд, ба сари модар андохт. Модар онро ба ҷашмонаш молида гуфт: «Илоҳо барака ёбӣ, бачам. Очат садқа... Илоҳо шуҳрату камол ёбӣ. Илоҳо адлу эҳсон насибат шавад.»

Баъди он ки аскарбача барги сабзи овардаашро ба падар, бародар, хоҳар ва хешу ақрабояш як-як тақсим кард, падар ба ў масруона нигариста гуфт: «Сиҳату саломат баргаштани ту барои мо-сад давлат. Омадани ту тухфайи аз ҳама олӣ аст. Мо дигар аз бобати ту хотирчамъем. Ҳурсандем, ки амру иззати Ватанро сарбаландона ба ҷо оварда, ҳалол хизмат карда омадӣ, бачам. Хизмати ватан, субот ва ҷавонмардӣ раҳмони хайр аст ва хайр раҳмони биҳишт аст. Ман ба ту пул мефиристам, ки муҳтоҷӣ накашӣ, ту бошӣ, як гала савғотиро бардошта омадӣ»

Султони Мирзошоҳ  
Шодон Ҳаниф

? Бигӯед, ки чӣ гуна суханро дар нохунак мегиранд? Ба ин матн чӣ ном мондан мумкин аст?

**20. Матни зеринро бинависед, ҳудуди сухани гӯянда ва нутқи айнан нақлиударо муайян қунед:**

Рӯбоҳеро сагони шикорӣ таъқиб мекарданд. Рӯбоҳ босуръат медавид, то ки наздики чӯбфурӯше расид. Рӯбоҳ аз чӯбфурӯш дархост кард, ки ӯро дар чое пинҳон кунад. Чӯбфурӯш гуфт. Хонаи худам дар ихтиёри шумост. Шумо метавонед, дар ин чо пинҳон шавед. Рӯбоҳ дар хонаи чӯбфурӯш пинҳон шуд. Вақте ки марди шикорҷӣ бо сагҳояш расид ва аз ӯ суроги рӯбоҳро пурсид, чӯбфурӯш бо овози ба-ланд гуфт. Ман дар ин чо ҳеч рӯбоҳе надидаам. Вале дар айни замон чанд маротиба ба тарафи хонаи худ ишора кард ва бо ишора фаҳмондан хост, ки рӯбоҳ дар хона пинҳон шудааст. Марди шикорҷӣ аз ишораи ӯ чизе нафаҳмид ва рафт. Вақте ки шикорҷӣ дур шуд, рӯбоҳ аз хона баромаду ба чӯбфурӯш эътибор надода ба роҳи худ равон шуд. Чӯбфурӯш ба рӯбоҳ гуфт, эй ноинсоф, ман ҳаёти туро харидам, аммо ту ташаккур нагуфта, бо беэътиной аз ман дур мешавӣ. Рӯбоҳ гуфт. Ман ба ту самимона ташаккур мегуфтам, агар гуфтор ва кирдори ту ягона мебуд.

? Сухани гӯяндаро дар байн ва охири нутқи айнан нақлшуда овардан мумкин аст?

Чумлаи «**Ман ҳаёти туро харидам**»-ро чӣ гуна мефаҳмедин? Оё «**ҳаёт**»-ро харида мешавад?

Δ Шарҳи таркибҳои «**таъқиб мекарданд**», «**дархост кард**» ва «**бо беэътиной**»-ро дар дафтар бинависед.

**ШАРҲ.** Аломати тире ва нохунак бештар дар матнҳое меоянд, ки мазмуни гуфтугӯйи байни ду ё якчанд касро дар бар бигиранд. Гуфтугӯ ё суҳбатеро, ки бо ин тартиб сурат мёёбад, **муҳовара** ё **муколама** мегӯянд. **Муҳовара** калимаи арабӣ аст ва маънои **бо яқдигар сухан гуфтан, гуфтугӯ (кардан)**-ро дорад.

Калимаи юнонии **диалог**, ки аз ҷузъҳои **дия**, яъне ду, **логос**, яъне **сухан** («dialogos – гуфтугӯ») иборат аст, аз ҷумла, дар забонҳои русӣ ва англисӣ ҳамин мағҳумро баён мекунад. Ин ҳикояти Убайди Зоконӣ намунаи чунин матн аст:

Шахсе меҳмонеро дар зерхона хобонда, ними шаб садои хандаи вайро дар болохона шунид. Соҳиби хона пурсид:

– «Дар он чо чӣ мекунӣ?»

Гуфт: «Дар хоб ғалтидаам».

Гуфт: «Мардум аз боло ба поин ғалтанд, ту аз поин ба боло ғалтидӣ?»

Гуфт: «Ман ҳам ба ҳамин меҳандам».

---

**21. Монанди матнҳои боло дӯ матн тартиб бидиҳед, ки дар онҳо аломатҳои тире ва нохунақ истифода шуда бошанд.**

## §4. НАВЪҲОИ КАЛИМА АЗ РӮЙИ МАҶНО

**22. Матни зеринро бихонед ва қалимаҳоро аз рӯйи маҷно ба гурӯҳҳо ҷудо кунед:**

### КАЮМАРС

Дар қадимтарин ривоятҳои аҷоди мо – қавму қабилаҳои Бохтария, Суғд, Эронзамини бостонӣ чунин омадааст, ки инсонҳо нахуст дар ҷангалҳо мезистаанд, ҳӯрокашон меваҳои ёбӣ, пӯшокашон барги дараҳтон будааст, на киштукорро медонистаанд ва на шикорро.

Як вақт аз байнашон Каюмарс ном марди доное баромада, ба онҳо шикори ҷонваронро ёд додааст.

Каюмарс ойини подшоҳиро ба ҷаҳон овард ва нахустин подшоҳ ӯ шуд. Бохирад марде буд, ақли ҷӯяндаву оғаранде дошт. Аз санг ва ҷӯб олатҳои буррандаву шикофанд тарошида, ба воситаи онҳо ба шикори ҷонварон пардоҳт. Дар ҷангалзору кӯҳсорон дарандоу ҷаравандаро ғаровон буд.

Каюмарс мақомгоҳашро аз ҷангалзор ба кӯҳсор кӯҷонида, пойтаҳти худро дар ин ҷо устувор кард.

Мардумон ҷун шикорро ёд гирифтанд, ба ҳӯроквориашон гӯшт зам шуд, машаққати пайдо кардани ҳӯрок қадаре осонтар гардид...

Сотим Улугзода

**23. Китобҳои лугатро номбар биқунед ва аҳаммияти онҳоро бигӯед.**

? Калимаҳое, ки маъни мустақил надоранд, чӣ вазифаро адо мекунанд? Маъни калимаҳои «**фарҳанг, тамаддун, санъат ва мачалла**»-ро аз китобҳои лугат биёбед ва бинависед.

**24. Матнҳои зеринро бихонед ва ибораҳои ишоратиҷударо аз ҷиҳати маъно мӯқоиса қунед:**

**Боди буррон** чист пеши чунбиши **боди сухан**,  
Доди дунё медиҳад, ҳар кас дихад доди сухан!  
Зиё Абдуллоҳ

Мехрубону Мижгон **рӯйи хона** бозӣ доштанд.  
Кароматуллоҳи Мирзо

Ҳеч шодӣ нест андар ин ҷаҳон  
Бартар аз дидори **рӯйи дӯстон**.

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

? Ба шеъри устод Рӯдакӣ таваҷҷуҳ қунед, маъни «**рӯйи дӯстон**»-ро чӣ гуна фаҳмидан мумкин аст?

Δ Вобаста ба мазмуни мисраи «**Рӯйи олам дидан одам дидан аст**» (Мирзо Турсунзода) дар ҳудуди се-ҷор ҷумла нақл нависед.

**25. Матни зеринро бихонед ва маъни ибора ва ҷумлаҳои «**дамидан офтоб, ҷанг ғалаба надошт, хок аз хоби гарон сар бардошт, офтоб фурӯ рафт**»-ро нависед:**

Чӯпонон ва аз ҷумла Бозор, сахари барвакт рамаро пеш андохта, ба тарафи Самарқанд ронданд. Роҳи ин тараф беҳтар бошад ҳам, лекин ҷанг, хоки ҳавои губоролудаш **димоғҳои ҷӯпонони моро**, ки ба ҳавои тозаи қӯҳистон парвариш ёфта буданд, қариб **ба** таркидан меовард. Аз сахар то **дамидан офтоб ҷанг** он қадар **ғалаба надошт**, шабнами сахарӣ, ки аз буҳори ҷашмасор ва ҷӯйборҳои гирдупеш пайдо шуда ба замин мерехт, хоки ҳушкро қадре нам дода, аз парвоз бозмедошт. Ҳамин ки офтоби ҷаҳонтиб баромада, партави ҳудро дар сари ҷаҳониён андохт, ба қатори ҳайвонот ва наботот, гӯё ки **хок ҳам аз хоби гарон сар бардошт**. Ба таъсири тобиши офтоб аввал шабнам буҳор шуда

ба ҳаво парид, пас аз он хок ҳам хушк ва сабук шуда, бо расидани суми гӯсфандон ба парвоз оғоз кард. Вақте ки офтоб қадди найза баланд шуд, чанг ҳам рӯйи ҳаво ва офтобро фаро гирифта, оламро сиёху торик кард; гӯё ки **офтоб** пас аз як соати баромадани худаш боз **фурӯ рафт**...

*Садриддин Айнӣ*

? Бигӯед, ки калимаи «рехтан» дар қадом мисол ба маъни асли ё ҳақиқӣ омада ва дар қадом мисол ба маъни маҷозӣ ё гайриҳақиқӣ кор фармуда шудааст?: «Ҳама зарру анбар биёметанд, Зи шодӣ ба сар-бар ҳамерехтанд» (Фирдавсӣ); «шабнами саҳарӣ... ба замин мерехт».

Δ Вожаи «таркидан»-ро дар мисоли «димоғҳои ҷӯпонони моро... ба таркидан меовард» маънидод кунед.

**26. Ибораҳои зеринро бинависед, маъни асли ва маҷозии калимаҳоро муайян кунед:**

оби соф	дили соф
манбай дониш	дили сангин
кони ангишт	бодоми талҳ
ҳавои сард	сухани сард
ҷавоби талҳ	кони сухан
девори сангин	қуллаи кӯҳ

? *Бо қадоме аз ин ибораҳо шеър медонед? Калимаи «пок» дар байти:*

Ҳама тан бишустам бад-он оби пок,  
Ба кирдори хуршед шуд тобнок.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

маъни ҳақиқӣ дорад ё маҷозӣ?

Δ Муродифи вожаҳои «кирдор» ва «тобнок»-ро бигӯед.

**27. Бо ибораҳои «бахти сафед, сухани ширин, интизоми оҳанин, овози саҳт, оташин гаштан» ва «худро гум кардан» ҷумла тартиб бидиҳед.**

---

**ШАРҲ.** **Мачоз** вожай арабист. **Мачоз**, яъне корбурди калима ба маънное чуз маънии ҳақиқӣ ё аслӣ, ё калимае, ки дар гайри маънии ҳақиқии худ истифода шавад ва он маънӣ аз ҷиҳате ба маънии аслӣ монандӣ дошта бошад. Чунончи:

**Чаҳон** дил ниҳода бад-ин достон,  
Ҳама бихрадон низу ҳам ростон.

Абулқосими Фирдавсӣ

Ин чо вожай **чаҳон** ба маънои **чаҳониён**, яъне **ҳама, кули одамон** ва **башарият** омадааст.

Дар ин сухани устод Айнӣ – «Тоҷикистон гул **кард**, фардо ба олами Шарқ **меваҳои ширин** ҳоҳад дод» таркиби гул **кард** ва ибораи **меваҳои ширин** хоси дараҳт бошад ҳам, нависанда онҳоро ба маъниҳои гайриаслӣ, яъне **ба озодӣ ба-ромадан, истиқолият ёфтани** ва **ба дигар кишварҳои Шарқ таъсир расондан** истифода бурдааст.

Дар маънии мачозӣ ҳусни калима ё ибора афзун мегардад ва он бештар таъсирбахш мешавад.

---

**28. Байти Ҳоҷа Ҳофизи Шерозиро бинависед ва онро аз ёд кунед.**  
Маънои ибораи **нури ҷашмро** эзоҳ дихед:

Дехқони солхӯрда чӣ хуш гуфт бо писар,  
К-эй нури ҷашми ман, ба чуз аз кишта надравӣ!

**29. Бо калимаҳои сермаънои «*сар, бор, бар, дам*» ҷумла тартиб бидиҳед.**

**30. Аз байтҳои зерини Камоли Ҳуҷандӣ маънии калимаҳои «*борик, ҷанг*» ва «*боз*»-ро муайян кунед:**

Муганиё, суханони Камол борик аст,  
Бихон ба ҷанг, ки борик нағмае дорад.

\*\*\*

Ҳалқа чӣ занӣ, Камол, бар дар,  
Доим дари раҳмати ту боз аст.

? «Ҳалқа бар дар задан»-ро чӣ гуна мефаҳмедин?  
Δ Маъниҳои вожаи «боз»-ро шарҳ бидиҳед.

**31. Байтҳои зеринро бинависед ва маънои калимаҳои «сар» ва «доман»-ро эзоҳ дигар:**

Ҳама домани кӯҳ пурлашкар аст,  
Сари номдорон ба дом – андар аст.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Гар зи по афтам, наҳоҳам монд аз роҳи талаб,  
Дар суроғаш, то маро даст аст, доман мекашам.

*Мулҳами Бухорӣ*

? Бигӯед, ки аз ин ду калима қадомин ба маънои маҷозӣ омада-  
аст?

**32. Аз ин байт калимаи сермаъноро пайдо қунед ва маъноҳои  
дигари онро бигӯед:**

Ҳамасола хандон лаби чӯйбор,  
Ба ҳар ҷой бози ширкорӣ ба кор.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

**33. Маънои калимаҳои «шаст» ва «пур»-ро эзоҳ бидиҳед.  
Бигӯед, ки ин гуна калимаҳоро дар забон чӣ меноманд?**

Чу дар шаст уфтодаш зиндагонӣ,  
Хаданг уфтодаш аз шасти ҷавонӣ.

*Низомии Ганҷавӣ*

Он қун, ки бузургахд гардӣ,  
Фарзонаи ҳафт маҳд гардӣ.

Зинҳор ба ҳирфати падар қўш,  
Дар дидай мардум аз ҳунар чўш.  
Оини хирад ба даст овар,  
Моҳии ҳунар ба шаст овар.

*Шамсиiddини Шоҳин*

Дилаш гашт пуроташ аз меҳри Зол,  
Аз ў дур шуд хўрду орому ҳол.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Халифа гуфт: «Ҳар гоҳ чомаи кухна пўшида бошӣ,  
зинҳор кафши нав ба по накунӣ, ки пур нозеб аст».

*Садри Зиё*

Номи ў Шопур буд ва «пур» ба забони порсӣ писар  
бошад.

*«Таърихи Наршахӣ»*

**34. Байтҳои зеринро бихонед ва маъниои калимаҳои «бахра» ва  
«бех»-ро бигўед:**

Бирав, зи тачрибаи рӯзгор **бахра** бигир,  
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.

*Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*

Набошад маро **бахра** чуз ранҷу дард,  
Шавад рӯзи равшан чунин ложвард.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Агар зи боги раият малик хўрад себе,  
Бароваранд ғуломони ў дараҳт аз **бех**.

\*\*\*

Барандоз **бехе**, ки хор оварад,  
Дараҳте бипарвар, ки бор оварад.

*Саъдии Шерозӣ*

? «Себ», «бахра» ва «бех» аз ҷиҳати маъно чӣ фарқ доранд?

---

**ШАРХ.** Дар назм ва гохе дар наср ба ҷойи калимаи **афтад** (аз феъли афтодан) **уфтад** меояд.

---

**35. Байтҳоро бинависед ва ба маънои калимаҳои равон ва чанг зехн монед:**

Гулоб аст, гӯйӣ, ба ҷӯяш равон,  
Ҳаме шод гардад зи бӯяш равон.

\*\*\*

На гург, ар шери мардумхор бошад,  
Ба чанги мо чу рӯбах хор бошад.

*Абдурраҳмони Ҷомӣ*

Бигрифт ба чанг чангубин шаст,  
Бинвоҳт ба чанг чангубин зад шаст.

*Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*

---

**ШАРХ.** Илова бар омоним ин гуна калимаҳоро **мутаҷонис** (таҷнис аз ҳамин решаш аст), яъне **ҳамҷинис** мегӯянд. Калимаи **чинос** бо **таҷнис** ҳамрешаанд. Дар ҷумла ва шеър овардани ду калимаи монанд, аммо дорои маъниҳои гуногунро **мутаҷонис**, **чинос** ё **ҳамгун, пайравӣ** мегӯянд. **Таҷнис** ва **чинос** номи санъати шеърӣ мебошанд.

---

**36. Матнро бихонед ва бигӯед, ки калимаҳои бо ранги сиёҳи баланд навишта аз ҷиҳати маъно бо ҳам чӣ муносибат доранд? Муродифи калимаҳои «*писанд*», «*дӯст*», «*сипоҳ*» ва «*ҳирадманд*»-ро номбар қунед:**

Машварат идроку ҳушёри дихад,  
Ақлҳо мар ақлро ёри дихад.

*Чалолиддини Балхӣ*

Афросиёб дар шарқи мамлакаташ вилоятеро то дарёи Чин ба Сиёвуш дода, ӯро дар он сарзамин подшоҳ кард...

Кишвари подшоҳи нав аз як сар то сари дигараш сад фарсанг буд. Сиёвуш ба як ҷойи **хушобу ҳавое** расид, ки як тарафаш баҳр, як тарафаш кӯҳ, тарафи севумаш дашти **кушод ва фароҳе** буд. Дар кӯҳ ва дашт нахчир фаровон буд. **Дилқушо** маъвое буд, дараҳтони бисёр ва обҳои равон дошт.

*Сотим Улугзода*

Δ Шакли дигари калимаҳои «**фарсанг**» ва «**севум**»-ро ба ёд би-ёред.

**37. Кадом калимаҳои шеъри зерин аз ҷиҳати маъно ба ҳам назди канӣ?**

### САЙҚАЛИ ДУНЁ

Шабҳо чароғон мешавӣ,  
Пурнурӯ тобон мешавӣ,  
Эй осмони баҳти мо,  
Як ахтаристон мешавӣ.

Рӯйи ту аз рӯйи ҷаҳон бех ,  
Ҳар кӯчаат аз Каҳқашон бех,  
Эй шаҳри рӯҳафзо, Душанбе,  
Эй сайқали дунё, Душанбе!

Ҳар субҳдам бо офтоб  
Болида меҳезӣ зи хоб,  
Хоки ҳама кӯят зар аст,  
Оби ҳама ҷӯят гулоб.

Шоми сафедат пурзиё,  
Субҳи умедат пурсафо,  
Набвад баҳоят ғайри дил,  
Эй дилқушо, эй дилрабо.

*Низом Қосим*

**38. Бо калимаҳои *хуршид*, *бузург*, *рӯй*, *ҷаҳон*, *дониш*, *далер*, *хуррам* бо шеър мисол биёред ва муродифҳои онҳоро дар дафтар нависед.**

---

**ШАРХ.** Маънои муродиф аслан пайрав аст, яъне чизе, ки дар ақиби чизи дигар бошад. Дар забон калимаҳои шаклан гуногуни ҳаммаъниро **муродиф ё мутародиф** (яъне ҳамрадиф) меноманд. **Радиф**, ки унсури муҳимми шеър ба шумор мера-вад, бо калимаи **муродиф** ҳамреша мебошад.

**Муродифҳо ё муродифот (яъне синонимҳо)** як маъниро бифаҳмонанд ҳам, бо мавриди истифодаи худ фарқ меку-нанд. Чунончи: калимаҳои **мақсад**, **муддао**, **ният**, **орзу**, **ком**, **умед**, **азм**, **оҳанг** дар матн дар чойи худ зебо ва мувофиқ ба назар мерасанд.

---

**39.** *Матнҳои зеринро бихонед ва ба муродифҳои калимаи мақсад ва мавқеи корбурди онҳо таваҷҷӯҳ кунед:*

Ятим бо духтар ба як вилояти дурдаст рафта, ҳар ду бо хурсандӣ зиндагонӣ карда, ба муроду мақсадашон раси-данд.

*Садриддин Айнӣ*

Ман чун ҳаҷ бикардам, боз ба ҷониби Миср бирафтам ва нияти боз омадан надоштам.

*Носири Ҳусрав*

Туй аз ҳар ду олам орзуям,  
Туро чун ёфтам, аз худ чӣ гӯям!

\*\*\*

Ҳавои мулки худ аз дил бадар кард,  
Ба мулки Миср оҳангиги сафар кард.

*Абдурраҳмони Ҷомӣ*

Δ Дар бораи аҳаммияти муродифҳо бо чанд ҷумла фикратонро баён кунед.

**40.** *Матнҳои зеринро бинависед ва аз ёд кунед. Мазмуни шеър ва калимаҳои зидмаъниро шарҳ дигҳед:*

Сухан захру позахру гарм асту сард,  
Сухан талху ширину дармону дард.

\*\*\*

Ба кажжию норостī кам гирой,  
Чаҳон аз пайи ростī шуд ба пой.

*Абӯшакури Балхӣ*

Кори мардон равшаниву гармī аст,  
Кори дунон ҳилаву бешармī аст.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

? Калимаҳои «**кажжию норостī**» бо ҳам чī гуна муносибат до-ранд?

---

**ШАРҲ.** **Кажжӣ** ва **каҷӣ** як калимаанд. **Каж** калимаи тоҷикист. Дар алифбои арабӣ ҳарфи **Ж** вуҷуд надорад ва онро арабзабонҳо **зо-и форсӣ** номидаанд. Дар забони арабӣ ба ҳарфи **Ж Ҷ** (**ҷим**) монанд аст. Аз ин рӯ дар баъзе мавриҷҳо нависандагон ба ҷои **Ж Ҷ** ё з навиштаанд, ба мисли **каж-каҷ**, **бож-боҷ**, **арзманд** (яъне арзишманд, боарзиш) – **арҷманд**.

---

#### **41. Матнро бихонед ва калимаҳои муқобилмаъноро бинависед:**

Рӯзҳо, моҳҳо мегузаштанд. Рӯзҳои талҳ, моҳҳои вазнин. Тобистону тирамоҳ, зимистони қаҳратун ҳам ончунон пушти сар шуданд, ки гӯё мардум бедарак монданд. Не, рӯзҳову моҳҳо, ҳатто фаслҳо дар назари яке қӯтоҳ, дар назари дигаре мисли сол тӯлонӣ буданд. Зеро аз хурд то қалон дар сар андешаи гарон, дар дил ғаму кулфат доштанд. Аз нигоҳҳо ҳасрат, аз ҷеҳраҳо андуҳ меборид. Дар ҳама ҷо, ҳамин ки яке бар дигаре рӯбарӯ меомад, албатта, аз ҷигаргӯшаҳои роҳдор, аз онҳое, ки дар қадом як гӯши дунё ҷонбозӣ доштанд, пурсон мешуданд. Суханҳо як хел мебаромаданд: ҳату ҳабаре ҳаст? Ҳусусан, модарон шашқатор оби дида мерехтанду бори дилро сабук мекарданд. Пирамардон чӣ? Онҳо бурдборона нафас кашида, бо нафрат мегуфтанд:

– Гитлери даҳанталх, илоҳо, саг барин мурад, дунёра нотинч, одама ба одам душман кард...

*Абдулҳамид Самад*

? Муроди нависанда аз калимаи **чиғарғӯша** чист?

Δ Маъни калимаи **бурдборонаро** бигӯед.

Маъни аслии таркибҳои **андух боридан** (андух меборид), **ҷонбозӣ доштан** (ҷонбозӣ доштанд), **бори дилро сабук қардан** (бори дилро сабук мекард)-ро шарҳ дихед.

Калимаҳои зидмаъноро **мутазод** (антоним) мегӯянд ва **тазод**, ки номи як санъати шеърист, аз нигоҳи маънӣ ба ин калима алоқаманд мебошад.

**42.** *Бо истифода аз калимаҳои «рӯзу шаб, пиру барно» матн тартиб дихед.*

**43.** *Ба калимаҳои зидмаъни шеъри Ҷалолиддини Балхӣ аҳаммият бидиҳед ва онро азёд кунед:*

Оби ҳайвон хон, маҳон инро сухан,  
Чони нав бин дар тани ҳарфи қуҳан.  
Нуктаи дигар ту бишнав, эй рафиқ,  
Ҳамчу чон ў саҳт пайдову рақиқ...  
Дар мақоме заҳру дар ҷое даво,  
Дар мақоме қуфру дар ҷое раво...  
Дар мақоме айбу дар ҷое ҳунар,  
Дар мақоме сангӯ дар ҷое гӯҳар.  
Дар мақоме ҳанзалу ҷое шакар,  
Дар мақоме хушкию ҷое матар...

? Чаро шоир ба ҷойи калимаи **ҳайвон** калимаи **ҳаётро** ба кор набурдааст?

Δ Калимаҳои номағҳумро аз фасли луғати китоб биёбед ва маъни онҳоро дар хотир бигиред.

---

**ШАРХ.** Калимаи **мақом** арабӣ аст ва маъни **чой** ва **чойи истиқомат** дорад. Чунончи:

Он дехро Бухоро хондаанд ва аз қадим боз **мақоми** подшоҳон аст.

«*Таърихи Нарсаҳӣ*»

**Мақом** дар шеъри Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ мағҳуми **чой, мавқеъ, маврид** ва ҳангомро баён мекунад. Ин калима ба маъни **дараҷа, мартаба, рутба** ва **поя** низ истифода шудааст:

Ҳар кадом **мақом, мартаба** ва **дараҷаи** хеш бидонанд.

*Аҳмади Донии*

Дар мусиқӣ оҳанги сурудро **мақом** мегӯянд.

**Мақомот** шакли ҷамъи калимаи **мақом** аст. Мисол:

Яке аз сулолаҳои Лубнон, ки **мақомоти** ӯ дар диёри Араб машҳур буд, ба ҷониби Димишқ даромад.

*Саъдии Шерозӣ*

Аммо **мақомотҳо** гуфтан ғалат аст, чунки пасванди ҷамъсози арабии **-от** аз ҷиҳати вазифа баробари пасванди ҷамъсози тоҷикӣ **-ҳо** мебошад.

---

#### **44. Ба шарҳи калимаи маърифат таваҷҷӯҳ кунед:**

**Маърифат** калимаи арабӣ буда, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин гуна тафсир ёфтааст:

1) **иљму дониш:**

Дидаи ҷони Бӯалӣ Сино  
Буда аз нури маърифат бино.

*Анварии Абевардӣ*

2) **шинохтан, донистан, боадабу ботарбия будан:**

Шеъри форсӣ роҳи зиндагӣ ва саодату маърифатро ба мое ёд медод.

*Сайид Муҳаммадалии Ҷамолзода*

### **3) тамиз, фахм:**

Агар маърифат медоштӣ, ба дидани дӯстӣ мерафтӣ.

*Сайид Муҳаммадалии Ҷамолзода*

**45. Матни зеринро бинависед ва ба шарҳи калимаҳои муассис ва фозил, ки дар дохили қавсайн омадаанд, дикҳат бидиҳед:**

Ман номи «Фиёс-ул-лугот»-ро аввалин бор дар мактабе, ки дар Самарқанд хондаам, аз муассис (асосгузор, бунёдкунанда) ва муаллими калони ин мактаб, марди бисёр фозил (олим, доно, донишманд, дорои фазлу камол) Мулло Абдулқодири Шакурӣ шунидам. Ин муаллим, ки китоби чандон зиёде надошт ва, чунонки мо, шогирдонаш, пай мебурдем, яке аз қадрноктарин ва даркоритарин китобҳояш ҳамин «Фиёс-ул-лугот» буд.

*Раҳим Хошим*

**ШАРҲ.** Шумо то ин вақт шояд бо шаклҳои дигари калимаи лугат, монанди лугатҳо ва лугот воҳӯрда бошед.

**Лугат** калимаи арабӣ аст. **Лугатҳо** ва лугот шаклҳои ҷамъи он мебошанд. **Лугат** бо иловаи пасванди (суффикси) **-ҳо** шакли ҷамъ гирифтааст. Ин тарзи ҷамъбандии тоҷикӣ аст. **Лугот** шакли ҷамъбандии арабӣ буда, яъне лугатҳо гуфтан аст.

Китоби лугат ё лугатнома (фарҳанг ва фарҳангнома ҳам мегӯянд) ҳамсафари ҳаётӣ инсон ба шумор меравад. Лугатномаҳоро ҳазинаи забон меноманд, зоро ки сарвати лугавии забонро дар бар мегиранд.

**46. Шарҳи калимаҳои «дида» ва «иур»-ро аз «Фарҳангзи забони тоҷикӣ» бихонед ва дар дафтар нависед.**

**47. Шеъри зеринро бинависед, калимаҳои мутародиф (ҳаммаъно), сермаъно, мутаҷонис (ҳамҷинс ё ҳамгуна) ва мутазод (зидмаъно)-ро муайян кунед. Матиро аз бар кунед:**

## МОДАР

Гӯянд, маро чу зод модар,  
Пистон ба даҳон гирифтан омӯхт.  
Шабҳо бари гаҳвораи ман  
Бедор нишаству хуфтан омӯхт.  
Дастам бигирифту по ба по бурд,  
То шеваи роҳ рафтан омӯхт.  
Як ҳарфу ду ҳарф бар забонам  
Алфоз ниҳоду гуфтан омӯхт.  
Лабҳанд ниҳод бар лаби ман,  
Чун гунчай гул шукуфтан омӯхт.  
Пас ҳастии ман зи ҳастии ўст,  
То ҳастаму ҳаст, дорамаш дўст!

Эраҷ Мирзо

## §5. РОҲҲОИ АСОСИИ КАЛИМАСОЗӢ

**48.** *Матни зеринро бихонед ва калимаҳои соҳтаву мураккаби онро муайян бикунед. Фарқи калимаҳои содаро аз калимаҳои мураккаб бигӯед:*

Темурмалик яккаву танҳо бо роҳи биёбон ба тарафи Хоразм мерафт. Ӯ аз биёбон баромада, ба ҷоҳои обод ва аҳолинишини Хоразм расид, аммо ҳамаи он ҷойҳои собиқ обод аз биёбони холии беобу алаф бадтар шуда буданд: киштзорҳо, гулзорҳо, бофу бӯстонҳо ва марғзорҳо сар то сар ҳароб шуда буданд; дехаҳо ва работҳо тамоман сӯхта вайрон шуда буданд. Дар тамоми он ҷойҳо аз ҷинси одамӣ ва ҳайвоноти хонагӣ касе ва чизе ба назар наменамуд.

Темурмаликро аз дидани ин ҳол дил метапид, нафас тангӣ мекард ва ғазабе, ки нисбат ба ҷингизиён дошт, садчандон зиёд мешуд.

Садриддин Айнӣ

? Калимаи «асар» боз кадом маъноро ифода мекунад?

**49.** *Бо истифодай пешванду (преффиксу) пасвандҳо аз феълҳои дон, пӯш, санҷ, хӯр, гуфт, бур, бин, шунав исму сифат бисозед.*

**50.** *Матнҳои зеринро бихонед ва бигёед, ки калимаҳои мураккаби ин байтҳо бо кадом роҳ ташаккул ёфтаанд?*

Бузургӣ саросар ба гуфтор нест,  
Дусад гуфта чун ним кирдор нест.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Дӯстиро чустуҷӯ дорем мо,  
Аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо.

*Мирзо Турсунзода*

– Бигир, бачам! – гӯши рӯйи тобасангро ба косаи сафолие гузошта, ба Аградод дароз кард Сабокат.

– Гармогарм бихӯрӣ, асари сарморо аз танат мерабояд.  
*Бароти Абдураҳмон*

? Вожаи «мерабояд» чӣ маънӣ дорад? Калимаи «асар» ба кадом маънӣ оварда шудааст?

**51.** *Цумлаҳое тартиб дижед ё аз назму наср мисоле биёред, ки сифату феълҳои мӯйсафед, неку бад, гарму сард, даромад ва баромад чун исм истифода шаванд.*

**52.** *Матнҳои зеринро бихонед ва калимаҳои мураккабро маънидод кунед. Аз матни манзум соҳти калимаҳои «ҷонвар» ва «одамӣ»-ро шарҳ дижед:*

Зардакофтоби тирамоҳ дар паси қуллаҳо нопадид шуд. Талу теппа ва дараҳо оҳиста-оҳиста ба назар губоролуд, сиёҳфом мешуданд. Ҳусрав аз сари баландӣ, аз пеши чормагзи кӯрак, ки ҳар шаб аз он ҷо навҳаи бүм ба гӯш мерасид,

ба деҳа нигарист. Ҳонаҳо, долу дараhtonро пардаи кабудоми дуд мепечонд. Атроф сокиттар мегашт. Тегаҳои кӯҳ ва шахҳои овезон, ки дар равшанӣ пуршуқӯҳ менамуданд, акнун даҳшатноку ваҳмангез ба чашм мерасиданд. Гоҳ-гоҳ шамоли сард вазида, аз лаби ҷарӣ ва домани кӯҳ баргҳои хушкидаи рафидаҳору камол ва қурушу ровро барканда, ба ҷое мебурд.

*Абдулҳамид Самад*

Чонвар фарбех шавад, лек аз алаф,  
Одамӣ фарбех зи изз асту шараф.  
Одамӣ фарбех шавад аз роҳи гӯш,  
Чонвар фарбех шавад аз ҳалқу нӯш.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

? Калимаҳои муқобилмаъни «**фарбех**» кадомҳоянд?

Δ Муносибати байни калимаҳои «из(з)» ва «**шараф**»-ро бигӯед.

**53.** Аҳаммияти унсурҳои калимасозро бо мисолҳо эзоҳ бидиҳед ва бигӯед, ки ҷаро калимаҳои «**дониш, донишманд, бедониш**»-ро ҳамреشا меноманд?

**54.** Матни зеринро бихонед ва бандакҳоро муайян қунед:

Борон дар боридан, роҳ лой, ҳаво сард, рӯз гашт карда, ба бегоҳӣ наздик расидааст. Як бачаи ҳаштсола роҳ мера-вад, аммо ба чӣ тарз? Ҳар қадами партофтаи худро се-чор бори дигар бардошта, ба ҷойи аввалиаш мениҳад ва ҳар замон баргашта, ба дунболи худ нигоҳ меқунад. Маълум буд, ки ин бача хеле хунук ҳӯрдааст ва меҳоҳад, ки барои гарм кардани бадани худ тезтар роҳ равад.

*Садриддин Айнӣ*

Кӯдакони дӯстрӯ пайи ҳам ба ҳавлӣ ворид шуда, бо хандаву шавқ ба ҷидани себҳои рехта шурӯъ карданд. Ҷашмони мард нурағшон, ҷеҳрааш равшан, лабонаш пуртабассум

нарм бархест ва ба тифлакони себчин пайваст, балки ў низ гүё ба тифле табдил ёфт. Эҳе, давутоз ва шўру талоши тозае авҷ гирифт барои себчинӣ.

Абдулҳамид Самад

**55. Ибораҳои зеринро бинависед ва роҳи маркиб ёфтани онҳоро бигӯед:**

майдони варзиш  
китоби Зухро  
варзиши бадан  
саҳни мактаб

гарданбанди тилло  
боди сабо  
қадди сарв  
дарёи Сурхоб



**56. Байтҳои зеринро нависед ва бандакҳои *-ам*, *-ат*, *-ашро дар* калимаҳои *нангам*, *танат*, *солаши маъниидод* кунед:**

Дил чу дар хидмати ту шод кунам,  
Нангам ояд, ки зи чон ёд кунам.

*Парвиз Хонларӣ*

Таносоию кохилӣ дур кун,  
Бикӯшу зи ранчи танат сур кун.

\*\*\*

Сиёвушро доду кардаш навид,  
Зи хубӣ бидодаш фаровон умед.  
Чунин ҳафт солаш ҳаме озмуд,  
Ба ҳар кор ҷуз покзода набуд.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

**57. Бо шакли ҷамъи бандакҷониишин мисол биёред ва дар дафтар нависед.**

**58. Матни зеринро бихонед ва гӯед, ки дар он қадом бандакҳои феълӣ истифода шудаанд? Дар ҷумлаи «*Анварӣ манам*», *-ам* чӣ гуна бандак аст?**

Рӯзе Ҳаким Анварӣ дар бозори Балҳ мегузашт, ҳангомае дид, пеш рафт ва сар дар миён кард. Марде дид, ки истода ва қасоиди Анварӣ ба номи ҳуд меҳонд ва мардум ӯро таҳсин мекарданд.

Анварӣ пеш рафт ва гуфт:

– Эй мард, ин ашъори кист, ки меҳонӣ?

Гуфт:

– Ашъори Анварӣ!

Гуфт:

– Анвариро мешиносӣ?

Гуфт:

– Чӣ мегӯйӣ, Анварӣ манам!

Анварӣ бихандиду гуфт:

– Шеърдузд шунида будам, аммо шоирдузд надида будам.  
*Фахридин Алии Сафӣ*

? Ба ифодаи «**дар бозори Балх мегузашт**» таваҷҷуҳ кунед. Имрӯз дар ифодаи чунин маъно ба ҷойи пешоянди **дар** қадом пешояндро истифода мебаранд?

Δ Кӯшиш ба кор баред, то матнро бетагйир нақл кунед. Мавқеи аломатҳои қитобатро ба ёд гиред.

**59. Матнҳои зеринро бихонед ва бигӯед, ки бандакҳои ҳабарӣ бо қадом қалимаҳо пайваст шудаанд? Бандакҳои ҳабарӣ аз бандакҳои феълий чӣ фарқ доранд?**

Давлати шоҳон асари ганчи туст,  
Роҳати аъён самари ранчи туст.  
Гар ту ду рӯзе надиҳӣ тан ба кор,  
Яксара нобуд шавад рӯзгор.  
Боиси ободии олам туй,  
Ранҷбаро, маънии одам туй!...

*Абулқосим Лоҳумӣ*

\*\*\*

Дар зимистон бо хаёли навбаҳорон зиндаам,  
Сабзаи сахројаму бо оби борон зиндаам.  
Қатраҳо аз иттифоқи ҳамдигар дарё шаванд,  
Ман дар ин дунё ба меҳри дӯстдорон зиндаам.

*Алимуҳаммад Муродӣ*

? Чаро шоир туст гуфтааст? Шакли пурраи он чӣ гуна аст?

## §6. СОХТ ВА ИМЛОИ ИСМ

**60. Ба қалимаҳои зерин пешванд ва пасванҷҳои ҳам-, -гар, -гор, -андар, -гоҳ, -зор, -истон, -дон, -бон, -а, -ӣ, -гарӣ, -ии, -ор-ро иловава қалимаи нав бисозед:**

лола	шоир
пайванд	бог
рӯз	ранг
хон	бор
пурс	сабақ
мадад	базм
гуфт	даст

**61.** *Матнҳои зеринро бихонед ва роҳи ба вуҷуд омадани исмҳои ишиоратшударо бигёд. Ба мазмуни байтҳо эътибор бидиҳед:*

**Рафти** сухан бар сари Хатлон бувад,  
Ҳубби Ватан гӯшаи имон бувад.

*Ҳочӣ Ҳусайнӣ Кангуртӣ*

Он бузи кӯҳӣ бар он кӯҳи баланд  
Бардавад аз баҳри **хӯрде** бегазанд.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

Набояд **роҳрав**, к-ӯ зуд ронад,  
Касе, к-ӯ зуд ронад, зуд монад.

*Низомии Ганҷавӣ*

Дил чун мутеъ гашт, ҷароғи назар шавад,  
Фарзанди нек **ҷойнишини** падар шавад.

*Саййидои Насафӣ*

**Моргире** рафт сӯйи кӯҳсор,  
То бигирад ӯ ба афсунҳо-ш мор.

\*\*\*

Гар гарону гар шитобанда бувад,  
Он ки ҷӯяндаст, ёбанда бувад.

\*\*\*

Дар талаб зан доимо ту ҳар ду даст,  
Ки талаб дар роҳ неку **раҳбар** аст!

*Чалолиддини Балхӣ*

Дар он вақт дар Суғди Самарқанд **сафедҷомагон** бисёр кувват гирифта буданд ва шаҳри Самарқанд ҳам дар дасти онҳо буд.

*Садриддин Айнӣ*

? Аз таркиби **к-ӯ** қадом овоз ихтисор шудааст ва ба хотири чӣ? Пасванди **-гон** дар қалимаи **сафедҷомагон** чиро нишон медиҳад?

**62.** *Пасвандҳои -он(-ён), -вон, -ҳо, -ак(-як), -ча-ро* аз ҷиҳати вазифа бо мисолҳо шарҳ дижед. *Ин мисраи шоир – «Порае аз нон яқин, ки нон бувад»* қадом мақоли машҳури ҳалқро ба ёд меорад? Оид ба аҳаммияти *гандум* ва *нон* матни тартиб дижед.

**63.** *Матни зеринро бихонед, исмҳои соҳта ва мураккаби онро муайян кунед ва дар дафтар нависед:*

Захҳок точи фирӯзаро бар сар ниҳода, бар тахти оч нишаста ва бо мубадон рӯ оварда гуфт:

– Эй номвар, хирадмандони пурхунар! Ба шумо маълум аст, ки ман як душмани ниҳонӣ дорам. Агарчи ӯ ҷавон аст (Фаридунро дар назар дошт), лекин ман ӯро хурд намебинам, ӯ далер ва номчӯй аст, меҳоҳад маро сарнагун, тахту тоҷамро вожгун созад. Аз бади рӯзгор метарсам. Бояд чора чуст. Шумо як гувоҳнома нависед, ки ман подшоҳи одил, раҳмдил, ростқавл ҳастам ва ҳамеша ба ростию некӣ амал кардаам, то ки душманонам баҳонаи тегкашию интиқомчӯйӣ надошта бошанд.

Бузургон магар ҳад доштанд, ки амри подшоҳонро ба ҷо наёранд? Ночор аз тарс гувоҳнома навиштанд ва ҳамаашон дар он гувоҳнома имзо карданд.

Ҳамин вақт дар майдони пеши қаср халқи ситамдида чамъ омада, аз дasti шоҳи аждаҳобардӯш дод мегуфтанд, фавғо мекарданд.

Як марди тануманди бакитфу бозу, ки дар чашмонаш оташи кину газаб шуълавар буд, ба боргоҳ зада даромад. Ҷӯшону хурӯшон даст бар сар зада, рӯёруйи Захҳок истода, фарёд кашид:

– Эй ситамгар, ман Коваи оҳангарам!

*Сотим Улугзода*

? Таркибҳои «бар забон меронд» ва «пояи салтанат», «ҳад доштанд»-ро чӣ гуна фаҳмидан мумкин аст?

**64.** *Калимаҳои зеринро нависед ва ба ду тарзи навиишти онҳо эътибор бидиҳед:*

гуноҳ – гунаҳ	рӯй – рӯй
коҳ – қаҳ	кӯй – кӯй
моҳ – маҳ	мӯй – мӯй
шоҳ – шаҳ	шӯй – шӯй
роҳ – раҳ	хӯй – хӯй
рӯбоҳ – рӯбаҳ	пой – по
	сарой – саро

**65.** *Матнҳои зеринро бихонед ва калимаҳои ду тарзи навииштдоштаро ниишон бидиҳед:*

Шайх ӯро фармуд, ки хидмати ин тоифа ихтиёр кун, то азизи ҳар ду сарой гардӣ.

*Муҳаммад ибни Мунаввар*

Дар талаб зан доимо ту ҳар ду даст,  
Ки талаб дар роҳ неку раҳбар аст.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

**66.** *Байтҳои зеринро нависед ва ба имлои калимаҳои ишиоратшиуда аҳаммият бидиҳед:*

**Кўйи** навмедӣ марав, уммехост,  
**Сўйи** торикӣ марав, хуршедҳост.

*Чалолиддини Балхӣ*

Душмани доно, ки **пайи** чон бувад,  
Беҳтар аз он дӯст, ки нодон бувад.

*Низомии Ганҷавӣ*

Ҳама **чойи** Эрон саройи ман аст,  
Чу неку бадаш аз барои ман аст.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

**67. Бо вожсаҳои «чой, поӣ, рӯй, мӯй» ибора бисозед.**

**68. Тарзи навишти калимаҳои зеринро ёд бигиред:** *Бузургмехр* – *Бузурҷмехр*, *санед* – *сафед*, *пил* – *фил*, *пирӯз* – *форӯз*, *хидмат* – *хизмат*, *устод* – *устоз*.

Δ Бо ин калимаҳо мисол биёред.

**69. Ҷумлаҳои зеринро бинависед ва ба имлои калима ва ибораҳои ишоратшиуда таваҷҷуҳ кунед:**

Муаллифи китоби «**Фиёс-ул-лугот**» Муҳаммад Фиёсуддин аст. «**Фиёс-ул-лугот**» ба номи муаллиф вобаста аст, яъне **луготи** (ё **лугати**) **Фиёс**.

**Маликушишаро** Баҳор аз шоирони машҳури кишвари Эрон ба шумор меравад.

**Мовароуннаҳр** ва **Хурросон** аз сарзаминҳои қадимаи Осиёи Марказӣ будаанд.

**Сари Хосор, Шахринав, Конибодом** аз мавзеъҳои зебоманзари Тоҷикистони азиз ба шумор мераванд.

Чанд сол аст, ки **Расули паҳлавон** ҳарифони худро мағлуб мекунад ва дар мусобиқа чойи аввалро ишғол менамояд.

**70. Бо исмҳои амир Темур, Аҳмадмаҳдум, Ақбари Мерған, Ибни Сино, Сомониён, шоҳномаҳонӣ, Ҷумҳурии Исломии Эрон, дарёи Вахш, Худованди замину осмон, ал-Берунӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи Темурмалик, «Рангинкамон» ҷумла тартиб бидиҳед ё аз назму наср мисол биёред.**

## **71. Матни зеринро бихонед ва исмҳои хоси онро дар дафтар бинависед:**

Устод Муъмин Қаноат соли 1932 дар деҳаи Курговад, воқеъ дар ноҳияи Дарвози Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, дар хонаводаи кишоварз ба дунё омадааст. Дар соли 1956 Дошишгоҳи миллии Тоҷикистонро дар риштаи забон ва адабиёти тоҷик ба поён расондааст. Вай уҳдадори вазифаҳои зиёд буд, ки аз он ҷумлаанд: мудири бахши шеър ва дабири мачаллаи «Садои Шарқ», ноиби раиси Иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон, вакили Маҷлиси Олии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, раиси Кумитаи умури байналмилалии Шӯрои Олӣ, муовини раиси Кумитаи Мукофоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ.

Наҳустин китоби шоир бо номи «Шарора» соли 1960 ба табъ расидааст. Достонҳои «Сурӯши Сталинград» ва «Гаҳвораи Сино» сазовори Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шудаанд.

? Калимаи «ришта»-ро чӣ гуна мефаҳмад?

Δ Шеъри устод Муъмин Қаноатро таҳти унвони «Ба ҳаводори забони тоҷикӣ» такроран бихонед.

**ШАРҲ.** Ба таъсири забони арабӣ вожаҳои Бузургмехр, сапед, гӯспанд, пил, пирӯз ва ғайра шакли худро каме тағиیر доданд, яъне дар ин калимаҳо ба ҷойи ҳарфҳои ғ ва **п** ҳарфҳои **ҷ** ва **ғ**-ро ҳам навиштаанд (Бузурҷмехр, сафед, гӯсфанд, фил, фирӯз). Шумо медонед, ки алифбои ниёғон дар асл аз 28 ҳарф иборат буд. Бо иловави 4 ҳарфи хосси забони тоҷикӣ – **п**, **ҷ**, **ғ**, **ҳ**, шумораи ҳарфҳо ба 32 расид. Дабирон, котибон, мирзоҳо ё нависандагон ҳангоми таълифи китобу асарҳо ба ҷойи ин ҳарфҳои тоҷикӣ ҳарфҳои арабии ба онҳо наздику монандро низ ба кор бурдаанд. Дар ҷонишини ҳеч (**ҳиҷ**)-ҳеч низ ин ҳодиса рух додааст. Ин ҷо ҳарфи **ҷ** дар мавқеи ҳарфи **ҷ** қарор гирифтааст.

Бадалшавии ҳарфи **ҷ** ба **з** дар калимаҳои хидмат-хизмат, устод-устоз аз рӯйи наздикии талафузи ин овозҳост: **ҷ** ва **з**

ҳамсадоянд, аз ин чиҳат дар гуфтор гоҳе овози з дар ивази овози д омада ва ҳамон тарзи талаффуз ба навишт тъсир кардааст.

---

*72. Матиро бихонед ва исмҳои хосси онро ба гурӯҳҳо ҷудо кунед:*

## ПАНЧРӮД

Дуруд бар Панчрӯди рӯдакизод,  
Ки бар шеъри дарӣ болу паре дод.

Бухорову Хурросон оғарин хонд,  
Каломашро қиёси ангубин хонд.

Зи Ҳатлон то Бадаҳшон болафшон  
Паридӣ мурғи табъи ўғазалхон.

Зи ҷӯйи Мӯлиён пайғом овард,  
Ки шаҳро мисрае дар дом овард.

Падар дар маънию лафзу баён шуд,  
Зи шеъраш миллате соҳибзабон шуд.

Агарчи буд сангин сарнавишташ,  
Чу барфи қулла шуд покӣ сиришташ.

Агарчи кӯр шуд, бино диле дошт,  
Чу қӯҳистони мо дарёдилӣ дошт.

Сучуд орам ба хокат, Панчрӯдам,  
Кунам оғоз дар васфат сурудам.

Зи рӯдат чуръае дар соғарам дех ,  
Зи байти Рӯдакӣ болу парам дех.

*Ҳабибуллоҳ Файзуллоҳ*

? Вожаҳои **калом**, **лағз** ва **забон** бо ҳам чӣ гуна муносибати маъниӣ доранд? Ибораи Панчрӯди рӯдакизодро чӣ гуна мефаҳмедине?

Δ Соҳти калимаҳои «соҳибзабон», «сарнавишт» ва «дарёдил»-ро муайян кунед.

## §7. СИГА ВА ЗАМОНХОИ ФЕЪЛ

73. Феълҳои «навиштан», «пурсидан» ва «санцидан»-ро мувофиқи ниишондоди қисми болои нақша ба сигаҳо баргардонед. Понитар онҳоро дар ҷумла биёред:

Сигаҳои феъл			
хабарӣ	амрӣ	эҳтимолӣ	шартӣ ва ҳоҳишмандӣ
хабарӣ			
амрӣ			
эҳтимолӣ			
шартӣ ва ҳоҳишмандӣ			

74. Дар матнҳои зерин сигаро муайян кунед:

Қонеъ нашавӣ ба ҳар чӣ ёбӣ,  
Аз хуб ба хубтар шитобӣ.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

Он қадар дар дилписандӣ дилписандастӣ, Ватан,  
Дар сари тасвири ҳуснат кас намеёбад сухан.

*Мирзо Турсунзода*

То мард сухан нагуфта бошад,  
Айбу ҳунараш нуҳуфта бошад.

*Саъдии Шерозӣ*

Имрӯз бикун, чу метавонӣ коре,  
Фардо чӣ кунӣ, чу ҳеч натвонӣ кард?

*Абӯалӣ ибни Сино*

Он ки ахлоқи беадаб дорад,  
Бахра кай аз ҷадду насаб дорад?


*Ҳочӣ Ҳусайнӣ Кангуртӣ*

Он яке ранҷур шуд сӯйи табиб,  
Гуфт: «Набзамро фурӯбин, эй лабиб,  
Ки зи набз огаҳ шавӣ бар ҳоли дил,  
Ки раги даст аст бо дил муттасил».

*Ҷалолиддини Балхӣ*

Хар гоҳ назди олиме нишастӣ, бар шунидан ҳаристар аз гуфтан бош ва ҳамон гуна, ки неку сухан гуфтанро меомӯзӣ, неку шуниданро биомӯз.

*Имом Бокир*



Осмон васеътар шуд. Аз сафҳаи бегубори он гӯё ситора чӯшида баромада буд.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

Мурод изтироби худро ниҳон доштани мешуд.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

**75. Матни зеринро бинависед ва замони иҷрои амалро муайян қунед:**

Рӯдакӣ аз хурдӣ дорои истеъоди ҳайратбахше буда, ҳофизаи баланд дошт. Дар айёми ҷавонӣ ба Самарқанд омада, таҳсили илм ва камол намудааст. Ӯ овози хуш ва форам низ дошт. Барбат ё руд ном созро зуд омӯҳт ва ҳавоҳои тозабатоза мебаст ва бо соз суруд эҷод мекард. Дар андак фурсат диққати аҳли адаб ва санъатро ба худ қашид. Овозаи шоирий ва мутрибиаш ба атрофи олам паҳн гашт. Амир Наср ибни Аҳмади Сомонӣ ӯро ба дарбори худ – шаҳри Бухоро даъват кард. Шоирони ҳамасраш ӯро устод ва султони шоиронномидаанд.

*«Суханварони сайқали рӯйи замин»*

? Дар бораи устод Рӯдакӣ боз чиро медонед?

Δ Феълҳои матнро аз ҷиҳати соҳт шарҳ бидиҳед.

**76.** *Бо феълҳои замони гузашта ва ҳозира-оянда ҷумла тартиб бидиҳед:*

гашт	бурд
мегашт	меборид
сайругашт мекард	баромад
баргашт	омад
бар	меомад
хӯрд	дӯст медорам
гир	бархӯрд

Δ Қоидай феълҳои сода, сохта, мураккаб ва таркибиро бигӯед.

**77.** *Матнҳои зеринро бихонед, феълҳои замони гузашта ва феълҳои ёварро дар дафтар нависед. Шеърро азёд кунед:*

Чавон бахшиш напурсид, мансабу мақом талаб накард, балки бар хилофи интизории ҳама аз амир илтимос кард, ки ба вай барои истифода аз китобхонаи салтанатӣ рухсат дода шавад.

Китобхонаи амирони Сомонӣ шуҳрати калон дошт, лекин дари он боз набуд, барои истифода аз он ба камтар касе иҷозат дода мешуд.

Китобхона таъсис кардан ва китобҳои камёби гарон-баҳоро ҷамъ овардан низ дар дарбори шоҳони гузашта як ҷузъи худнамоии шоҳона ба шумор мерафт. Вале аз дари он китобхонаҳо рӯзҳою моҳҳо ғайр аз китобхонадор касе на-медаромад.

Ин ҳоҳиши Абӯалӣ бар хилофи интизораш пазируфта шуд. Шодию сарфарозии вай ҳадду канор надошт.

Ӯ ба ҳамин тариқ ба як орзуи дерини худ ноил гашт.

Акнун рӯзи худро аз пагоҳии барвақт то бегоҳӣ дар китобхонаи дарбор мегузаронд.

*Rahim Xooshim*

## ТОЧИКИСТОН

Бўстоне чун ту чонпарвар надорам,  
Файри ту ман давлати дигар надорам,  
Сарвате чуз ту ба баҳру бар надорам,  
Ту барои ман чу ганчи бебаҳой.  
Точикистон – ёдгори Оли Сомон,  
Точикистон – ифтихори Оли Сомон.  
Ҳаст оғӯши ту чун гаҳвораи ман,  
То ҷаҳон бошад, туй чун модари ман,  
Ин туй чун гулшани чонпарвари ман,  
Ту гулистони баҳори дилрабоӣ ...

Ҷамолиддин Каримзода

? Ибораи китобхонаи салтанатиро чӣ тавр мефаҳмед?  
Δ Муродифи таъсис қарданро бигӯед.

**78. Шеъри зеринро бинависед ва феълҳои ишиоратшударо аз нигоҳи замон эзоҳ дижед:**

Навиштан зи гуфтан муҳимтар **шинос**,  
Ба гоҳи навиштан **ба ҷо ор** хуш.  
Сухан бо қалам чун қалам рост **дор**,  
Ба некӯ ба бад дар сухан нек **кӯш**.  
Ба гуфтан туро гар ҳатое **фитад**,  
Зи барбат фузунат **бимоланд** гӯш.  
В-агар дар навиштан **ҳатое қунӣ**,  
Сарат чун қалам **дур монад** зи дӯш.

Масъуди Саъди Салмон

? Навиштан ва гуфтан чӣ гуна шакли феълӣ мебошанд? Гӯши барбат молидан (бимоланд) ишора ба чӣ аст?  
Δ Аз рӯйи мазмуни шеърҳо маънои вожаи дӯшро бигӯед.

Чӣ хӯрдӣ дӯш, к-ин зебоият дод,  
Зи хубони ҷаҳон болоият дод?

Абдуrrаҳмони Ҷомӣ

---

**ШАРҲ. Масдар** калимаи арабӣ буда, маънии чойи **баромаданро** дорад. Дар китобҳои лугат, аз ҷумла дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ», **масдарро манбаъ** низ шарҳ додаанд, яъне **масдар** манбаъ ё асоси пайдоиши ҳамаи шаклҳои феълӣ мебошад. Мо феълро ҳамеша ба сурати масдар вирди забон мекунем. Масалан, агар бихоҳем, ки аз байти:

Ба лутфу марҳамат дилҳо нигаҳ дор,  
Кас аз дасту забони худ маёзор.

*Носири Хусрав*

феълро нишон бидиҳем, онро дар шакли масдар ин гуна бояд номбар кунем: **дил(ҳо) нигаҳ доштан** ва **маёзурдан** (наёзурдан). Ё, пурсида шавад, ки аз ҷумлаи «Зарвоншоҳ китоб меҳонад» феълро муайян кунед, онро ин тавр бояд нишон дод: хондан!

---

**79. Масдарҳоро ба феъли замони гузашта баргардонед: рӯфтан, чидан, пухтан, расидан, тайёр шудан, тамошо кардан, кӯфтан.**

? Феъли замони гузашта чӣ гуна амалро мефаҳмонад?  
Δ Сохти феълҳои «тайёр шудан» ва «тамошо кардан»-ро бигӯед.

**80. Ба чойи нуқтаҳо аз феълҳои дар қавсайн оварда феъли мувофиқро гузоред ва матнро нависед. Тобииҳои маъноии он феълҳоро бигӯед:**

Шаҳри азизи ман! Ҷӣ ҳусни дилрабое дорӣ! Дар кӯчаю хиёбонҳоят қадам...у дилам аз фараҳ... Ана, баҳор ҳам омад. Дараҳтони қадди роҳу майдонҳои ту гулбасар шуданд. Ҳусни дилҷӯйи ту боз дилработар гардид.

Шаҳри дилҷӯйи ман бо қадамҳои баҳодурона... Дар ин ҷо қариб ҳар рӯз ягон навигариро дидан мумкин. Вай дар пеши назар...

(лабрез мешавад, мемонам, месабзад, пеш меравад).

*Озод Аминзода*

**81.** *Феъли «сохта истодан»-ро аз рўйи шахсу шумора тасриф кунед, бо шаклҳои тасрифии он чанд ҷумла тартиб бидиҳед.*

**82.** *Шеъри зеринро бинависед ва феъли замони ҳозира-ояндаро муайян кунед:*

Фаввора аз дили санг  
Ҷӯшад нафас кашида,  
Бар осмон чу тӯсе  
Қад бо ҳавас кашида.  
Хуршеди бомдодон  
Кокулфишон дурахшад,  
Андар танаш чу атлас  
Тиру камон дурахшад.  
...Монандаи сафедор  
Қад рост мекунад об.  
Аз ошён чу кафтар  
Парвоз мекунад об.  
Об аз гулӯи санге  
Чун аз қафас раҳида,  
Бо ҳар паридани он  
Дунё нафас кашида.

*Ҳабибуллоҳ Файзуллоҳ*

? Ба мисраи «Об аз гулӯи санге» таваҷҷуҳ кунед: магар **санг гулӯй** дорад? Инро чӣ гуна мефаҳмад?

Δ Мазмуни мисраи «Дунё нафас кашида»-ро хаттӣ шарҳ дихед.

**83.** *Ба ҷойи нуқтаҳо феъли замони ҳозираро гузоред. Намуна: меваҳои пухта истодаанд:*

Мо ба вилояти Суғд...  
Дехқонон аз сари замин...  
Хонандагони синфи ёздаҳ ба имтиҳон...  
Хофиз суруд...

**84.** *Матиро бинависед ва маркиби феълҳои ишоратшударо муайян кунед:*

**Месарояд** булбули ширинсухан  
Рӯзу шаб бо як забон дар он чаман.

*Мирзо Турсунзода*

Толиби илм **ноил намегардад** илму маърифатро ва **ман-фиат намебинад** аз ҳамон илм, магар ба бузург шуморидани устод ва эҳтироми устод.

*«Тавсифи муаллим»*

**85.** *Ба ин мисолҳо зеҳн бимонед:*

- |                 |       |                      |
|-----------------|-------|----------------------|
| а) хоҳад        | хӯрд  | а) сухбат хоҳад кард |
|                 | нӯшид | тамошо хоҳад кард    |
|                 | пӯшид | қӯшиш хоҳад кард     |
| б) наҳоҳад рафт |       | б) дер наҳоҳад кард  |

Δ Аз матни зерин феълҳои замони ояндаро муайян кунед:

Об меояд, даштҳо, заминҳои хушк обод хоҳанд шуд. Ин об боғҳоро гул-гул хоҳад шукуфонд, майдонҳоро ҳосилхез хоҳад кард. Муҳтасар, оби канали Калони Фарғона мисли хуне, ки ба ҷисми инсон зарур аст, ба ниҳолҳои боғҳо ҷон хоҳад бахшид.

*Ҷалол Икромӣ*

**86.** *Матни зеринро айнан бинависед, сипас феълҳои **омадан** (ояд) ва **нозидан** (нозанд)-ро ба шакли замони оянда баргардонед:*

Ваҳш сӯйи Панчи шуҳратнок ояд лаб зада,  
Аз бараш Кофарниҳон дар ёди Ому чап зада.  
Тоҷикон нозанд аз ин гуна дарёҳои худ,  
Аз мусаффо обҳои кишвари зебои худ.

*Мирзо Турсунзода*

? Гуфта метавонед, ки вожай «Ому» дар қадом шеъри устод Рӯдакӣ зикр шудааст?

Δ Шарҳи калимаи «**мусаффо**»-ро аз китоби лугат биёбед.

*87. Матни зеринро бихонед, феълхоро нависед ва онҳоро аз чиҳати соҳт ва замон шарҳ дижед:*

Падар руҳи чун баҳор ва тани пилвори писарашро дид, ўро дар оғӯш гирифт ва аз шодӣ гирист. Пеши симурғ ба сипос сар фуруд овард, ўро ситоиш кард ва офарин хонд.

Симурғ сӯйи ошёнаш парвоз кард, ҷашмони Сом ва ҳамроҳаш ба вай нигарон монданд.

Падар ҳамоно гириста, ба писар гуфт:

– Дилатро ба ман бад макун ва аз гузашта ёд манамо. Ман то абад дӯстдор ва меҳрубони ту хоҳам буд. Акнун, ки туро ёфтам, ҳамаи ҳоҳишу орзуятро ба ҷо меорам.

*Сотим Улугзода*

? Сом номи қаҳрамони достони кадом шоир аст?

Δ Муродифи калимаи «ошён»-ро бигӯед.

## §8. СИФАТ

Дар забон калимаҳое ҳастанд, ки номро мефаҳмонанд. Бубинед, ки олими маъруфи тоҷик Абӯалӣ ибни Сино дар ин бора чунин гуфтааст: «Ва ба тозӣ номро исм ҳонанд». Исм, яъне ном аст. Калимаҳои

модар	мард
осмон	баҳт
замин	шоир
пироҳан	ангур
хона	болопӯш

ва гайра номро ифода мекунанд ва ба саволҳои **кӣ?**, **чӣ?** ҷавоб мешаванд. Ҳамаи калимаҳо номро баён намекунанд, боз калимаҳое мавҷуданд, ки номро аз ҷиҳате шарҳ медиҳанд, ба монанди:

соф	сабз
паҳлавон	сафед
мехрубон	васеъ
ширин	бузург
саҳт	чармӣ

ва ғайра.

Калимаҳои (исмҳои) дар боло оварда ба воситаи изофат (**-и**) бо вожаҳои дигар ин тавр алоқаманд мешаванд:

модари меҳрубон	пироҳани сабз
осмони соф	марди паҳлавон
замини сабз	шоири бузург
хонаи васеъ	ангури ширин
бахти сафед	болопӯши чармӣ

Калимаҳои **мехрубон, соф, саҳт, сабз, васеъ, паҳлавон, бузург, сафед, ширин, чармӣ** сифати калимаҳои гурӯҳи аввал, яъне баёнгари хислат, ранг, лаззат, соҳт ва тавонии онҳо мебошанд.

**88. Матни зеринро бинависед ва сифатҳои «ҷавон, мард» ва «олимон»-ро муайян қунед:**

Ин ҷавони хушқадду қомати зебо ва хушрафтор, ки Абдуллоҳ ибни Сино ном дошт, дар замони ҳукмронии Нуҳ ибни Мансури Сомонӣ (987-998) ба ин ноҳия омил таъйин карда шуд.

Ӯ ҷавони танҳое буд. Дар байни мардум ба наздикӣ аз Балҳ ба Бухоро омаданашро мегуфтанд ва дар бораи марди донишманд будан ва бо олимони Бухоро нишаствуҳез дошта-наш ривоят мекарданд.

*Раҳум Ҳошим*

? Сифатҳои калимаи «ҷавон» бо якдигар чӣ гуна муносибати маънӣй доранд?

Калимаи «нишаствуҳез» чӣ гуна соҳта шудааст?

**89. Шеърҳои зеринро бихонед ва сифатҳояшонро шарҳ дигъед:**

Некуӣ кун бар он ки некӣ хост,  
К-аз ту ин номи нек мемонад.

*Шамсиддин Шоҳин*

Дашти васеу боғи латифу ҳавои хуш,  
Саҳрову ҷангали чаману қӯҳу лолазор.  
Аз ҳар канор ҷашма равон асту обшор,  
Ҳар сӯ баланд замзамаву нолаву хурӯш...

*Пайрав Сулаймонӣ*

? Некӣ чӣ гуна вожа аст?

Сифат ҳиссаи нутқест, ки аломат ва чигунагии касе ё чизро мефаҳмонад: одами *бафахм*, хонаи *равшан*, сухани *нек*, ҳӯроки *гарм*, доруи *шифобахш*, лаълии *шишагӣ*, оҳуи *кӯҳӣ*, пойафзоли *мардона*, дасти *рост* ва гайра. Суоли сифат *ҷӣ ранг?, ҷӣ гуна?, қадом?* аст.

**90. Бо истифодаи сифатҳои нозук, рост, гуворо, сард, нарм, ҳамвор, дур, оқил, торик, зебо, ношинос, мушфик, мумтоз ҷумла тартиб бидиҳед.**

**91. Матнҳои зеринро аввал бинависед ва ба сифатҳо ишиора қунед:**

Зи шеъри дилкаши Ҳофиз касе бувад огоҳ,  
Ки лутфи табъу сухан гуфтани дарӣ донад.

*Ҳофизи Шерозӣ*

Саъдиё, марди накуном намирад ҳаргиз,  
Мурда он аст, ки номаш ба накуӣ набаранд.

\*\*\*

Тараҳҳум бар паланги тездандон  
Ситамгорӣ бувад бар гӯсфандон.

*Саъдии Шерозӣ*

Дастмояи бузург ақлу адаб аст, на аслу насаб. Ҳар кас ақли соф ва хиради комил дошта бошад, худро аз пояи паст ба мартабаи баланд мерасонад, ҳар кас ақли заиф дошта бошад, худро аз дараҷаи олӣ ба мартабаи данӣ андозад.

*Хусайн Ваизи Кошифи*

Гарҷӣ ҳиндӣ дар узубат шаккар аст,  
Тарзи гуфтори дарӣ ширинтар аст.

*Муҳаммад Иқбол*

? Мурод аз ҳиндӣ ва дарӣ гуфтан чист?

**92. Матни зеринро бихонед ва бигӯед, ки тезпар ва баландпарвоз сифатҳои қадом исманд?**

Ногаҳон рӯзе аз ҳаво бозе  
Тезпарре, баландпарвозе  
Кард сӯйи қабӯтаре оҳанг,  
Пойи ӯро гирифт саҳт ба ҷанг.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

? Оҳанг ба қадом маъно омадааст?

Δ Мағҳуми дигари қалимаи оҳангро бигӯед.

## §9. СИФАТИ АСЛӢ ВА НИСБӢ

Сифат аз ҷиҳати ифодаи ҳолату ҷигунағии исм ба ду гурӯҳ чудо мешавад: аслӣ ва нисбӣ.

*Сифати аслӣ* аломати ҳос ва асосии исмро мефаҳмонад, ҷунончи:

девори баланд  
ҳавои тира  
кулоҳи сафед  
доруи талҳ

*Сифати нисбӣ аломатро нисбат ба чизе (макон, замон) ё касе мефаҳмонад ва аз калимаҳои дигар бо ёрии пасвандҳои **-ӣ(-гӣ)**, **-ин(-ина)**, **-она** ва гайра сохта мешавад, мисол:*

рӯймоли пашмӣ  
кӯзай сафолӣ  
гарданбанди нуқрагӣ  
болопӯши ҷармин  
ҷавони сабзина  
либоси қӯдакона

**93.** *Матнҳои зеринро бихонед ва сифатҳои аслӣ ва нисбиро ҷудо қунед ва бинависед:*

Абдуллоҳ, ки фозил ва дӯстдори илм буд, бисёр хоҳиш дошт, ки ду писараш Ҳусайн ва Маҳмудро хононда, аз донишҳои замонӣ воқиф гардонад. Ӯ бо ҳамин мақсад ба Бухоро қӯчид ва Ҳусайнро аз панҷсолагияш ба хондан водошт.

Дар ин бора ҳуди Абӯалӣ мегӯяд:

«Ҳамагӣ ба Бухоро бозгаштем. Падарам барои ман омӯзгори «Қуръон» ва адабиёт гирифт. Даҳсола будам, ки «Қуръон» ва бисёре аз илмҳои адабро фаро гирифтам».

Ҳусайн дар рӯзҳои аввали ба хониш сар карданаш истеъдоди ачибе нишон дода, устодонашро ба ҳайрат меандохт.

Падараш баъд аз ин ӯро дар назди Абдуллоҳи Массоҳ ном марди риёзидон ва танобҷӣ, ки дар ҳамсоягии онҳо дукони баққолӣ дошт, ба таълими илми ҳисоб ва ҳандаса гузашт.

Дар ин солҳо Бухоро ҷамъомадгоҳи аҳли савод ва илму маърифат буд. Чунонки таърихнависон қайд кардаанд, авоми шаҳри Бухоро низ олиму донишманд буданд ва аксари ин олимон барои гузаронидани зиндагӣ ба қасбу кори гуногун: баққолӣ, атторӣ, дуредгарӣ ва амсоли он машғул

буданд. Абдуллоҳи Массоҳ низ аз ин чумла олимон буда, ризқу рӯзии худ ва хонаводаашро бо даромади ночиз аз ду-  
кони баққолияш таъмин мекард.

*Raxim Xoшим*

Аградод дар яке аз нуктаҳои баланди кӯҳ, рӯйи харсанги бузурге нишаста, найи чӯпонияшро менавоҳт. Дар канори ўгурги қариб дусолааш – Ашк рамаи гӯсфандони машғули ча-  
риданро дидбонӣ мекард. Аградод бар тан куртаву шалвори зардинаи ҷармин дошт, ки онро бо решай бодом ранг дода буданд. Дар пой низ ҳамранги шалвор пойафзоли ҷармине дошт. Ҳатти мӯйлабҳои нағис ва риши сияҳфомаш низ дар барӣ рӯй дамида, ҳусни ҷавонияшро меафзуд. Сараш урён, мӯйи сиёҳи мавҷдори то китф ҳамидаашро бо пешонибанди ҷармине баста буд.

Най нола мекарду офтоби ҳаловатбахши фасли баҳор нур меафшонд. Шоҳаҳои гарқи гули бодом аз насими боди форам алвонҷ мерафт. Гулу гиёҳ ва сабзаҳои дамида як ғазои гуворои биҳиштосоро фароҳам меовард. Ва Аградоди ҷавону зебо бо навои най эҳсоси дили пурфараҳ ва шукрони расидан ба баҳори навро тараннум мекард.

*Бароти Абдурраҳмон*

**94.** Ба исмҳои зерин сифати мувоғиқ биёбед ва бо онҳо ҷумла мартиб дихед:

ҷома	ҷароғ
соат	шаб
миз	кафш
тут	омӯзишгоҳ
асбоб	кабк
забон	дукон

**95.** Ба сифатҳои зер исми мувоғиқ пайдо қунед ва бо онҳо ҷумла бисозед:

дӯстӣ	пурсамар
мисрӣ	барқӣ

ёбой	бадахшонӣ
сангӣ	шишагӣ
пирона	заррин
осмонӣ	гандумӣ

**96.** *Матнҳои зеринро бихонед ва сифатҳои онҳоро муайян кунед:*

Дар деха шавқуни омад-омади пода, хандаи хушхолонаи занону дуҳтарони аз дарав баргашта ба фазо мепечид. Аз хонае ба атроф бӯйи хуши нони гарм паҳн мегашт. Аз боғ садои пайи ҳам афтидани себу нок аҷаб хулоҳанг ба гӯш мерасид. Ва ҳамаи инҳо рафта-рафта кӯфти роҳро кам карда, занги дили Ҳалимро шустанд. Ӯ сар рӯйи болиштҳо ниҳода, ба осмони каб-кабуду бегубори деха назар афканд, ба нағмапардозии булбулон ва хониши чирчиракҳо гӯш андоҳт.

*Абдулҳамид Самад*

Айёми баҳору бомдодӣ,  
 Вақти фараҳ асту гоҳи шодӣ.  
 Бар ҷониби марғзор бинӣ,  
 Ҳар сӯгулу лолазор бинӣ.  
 Ҳаст оби равон равон ба ҳар сӯй,  
 Сабз аст зи сабзаҳо лаби ҷӯй.  
 Аз бӯйи гулу гиёҳи навхез  
 Боди сахарист анбаромез.  
 Нав хоста сабза, гул шукуфта,  
 Наргис лекин ҳанӯз хуфта.  
 Гул хурраму барги ток хуррам,  
 Аз сабза тамоми хок хуррам.

*Садриддин Айнӣ*

Ба ин дараи дур баъди баҳори рафта гӯё баҳори рангину тозатаре омад.

*Ҷонибек Акобир*

## §10. ИФОДАИ КАМИВУ ХУРДӢ ДАР СИФАТ

Нишонаи камиву хурдӣ ва навозиш пасвандҳои **-ак** (-як), **-акак(-якак)**, **-тоб**, **-ина** мебошанд.

Ин пасвандҳо камӣ ва хурдии аломати номро мефаҳмонанд, чунончи:

барраи **сафедак**  
парандаи **хушрӯяк**  
нони **гармакак**  
марди **сиёҳтоб**  
чавони **сабзина**

**97.** Аз матнҳои зерин сифатҳоро ёфта бинависед ва маънидод кунед:

Кампирак дар қатори дувуми зол (толор) андешаманд менишаст. Чехраи вай пурожанг, устухони китфони хароба-каш барҷаста буда, ангуштони андаке сиёҳтоби серрагупаш аз ғояти интизории пурҳаяҷон сахл меларзиданд. Аммо наберааш, писараки ба тахмин даҳ-дувоздаҳсолаи шӯху бекарор, дар паҳлуи вай беист кунҷковӣ мекард.

*Ҷонибек Акобир*

Кампирак шод мешавад, лабаш ба ханда моил мегардад, чинҳои рӯяш мисли мавҷҳои нотавон хаёле ба ҳаракат медароянд. Ва ӯ панҷаи аз ҳаробӣ шаҳвшӯлу сардакашро бо меҳр ба китфи Талаб мениҳаду миннатдорона навозиш ме-кунад...

Рах ба рах писарак ба кӯйи андеша афтод, ки боз чӣ азобе ӯро интизор бошад. Охир, амакаш ӯро дидан баробар он-чунон шод гашт, ки беҳисоб. Ба оғӯшаш кашид, аз пешона-аш бӯсид, китфони логаракашро сила кард.

*Абдулҳамид Самад*

Ў як ҷавони баландқомати зардинарӯйи тангчашми пурхашм буд.

*Садриддин Айнӣ*

Дил метапад, гум мезанад бо ёди мардони Ватан,  
Ҳар дам ба хотир мерасад рози шаҳидони Ватан.  
Ин турбати болои раҳ як қиссаи мардона аст,  
Ин ҳайкали паҳлуи раҳ рамзи ватанҳоҳона аст.  
Ҳар гӯшай ин мулки мо ҷавлонгари уммад шуд,  
Ин ҷо ҳар оташпорае аз зарраҳо хурshed шуд.  
Эй баҳтёрони Ватан, онро нигаҳбонӣ кунед,  
Дар хуфтағоҳи ҳар шаҳид, ёрон, гулафшонӣ кунед.  
То ҳар кучо гул бардамад, ранг орад аз меҳри шумо,  
То гоҳ-гаҳ ёд оваред аз қаҳрамониҳои мо.

*Меҳмон Баҳти*

? Бигӯед, ки пасванди **-ак** бо чӣ гуна калимаҳо омадааст?

Дар шеъри устод Меҳмон Баҳти қадом пасванди сифатсоз истифода шудааст?

Δ Сифатҳои калимаи **ҷавонро** дар ҷумлаи устод Айнӣ номбар кунед.

## §11. ДАРАҶАҲОИ СИФАТ

Афзалияту афзунии касе бар касе ё чизе бар чизе дар қиёс маълум мешавад. Василаи муқоиса пасвандҳои **-тар**, **-тарин** мебошанд. Мисол: писандида – **писандида-тар**, шариф – **шарифтарин**.

*Духтаре дорам соҳиби ҳусну ҷамол ва ахлоқи писандида.*

*Садри Зиё*

**Писандидатар** қас чу фарзанд нест,  
Чу пайванди фарзанд пайванд нест.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

**Шарифтарини ҳама чизҳо ақл аст ва мадори кори олам бо ўст.**

*Фахрии Хиравӣ*

Аз ин далелҳо фаҳмида мешавад, ки пасванди **-тарин** нишонаи дараҷаи олии қиёс мебошад. Ҷуз ин калимаҳои **аз ҳама, нихоят, бағоят, сап-сафед, каб-кабуд, сип-сиёҳ, суп-сурх, заб-зард** низ мағҳуми дараҷаи олии қиёсро метавонанд баён намоянд. Ба мисолҳои поин таваҷҷуҳ кунед:

Ва бидон, ки **аз ҳама** ҳунарҳо беҳтарин ҳунаре сухан гуфтан аст ва чун ин бидонистӣ, забонро ба хубӣ ва ҳунар омӯхта кун ва ҷуз ҷарbzабонӣ одат макун, ки забони ту доим ҳама он гӯяд, ки ту ўро бар он ронӣ ва одат кунӣ, чи гуфтаанд: «Ҳар киро забон ҳуштар, ҳавоҳоҳаш бештар».

*Унсурулмаолии Кайковус*

Дар умури дунявӣ **нихоят** содалавҳ буданд.

*Садри Зиё*

Ҷосуф аз он сурат **бағоят** шодмон шуд.

*«Равзат-ус-сафо»*

Баҳор омад, садои булбул омад,  
Насими фораму бӯйи гул омад.  
Либоси сабзро саҳро ба бар кард,  
Кулоҳи **сап-сафед** олу ба сар кард.

*Mирзо Турсунзода*

Ту ғам наҳӯр, ҳудам барояш алафи **каб-кабуд** даравида меорам.

*Фазлиiddин Муҳаммадиев*

Аскарҳои рамузфаҳм чунон рафтор мекарданд, ки сари Далер ба осмон мерасид. Онҳо кулоҳ, либосҳо ва мӯзаҳои **сип-сиёҳи ялтиросияшонро ба ў мепӯшониданд.**

\*\*\*

Дарози гарданборик шабу рӯзро дар осиёб гузаронида, гандуми ҳамаро орд кард. Чашмонаш аз бехобӣ **сун-сурх**, сару лиbosаш аз гарди орд **сан-сафед**, аз кораш қаноатманду рӯхбаланд, ба ҳар касе дучор меомад, мегуфт:

— Ин азобҳои мо ҳеч гап не, муҳиммаш тинцию осоиши дунё, осудагии мардум.

\*\*\*

Соате нагузашта, духтараки ҷингиламӯе зангӯлаи **заб-зард** дар даст, ҳамроҳи муаллима дар саҳни мактаб пайдо шуд ва шармгинона дуру дароз занг зад.

*Абдулҳамид Самад*

Δ Бо калимаҳои ишоратшудаи боло якчумлай тартиб дихед.

**98. Ҷумлаҳои зеринро бинависед ва сифатҳоро ба ғурӯҳҳо ҷудо қунед:**

Дар лабони духтарак ин лаҳза табассуми ноаёне падид меомад ва ҷеҳрааш қушодатар мегашт, ҷашмонаш гӯё як даста оташ шуда, шарора мепошиданд.

*Абдулҳамид Самад*

— Шунидед, устод, Султон «Шоҳнома»-ро хеле-хеле писандидааст. Дирӯз Абдулвоҳид ба наздам омада мегӯяд: «Султон маро талабида буд, рафтам. «Шоҳнома» рӯйи миаш буд, фармуд: бигир, як боб аз корҳои Рустам биҳон!»

Варақ задам, боби «Ҷангӣ Рустам бо Ашкбӯс» баромад, хондам, хеле ҷолиби таваҷҷуҳи Султон афтод. Ў ҳатто баъзе байтҳоро батакрор хононд.

...Андуҳи вай (яъне Фирдавсӣ) аз «Шоҳнома» буд: бузургтарин асари ӯ дар ҳақиқати амр боз ҳам харидор наёфт, дар миёна муаллақ монд.

*Сотим Улугзода*

Бештарин заминҳо қитъа-қитъа ва деҳа-деҳа ба амалдорон ба тарзи танҳоҳ дода мешуданд, ки деҳқонон дар он заминҳо монанди чоряккорон кор мекарданд ва қисми бузурги маҳсулотро танҳоҳдорон мегирифтанд.

*Садриддин Айнӣ*

## ЗАМИН

Маро гаҳвора мегӯянд,  
Чун гаҳвораи заррин,  
Вале ман модари бечораам, хокам.  
Агар тифле ба рӯям по ниҳад, шодам,  
Агар марде фитад аз пой, ғамнокам.  
Чу модар дар азо бо синаи чокам,  
Напиндоред бедардам, кафи хокам.  
Ба даври хеш чун сайёра чунбидам,  
Ба даври хона чун гаҳвора чунбидам,  
Ба рӯзи нек ҳамчун тифл ҳандидам,  
Ба рӯзи бад чу марди пир ларзидам.  
Баҳорон гул шудам,  
Аз хеш рӯйидам,  
Ба уммеде, ки бӯедам.  
Ғубори рах шудам дар роҳи дилёбӣ,  
Ба уммеде, ки пӯедам,  
Ҷаҳон гардеду рози яқдигар донед,  
Маро модар,  
Шумо, эй қавмҳо, худро писар хонед.  
Чу модар аз бисотам  
Бар шумо эъҷоз бахшидам,  
Зи ҷазби худ гузаштам,  
Бар шумо парвоз бахшидам,  
Ки боре модари ғамхор гӯедам.

*Муъмин Қаноат*

---

**ШАРХ.** Пасванди **-тар** дар назм баёни мафҳуми дараҷаи олии қиёс ба ҷойи пасванди **-тарин** меояд. Мисол:

Хунар ба ҷашми адован бузургтар айб аст,  
Гул аст Саъдию дар ҷашми душманон хор аст.

*Саъдии Шерозӣ*

---

**99.** *Бо сифатҳои сан-сафед, син-сиёҳ, қаб-қабуд, заб-зард* аз осори манзуму мансур мисол интихоб қунед ва дар дафтар на-висед.

## §12. АЛОҚАИ СИФАТ БО ИСМ

**100.** *Матни зеринро бинависед ва сифатҳоро ишиора қунед:*

### БИНОҲОИ МАДРАСАҲОИ БУХОРО

Биноҳои мадрасаҳои Бухоро монанди мадрасаҳои дигар қисми Осиёи Миёна бештарин дуошёна ва баъзан якошёна буда, мо то имрӯз намунаҳои онҳоро ҳам дар Бухоро, ҳам дар Самарқанд, ҳам дар Тошканд ва дигар шаҳрҳо мебинем.

Мадрасаҳо дар берун ва дарун саҳни васеи сангин, деворҳои бо ҳиҷти пухта соҳташудаи мустаҳкам, тоқҳо, равоқҳо ва гулдастаҳои пурҳашамат дошта, бештарин пештоқҳо, гунбазҳо ва деворҳояшон кошинкорӣ буданд.

Аммо ҷойи бошишгоҳи асосӣ, ки ҳуҷраҳои онҳо буданд, дар гояти тангӣ ва торикӣ буда, бештарин барои хобухези ду кас базӯр кифоя мекарданд. Бештарини ин ҳуҷраҳо якдара ва пешравоқ буда, ҳам одам, ҳам ҳаво аз ҳамон як дар медаромад, ҷойи ошпазӣ, ҳезум ва ангиштгузорӣ ва дастурӯйшӯйӣ ҳам дар пойгаҳи ҳамин ҳуҷраҳои танг ҷойгиронида шуда буданд.

*Садриддин Айнӣ*

Δ Калимаҳои соҳташуда, хобухез, ангиштгузорӣ ва дастурӯйшӯйиро аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед.

**101.** Аз сутуни дуюм барои исм аввал сифати мувофиқ биёбед, баъд бигўед, ки миёни ин калимаҳо чӣ гуна алоқа барқарор кардан мумкин аст?

мутриб	мӯй
насим	барг
осмон	сабз
хоб	сафед
руҳбахш	ширин
хушсуруд	нилгун

Аслан сифат ва исм ба воситай изофат **-и** алоқаманд мешаванд, чунончи: гули хушбӯй, хӯроки гарм, адиби мумтоз.

Дар ибораҳои мазкур калимаи аввалро мавсуз ҳам мегӯянд, яъне васфшуда, касе ё чизе, ки дорои сифате бошад.

Гоҳе алоқаи сифат бо исм бе изофат низ мешавад. Дар ин маврид сифат пеш аз мавсуз воқеъ мегардад. Ин ҳолат бештар дар назм ба ҷашм мерасад. Мисол: **бехтарин рафиқ, баландтарин кӯҳ**.

**102.** Матни зеринро бинависед ва робитаи байнни сифат ва исмро бифаҳмонед:

Дашти нопайдоканори атрофи Фиждувон. Моҳи чаҳордаҳ бо равшании худ домани фарози ин даштро гӯё бо пардаи тунуки сафеде печонида гирифтааст. Сафар рамаи худро аз чаро ба қӯтане ҷамъ кард ва худ дар баландие, ки аз борони дирӯза сабзаҳояш навхез шуда буд, танҳо дароз қашида хобидааст.

Саги сиёҳи калони ӯ гӯшҳояшро сих карда, оромии шабонаи гӯсфандон ва хӯҷаинашро посбонӣ мекард. Сафарро хоб намебурд ва ба навозиш сари сагашро мемолид:

– Дар ин хомӯшию танҳоӣ дилгир шудай магар?

– Оре, кас чӣ хел дилгири ғамгин нашавад! Дар ин сукунати шаб танҳоио бекасиатро боз саҳттар ва аламангезтар ҳис мекунӣ! Мегӯянд, ки Мачнунро аз маҳбубааш чудо карданду ў ба дашту биёбон рафтааст. Ҳамроҳу ҳамдами ў сагони бовафо будаанд. Ў ба онҳо рози дилашро мегуфтааст, аз сӯзу гудози ишқаш таронаҳо месурудааст.

*Расул Ҳодизода*

Беҳин коре, ки андар зиндагонист,  
Накуҳоҳӣ ба кас роҳатрасонист.

*Носири Ҳусрав*

Ба мисли гӯшту нохун ҳамеша бо Ватан будам,  
Агарчи нисфи умри бехтаринам дар сафар бигзашт.

*Мирзо Турсунзода*

? Сифатҳои ибораи **пардаи тунуки сафед** қадомҳоянд?

Δ Муродифи феъли **сурудан** (месурудааст)-ро бигӯед.

Сифатҳои исми «**суруд**»-ро номбар кунед.

## §13. КАЛИМАСОЗИИ СИФАТ

Сифат тавассути пешванду пасванд ва бо роҳи ба ҳам пайвастани калимаҳо соҳта мешавад:

1) *бо пешванд*: одами **боирода** (**баирода**), қасри **бошукуҳ**, дашти **беоб**, абри **даргузар**, гули **ноёб**;

2) *бо пасванд*: панҷараи **оҳанин**, гӯшвори **нукрагин**, тухфаи **шогирдон**, марди **денишманд**, оташи **тобнок**, ҳӯроки **дирӯза**, гули **хандон**, булбули **гӯё**, сухани **бурро**, меваи **порина**;

3) *бо роҳи пайвастани ду решавони*: ҷавони **ијлмӯст**, оҳанги **таъсирбахш**, ақли **дурандеш**, дашти **лабташна**.

**103. Матнҳои зеринро бихонед, сифатҳоро биёбед ва ба дафтаратон бинависед:**

Дар Мовароуннахри онрӯза, хусусан дар Бухоро ва музофоти он, бофандагӣ, пойафзолдӯзӣ, заргарӣ, ҳайкалтарошӣ ва наққошӣ бисёр ривоҷ ёфта буд. Дар Бухоро як коргоҳи бисёр калони бофандагӣ ва гулдӯзӣ буд, ки арабҳо ба вай «Байтуттиroz» ном дода буданд, ки «хонаи зебу зинат ва нақшу нигор» гуфтан аст.

*Садриддин Айнӣ*

Ман дар деҳаи Қаротоғ, ки дар ҷануби Тоҷикистон воқеъ аст, ба дунё омадаам. «Қаротоғ» ба тоҷикӣ «Сиёҳкӯҳ» аст. Дар ҳақиқат ҳам, ин деҳаро аз ҷор тараф кӯҳҳои сиёҳфом иҳота кардаанд, ки аз паси онҳо силсилаи тегаҳои дандонадор ва гарданаҳои барфпӯши қаторкӯҳҳои Ҳисор ба назар менамоянд.

Деҳаи мо аз қадим бо ҳунармандони гулдасти худ шурӯрат дошт. Дар ин ҷо, маҳсусан, кирмакпарварӣ, ҷармгарӣ ва кулолӣ равнақ ёфта буд. Бофандагон матоъҳои рангоронги хилъатбоб ва шоҳивориҳои ҳисорӣ тайёр мекарданд, ки берун аз ҳудуди аморати Бухоро овоза пайдо карда буданд.

*Мирзо Турсунзода*

Соиб, сухани сабз бувад зиндаи ҷовид,  
Фирӯзai ман кони Нишопур надорад.

*Соиби Табрезӣ*

Аз он лаб шунидан ҳикоят ҳуш аст,  
Суханҳои рангин бағоят ҳуш аст.

*Камоли Ҳуҷандӣ*

? Ҳадаф аз **сухани сабз** чист?

**104.** *Бо пасвандҳои -ина, -гин, -фом, -гун, -он, -она сифат бисозед.*

## §14. ПЕШВАНД ВА ПАСВАНДХОИ СИФАТСОЗ

Пешвандҳои сифатсоз инҳо мебошанд: **бо-, бе-, ба-, бар-, но-, дар-, пур-**.

Бо пешвандҳои **бо-, ба-, бе-, но-, бар-, пур-** аз исм сифат сохта мешавад: ҷавони **бофарҳанг**, соли **бафайз**, моҳи **бейраб**, кирдори **носавоб**, ҷавони **баркамол**, риштаи **пуртоб**.

Бо пешвандҳои **но-** ва **дар-** аз феъл сифат сохта мешавад: марди **ношинос**, қадуи **норасид**, абри **даргузар**.

Бо пасвандҳои **-ӣ(-гӣ)**, **-она(-гона)**, **-нок**, **-манд**, **-ин (-гин)**, **-ина**, **-гун**, **-о**, **-он** аз исм, феъл ва зарф сифат сохта мешавад, чунончи:

паёми дӯстӣ	китоби <b>арзишманд</b>
ғамхории доимӣ	болопӯши <b>чармин</b>
кати <b>таҳтагӣ</b>	бачаи <b>шармгин</b>
суоли <b>оқилона</b>	мавизи <b>порина</b>
куртаи <b>бачагона</b>	осмони <b>нилгун</b>
замини <b>намнок</b>	хонандаи <b>дено</b>
одами <b>донишманд</b>	гули <b>хандон</b>

105. Аз исму феълҳои **ақл**, **шараф**, **таҷриба**, **мехр**, **дор**, **тавон** аввал сифат бисозед, баъд он сифатҳоро дар ҷумла биёред.

106. Матнҳои зеринро бихонед ва таркиби қалимаҳои ишиорат-шударо эзоҳ бидиҳед:

Ҷавонони донандаи **богуҳар**  
Нагиранд беозмоиш ҳунар.

*Абдурраҳмони Ҷомӣ*

Дилам хизонаи **пурганд** буду ганҷ сухан,  
Нишони номаи мо муҳру шеър унвон буд.

*Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*

Аз кирдори **носавоб** дурӣ ҷӯед .

*Муҳаммад Авғӯӣ*

Ҳамекун ба пирони **бекас** касӣ,  
К-аз ин шева, донам, ба пирӣ расӣ.

*Абдурраҳмони Ҷомӣ*

Сухан санчида гӯ, то дӯстро душман нагардонӣ,  
Зи ҳарфи **бетааммул** ошно бегона мегардад.

*Абдулқодири Бедил*

Фасли баҳор бо тозакориҳову пироҳани сабзаш фаро расида, дар домани кӯҳ гӯё қолини **пурнақшे** густарда буд. Ра-маи гӯсфандон аз дур чун нақши гуле андар рӯйи қолин ба ҷашм мерасид.

*Бароти Абдурраҳмон*

**Беадаб** танҳо на худро дошт бад,  
Балки оташ бар ҳама оғоқ зад.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

Ҳамон беҳ , ки **нодон** ба доно равад,  
Ки аз донишаш кор боло равад.  
Чу **нодон** зи доно кунад саркашӣ,  
Набинад зи даврони гетӣ ҳ(в)ашӣ.

*Абдурраҳмони Ҷомӣ*

? Бигӯед, ки қалимаҳои **ошно** ва **бегона** (дар байти Абдулқодири Бедил) бо ҳам чӣ гуна муносибати маънӣ доранд?

Вожаҳои **беадаб** (дар шеъри Ҷалолиддини Балхӣ) ва **нодон** (дар шеъри Абдурраҳмони Ҷомӣ) магар сифатанд?

Δ Сифатҳои ишоратнаёфтаро биёбед.

## §15. СОХТИ СИФАТ

Сифат аз чиҳати соҳт сода, соҳта, мураккаб ва таркибӣ мешавад.

*Сифати сода* танҳо аз як реша иборат аст: **рост, сафед, баланд, нек**.

*Сифати соҳта* бо ёрии пешванд ё пасванд сурат мегирад: (писари) **боақл**, (умри) **бардавом**, (мехмони) **ношинос**, (пунбаи) **мисрӣ**, (духтари) **шармгин**, (дари) **чӯбин**.

*Сифати мураккаб* аз ду (гоҳе аз се) реша ташкил меёбад: (одами) **хушсухбат**, (ниҳоли) **навбар**, (марди) **нақуном**, (чавони) **хушрафтор**, (одами) **мехнатдӯст**, (сарзамини) **пурганҷ**, (роҳи) **печутобдор**.

*Сифати мураккаб* аз решаҳои гуногун бо ёрии пасванд ва миёнвандҳои **-ӣ, -а, -ба-, -дар-** низ соҳта мешавад: (корхонаи) хишт+рез+**ӣ**, (фабрикаи) шоҳи+боф+**ӣ**, (рӯзи кори) ҳафт+соат+**а**, (барфи) пай+**дар+пай**, (муҳорибаи) тан+**ба+**тан, (таронаҳои) нав+**ба+**нав, (хонаҳои) дарун+**ба+**дарун.

Чузъҳои сифати таркибӣ аз ҳам чудо навишта мешаванд ва тарзи ташаккули онҳо ин гуна аст:

1) аз сифатҳои мураккаб бо роҳи ба онҳо илова карданӣ калимаи эзоҳдиҳанд: **муаллими нишони «Шарафдор», бачаи палтои ҷарминпӯши**;

2) ба воситаи пешоянд ва пайвандак: **фарҳанги русӣ ба тоҷикӣ, ҳаракати миллию озодихоҳӣ**.

**107. Матни зеринро нависед ва дар зери сифатҳои *сода, соҳта, мураккаб* ва *таркибӣ* ҳат кашиед:**

Талу теппаҳо, долу дарахтон баяди борони дишаба хусни худро дигар карда буданд ва ба ҷашм покизаву ботороват метофстанд. Коҳҳои парешон, ки гӯё либоси қаҳрабоии пуштаҳо буданд, акнун тиллоранг гаштаанд. Қаторҳои навниҳолони чормагзу гелос, себу нок ва санҷиду олуча,

ки тасмавор гирди хамиву пуштаҳо печида, атрофро ба як чомаи бекасаби хушрангу навдӯхта табдил додаанд, боз ҳам дилрабову бошукӯҳ метофтанд, баргҳои рангоранги онҳо имрӯз дар шуълаи офтоб бирешимвор чило медоданд. Ин ниҳолонро се-чор сол пеш коркунони хочагии навбунёди ҷангал шинондаанд. Бобои Сайид мегӯяд, ки оянда тамоми кӯҳсор ба боғзор табдил меёбад.

\*\*\*

Боди сарди тирамоҳ ба машоми Ҳусрав бӯйи форми гиёҳу меваҳои хушк ва ҳарбузаро расонд. Вай қаноатманд нафаси тӯлонӣ кашид, vale шамоли сард вазиду пайкари ўро бераҳмона ҳарошид ва аз сари шоҳ баргҳои қирмизии гелосро барканд ва дар ҳаво намоишкорона печутоб доду сӯйи ҳавлӣ бурд. Ҳусрав ноилоч дастонашро аз таги манаҳаш гирифта, ҳудро ғунча кард. «Бӯйи зимистон мөояд, барф борад, ганда мешавад. Бачаҳо ҳоло байнӣ пахтазор, чӣ ҳол дошта бошанд?» гуфт ҳаёлан ва оҳ кашиду ба анбӯҳи олучаву чормағззорони шафати деха, ки аз ҳазон рӯймоли зарҳалӣ ба сар кашида, шафақи сӯзонро ёдрас мекарданд, назар афканд. Тирамоҳ баргҳои дараҳтони боготу деху атрофи онро ба ҳамаи рангҳо гулкорӣ кардааст. Нафаси сарди зимистон онҳоро барканда, титу пареншон сохта, ба ҳоку об яксон ва дараҳтонро урёну ҳузновар мегардонад.

*Абдулҳамид Самад*

? Ба ҷойи **ғунча кард** боз ҷӣ гуфтан мумкин аст?

**108.** *Бо сифатҳои сода, соҳта ва мураккаби зерин ибора ва ҷумла тартиб бидиҳед:*

соғ, ранга, ҳазон, нозуқ, гармӣ, шоҳӣ, бузург, хирадманд, тоза, саманд, латиф, носипос, беадаб, боғазл, сангин, пайдарпай, печдарпеч, ҳавои роҳати ҷон

## §16. РОХХОИ СОХТА ШУДАНИ СИФАТҲОИ МУРАККАБ

**109.** *Матни зеринро бихонед, сифатҳои сода, сохта ва мураккаби онро дар дафтар нависед:*

Дар ҷустуҷӯйи дониш ба ҳар даре сар мезад, аз ҳар чама-не гуле мечид. Ба рӯяш дарҳои нав күшода мешуданд. Он чи нав дарк карда буд, даме дилашро равшан месоҳт, вале на-зарааш ҳамеша ба дурҳо нигарон буд. Дар пеш торикиҳои зи-ёди ҳанӯз равшан нашудаero медид ва боз ба сӯйи онҳо раҳ мепаймуд...

Зиндагии пурошӯб, ноором ва дарбадаронае гузаронид. Хотири осуда ва дили беташвиш барояш фаровон насиб нагардид. Бештар дар сафар ва хатар зист. Аксари китобҳояшро дар сафарҳо, зиндонҳо, дар рӯзҳои гу-резагӣ, дар фурсатҳои ками фориг аз корҳои давлатӣ на-вишт.

Саҳт ба қадри вақт мерасид. Марди интизомӣ буд. Ҳар рӯз саҳари барвақт аз хоб меҳест ва ба хондани китобҳо, на-виштани асарҳо менишаст. Дар хондан пурдиққат ва хушӯр, дар навиштан хушқалам ва тезкор буд.

Ба молу давлат, зару зевари дунё эътиное надошт. Марди устувор, иродаш қавӣ ва то ҳадде якраҳа ва ис-нодкоре буд. Дар фарозу нишеби роҳи зиндагӣ ва хизмат ба илм ҳаргиз ҳаросе ба дилаш роҳ наёфт. Ин устуворӣ ва часорат буд, ки ӯро ба қуллаҳои баланди илми ҷаҳон расонд.

Бале, Абӯалӣ ибни Сино дар ҷаҳони илми асримиёнагии Шарқӣ исломӣ чун кӯҳе баланд, устувор ва пурҳашамат ме-истод ва расидан ба баландии он қудрати ҳар муддаие на-буд.

*Раҳим Ҳошиим*

Δ Аломатҳои  -ро барои муайян кардани пеш-ванд, реша ва пасванд истифода кунед.

Сифатҳои мураккаб аз ҷузъҳои зерин ҳосил мешаванд:

- 1) *аз исм*: сангдил, хокистарранг, раъдовоз, кӯхпайкар;
- 2) *аз сифату исм*: қавиҳайкал, нозукбадан, ширинсухан;
- 3) *аз шумораву исм*: яқдил, дурӯ(я);
- 4) *аз исму феъл*: завқовар, ростгӯ(й), хабаркаш;
- 5) *аз тақрори исм ё сифат тавассути миёнванд*: рангоранг, паёпай, пурпечутоб;
- 6) *аз тақрори исму сифату зарф ва нешоянд*: (барфи) пайдарпай, (мухорибаи) танбатан, (таронаҳои) навбанин, (хонаҳои) дарунбадарун.

## 110. *Ба ҷумлаҳои зер таваҷҷуҳ қунед:*

Ҳасани Маймандиро гуфтанд:

исм + исм  
– Султон Маҳмуд чандин бандай **соҳибчамол** дорад.  
*Саъдии Шерозӣ*

исм + феъл  
Бе рӯйи ту хуршеди **чаҳонсӯз** мабод,

исм + феъл  
Ҳам бе ту ҷароғи **оламафрӯз** мабод.  
*Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*

исм + сифати феълӣ    сифат + исм  
Модари **ғамзадаи парешонрӯзгор** дилаш ба сидқи гуфтори пирамард гувоҳӣ дод ва бачаро ба вай супурд. Ҷӯпон Фаридунро бо меҳрубонии падарона се сол парварид.  
*Сотим Улугзода*

Субҳ тараддуди равшан шудан дошт. Дар баъзе қисматҳои ҷангили Сардара аранге сафедӣ ба назар мерасид.

сифат + исм

Моҳ ба рӯяш пардаи **тиаранг** кашида, ситораҳо паёпай ба кучое гайб мезаданд.

*Ҷонибек Акобир*

Усто Мирзоширифи Гулшанро мардуми деҳаи Шикордара кайҳо боз дар сафи одамони барӯзӣ ном мегиранд.

шумора + исм сифат + исм исм + сифат

Ин марди такрибан **панҷоҳсолаи миёнақад, рӯйгирид,**

сифат + исм сифат + исм

вале **газгӯшту хушмуомила** аз каму кости рӯзгор ҳаргиз пеши касе лаб намекушояд.

*Абдулҳамид Самад*

**111. Матнро бихонед ва соҳти сифатҳоро шарҳ дигед:**

## ТИРАМОХ

Гандуми сабз заъфаронӣ шуд  
Дар хаму теппаҳои кӯҳистон.  
Пода сарҳӯй гашт то Наврӯз,  
Подачо гашт саҳни боғистон.

Офтоби баланд аз гардун  
Бо ҳазорон умед меҳандад.  
Дарзай охирини гандумро  
Дехқон чун миён-ш мебандад.

Селаи мурғакони якроҳа  
Сафкашон мераванд аз деха.  
Боғигон, бошитоб, бетӯша,  
Парфишон мераванд аз деха.

То кучо, мурғакони ҳарҷогард,  
Дур аз лонаву зи ёру диёр?  
Дур рафта зи хонаи обод,  
Чун тавон зист шоду беозор?

*Гулруҳсори Сафӣ*

Давраи ҳокимиияти Сомониён, ки қариб сад сол аз ҳуҷуми хориҷиён эмин буда, ҷангҳои қалони хонавайронкун рӯй на-дода буданд, барои тараққиёти мамлакат ва зироати он ша-роити мусоид ба вучуд меовард.

*Раҳим Хошим*

Ин марди ҷавоне буд бистушашсолаи қадбаланд, сиёҳ-абру, пешонивасеъ, гандумгун, мӯйи зичи сараш каме ба пеш ҳамида, либоси ҳокистарранг ӯро ба назар марди бо-тамкин нишон медод.

*Фотех Ниёзӣ*

? Бигӯед, ки сифатҳои мураккаб чӣ гуна ҳосил мешаванд?

**112.** *Аввал ба мазмуни шеър ва ҳикояти зерин таваҷҷӯҳ би-кунед, сипас сифатҳоро ба дафтар нависед ва маънои онҳоро шарҳ дӯхед:*

Гуфт он фозили хирадпеша,  
Ростройи дурустандеша:  
Марди ҳарбандай зи ақл чудо  
Шуд зи манзил ба азми нақл чудо.  
Ваҳ, чӣ ҳарбанд, балки бандай ҳар,  
Бандай ҳар на, бал фикандай ҳар.  
Буд дар ҳар савор дар роҳе,  
Море афтода дид ногоҳе.  
Шуда аз сардии дай афсурда,  
Сард з-он сон, ки гӯиё мурда.  
Мардро марҳамат бар ӯ омад,  
Бо тараҳҳум зи ҳар фурӯ омад.  
Карда ҷояш даруни тубрай ҳар,  
Баҳри гармӣ қашид бар сари ҳар.  
Нафаси ҳар чӯ гарм кард ӯро,  
Гарм кард табъи сард ӯро.  
Бори аввал, ки сар зи ҷо барзад,  
Сар бароварду бар сари ҳар зад.

Нафаси гарм зад чунон бар хар,  
Ки равон сард шуд равон бар хар.  
Рафт мори фасурдаву хар мурд,  
Гарм гардид мору хар афсурд.  
Ӧ ба чо монду рафт хар ба сақар,  
Аз харӣ шуд пиёда мардаки хар.  
Монда аз хар пиёда ришканон,  
Ҳамчӯ хар аз замин ҳашишканон.

*Камолиддин Биноӣ*

Дар бешаи Бардаъ дарахте буд дар баландӣ аз тамоми дарахтон бар сар омада ва ба бузургӣ дар миёни дарахтон сарфароз гашта. Дар зери он дарахт сӯрохи муше буд ҳарисниҳод, ҳилагар, теззехн, зудфаҳм, ки ба як тааммул ҳазор гиреҳи мушкилро мекушод ва ба ним лаҳза сад навъ ҳила бар хотираш мегузаронид.

Фусунгар буд муше, чораандеш,  
Ки дидӣ ҳилаи садсола аз пеш.

Дар наздикии он дарахт гурбае низ хона дошт, он чо сайёдон бисёр меомаданд ва дар он наздикий дом мениҳоданд.

Рӯзе сайёде ба наздикии он дарахт dome боз қашид ва қадре гӯшт бар рӯйи дом баст. Гурбай ҳарис аз он сурат ғофил бӯйкунон ба ҷониби гӯшт омад ва ҳанӯз дандонаш ба гӯшт нарасида, ҳалқаш ба ҳалқаи дом гирифтор шуд.

Ҳирс аст, ки ҷумларо ба дом андозад,  
В-андар талаби моли ҳаром андозад.  
Ҳирс аст, ки ҷумла ҳалқро з-осоиш  
Боз ораду дар ранчи мудом андозад.

*Ҳусайн Вонзи Кошифӣ*

? Барои чӣ шоир як чо **афсурда** гуфта ва ҷойи дигар **фасурда?** **Ба сар омадаро чӣ гуна мефаҳмед?**

---

**ШАРХ.** Имрӯз ба ҷойи **тӯбра тӯрба** мегӯянд. Дар калимаи **тӯрба** ҳодисаи табдили овозҳо рух додааст, яъне ҳамсадоҳои **б** ва **р** ҷойи яқдигарро иваз кардаанд. Сарнавишти калимаи **хурма** (зарфи аз гил тайёркарда) низ ҳамин гуна аст, яъне дар асл **хумра** аст.

---

**113.** *Бо решашои зерин нахуст сифати мураккаб бисозед, пас бо он сифатҳо ҷумла тартиб бидиҳед (Бигзор, мисолҳо аз осори адабон ҳам бошанд):*

қомат	нек
ранг	най
сиёҳ	хуш
хокистар	баланд
дил	бахт
сафед	хусн
пай	озурда

? Сифатҳои мураккаб танҳо аз ду решо соҳта мешаванд?

Δ Ҷузъҳои калимаи **садсоларо** аз ибораи **ҳилаи садсола** (суприши 112) муайян кунед.

## §17. БА ВАЗИФАИ ИСМ ОМАДАНИ СИФАТ

**114.** *Мисолҳои ишоратишидаи зеринро мӯқоиса кунед ва фарқи онҳоро бигӯед:*

**одами беҳунар** – Муҳол аст, ки ҳунармандон бимиранд  
ва **беҳунарон** ҷойи эшон бигиранд.

*Саъдии Шерозӣ*

**табиби донишманд** – Мушкиле дорам, зи **донишманди маҷлис** бозпурс:  
Тавбафармоён ҷаро худ тавба  
камтар мекунанд?  
*Ҳофизи Шерозӣ*

**навозандай нобино** – Лукъмонро гуфтанд:

– Ҳикмат аз кӣ омӯхтӣ?

Гуфт:

– Аз нобиноён, ки то чой набинанд,  
пой наниҳанд.

*Саъдии Шерозӣ*

**шахри ҷавон** – **Ҷавон** имрӯзро дар раҳ гузаронида,  
шабҳангом ба даромадгоҳи дара расид,  
ба болои таҳтасанге осуда хобид.

*Садриддин Айнӣ*

**115.** Ҷумлаҳои зеринро бихонед ва бо ҷоҳи ҷавонро ишиоратшуда мисоле биёред, ки ба саволи исм ҷавоб бишавад:

Акнун аз бистари мӯйсафеди **бемор** нафаси гарми зинда-  
гибахш меомад.

\*\*\*

Лаҳзае хомӯшии **сангин** ба миён омад.

*Чонибек Акобир*

Душмани **дено**, ки пайи ҷон бувад,  
Беҳтар аз он дӯст, ки нодон бувад.

*Низомии Ганҷавӣ*

Дар забон ғоҳе калимаҳо вазифаи худро тағйир медиҳанд. Масалан, аз як ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ мегузаранд. Ин ҳодиса вобаста ба тараққиёти забон рӯй медиҳад ва омили инкишофи захирай луғавии гуфтори мо мешавад. Калимаҳои зиёдеро номбар кардан мумкин аст, ки онҳо дар баробари нигоҳ доштани мағҳуми аслии худ тадриҷан аз як ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ гузаштаанд. Аз ҷумла, сифатҳои бисёрero намуна овардан мумкин аст, ки доираи маъни онҳо

васеъ шуда ва чун исм ба кор рафтаанд. Чунончи, калимаи **бад** дар байти:

*Кас ин ганҷ натвонад аз ман ситад,  
Бад ояд ба мардум зи кирдори бад.*

*Абулқосими Фирдавсӣ*

дар ду вазифа омадааст: 1) дар ибораи **кирдори бад** сифати исми **кирдор** аст (ба саволи чӣ гуна? ҷавоб мешавад), 2) дар мавқеи дуюм исм аст (ба саволи исм – чӣ? ҷавоб мешавад).

Вожаи **ширин** сифат аст (себи **ширин** – чӣ гуна себ?) ва ҳамин тавр ба исм (*Ширин ба саволҳои муаллим пурра ҷавоб дод – Кӣ? – Ширин!*) гузаштааст.

**116.** Вожсаҳои зеринро дар ҷумла чун сифат ва исм ба кор ба-ред:

мӯйсафед	сангин
тавоно	беадаб
нек	хушбахт
дилрабо	

**117.** Матнҳои зеринро бихонед ва бигӯёд, ки калимаҳои ишиоратшуда дар мавқеи сифат омадаанд ё исм?

Духтари ҳиндӣ **адолатҳоҳ** шуд,  
Аз **баду неки** ҷаҳон огоҳ шуд.

*Mирзо Турсунзода*

Зи **бад** бигрез, бо **некон** даромез,  
Ки аз некон наку в-аз бад шавӣ бад.

*Ҳочӣ Ҳусайнӣ Кангуртӣ*

Дидаи ҷони Бӯалӣ Сино  
Буд аз нури маърифат **бино**.

*Анварии Абевардӣ*

Луқмонро гуфтанд, ки адаб аз кӣ омӯҳтӣ? Гуфт:

– Аз **беадабон**: ҳар чӣ аз эшон дар назар нописанд омад, аз феъли он парҳез кардам.

*Саъдии Шерозӣ*

? Калимаи **адолатҳоҳ** аз чанд решা иборат аст?

Вожаҳои **баду нек** чӣ гуна муносибати маънӣ доранд?

**Беадаб** калимаи сода аст ё сохта?

Δ Чанд калимае биёбед, ки ду мавқеи корбурд дошта бошанд.

**118.** *Матни зеринро бихонед ва калимаҳои ишиоратиударо маънидод кунед:*

Чони **ширин**, фарқ кун дар кӯҳсор

Селро аз обҳои чашмасор.

Дар Ватан фарзанди мо **бадбаҳт** нест,

Модари он ҳам зани **сарсаҳт** нест.

Дар диёри мо шуд одам **арҷманд**,

Шуд сари **ҳамгаштаи** занҳо **баланд**.

Ҳеч коре нест бе зан **хуб** шуд,

Ифтихоре нест бе зан хуб шуд.

*Mирзо Турсунзода*

## §18. ИМЛОИ СИФАТ

**119.** *Матни зеринро бинависед ва ба имлои калимаҳои ишиоратиударо аҳаммият бидиҳед:*

Марди **бейлм** чист? – Ҳайвоне,

Чисми **бечон** чу нақши айвоне.

*Камолиддин Биноӣ*

Чу Афросиёбаш ба ҳомун бидид,

Шигифтид аз он кӯдаки **норасид**.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Киро дар хирад рой бошад баланд,  
Нагүяд суханҳои **носудманд**.

*Низомии Ганчавӣ*

Аз исмҳои **илм, ҷон** тавассути пешвандҳои **бे-, но-** сифат ва аз сифати **судманд** сифати дигар ба вучуд омадааст. Бо пешвандҳои **ба-, бо-, то-, дар-** низ аз исму феъл сифат сохта мешавад, монанди: **ҷавони бақувват, варзишгари боғайрат, давраи тоалифбо, абри даргузар.**

Аслан пешванд бо реша ҳамроҳ навишта мешавад, аммо пешвандҳои мазкур (ғайр аз **но-**) дар вазифаи пешоянд биёянд, бо калима якҷо навишта намешаванд. Чунончи:

**ба** майдон раҳсипор шудан  
**бо** модар хайрухуш кардан  
**бе** иҷозат нарафтан  
**то** соли дигар  
**дар** базм шеър хондан

Калимаҳои **-ба-, -бар-, -дар-** чун миёнванд дар байни ду реша воқеъ мешаванд, ба мисли: сұхбати рӯбарӯ, ҷавони кулоҳбасар, борони пайдарпай.

Пешванд ё пешоянд будани **ба, бо, бе, то** ва **дар**-ро аз рӯйи саволи сифат ҳам муайян кардан мумкин аст.

**120. Ба, бо, бе, то, дар-ро чун пешванд ва пешоянд дар матн биёред.**

**121. Ба имлои сифатҳои зерин таваҷҷуҳ кунед:**

дехқони **ҳафтодупанҷсола** (75-сола)  
дидори **сарироҳӣ**  
болопӯши **пӯстипалангӣ**  
мехмони **сухандон**  
риши **тор-тор**  
коғази **рах-раҳ**

Дар байни сифатҳои таъкидӣ ва сифатҳое, ки аз шумора ва исм сохта шудаанд, нимтире гузошта мешавад, аммо дар мавриди бо ҳарф навиштани шумора нимтире меафтад:

сап-сафед  
сип-сиёҳ  
заб-зард  
биии 92-сола (навадудусола)  
нони 80-дирама (ҳаштодидирама)  
пироҳани понздаҳсомона  
чавони ҳаждаҳсола

**122.** *Матнҳои зеринро бинависед ва ба имлои калимаҳои ишиоратиуда дикқат дихед. Шеъри Носири Хусравро аз бар кунед:*

Наврӯз бубин, ки рӯйи бустон  
Шуста-ст ба оби зиндагонӣ.  
В-ороста шуд чу нақши Монӣ  
Он хоки **сиёҳи бостонӣ**.  
Бар сар биниход бори дигар  
**Навнаргис** точи ардавонӣ.  
Дарвешу заиф шохи бодом  
Карда-ст канор пуршиёни.

*Носири Хусрав*

Туфлиҳои **сип-сиёҳи** пошнабаланд, ки дирӯз падарашибварда буд, пойҳои духтарро озор медоданд.

*Кароматуллоҳи Мирзо*

Бобои Кабир себу ноки **заб-зард**, холаи Даша аз тухм чалпак пухта овард.

\*\*\*

Ин марди тақрибан **панҷоҳсолаи** (50-солаи) миёнақад, рӯйгирид, vale **газгӯшту хушмуомила** аз каму кости рӯзгор ҳаргиз пеши касе лаб намекушояд.

*Абдулҳамид Самад*

Аз дур як чавони тахминан **25-солаи (биступанчсолаи)** миёнақадди сергӯшт, ки бинии дарози нӯгаш ба поён **ҳамшуда** ва ришу бурути **кулӯтаи** сиёҳ дошт, бар болои аспи сафеде намоён шуд.

*Садриддин Айнӣ*

? Туфли ба назари шумо чӣ гуна калима аст?

Δ Калимаҳои **пошибаланд**, **миёнақад** ва **сергӯштро** аз ҷиҳати соҳтҳо шарҳ дихед.

**123.** *Матни зеринро бихонед, сифатҳоро дар дафтар нависед ва соҳти онҳоро муайян кунед:*

Духтари баландболо, баҳусну назокат, абруҳояш усмакашида, лабонаш пистаи хандон, ба ҳеч кас эътибор намедод; на ба оҳи пурсӯзи бачамардҳо, на ба нигоҳи пурҳасрати амакаш, на ба гаппарониҳои бамавриду бемавриди мардҳои айёши роҳгузар, на ба писарак. Ҷашмони сабзтоби фаттонашро хумор андохта, майда-майда, боназокат по монда, қомати нозуки бо пероҳани гулпӯшашро чунбон-чунбон, боғурӯр мегузашт духтар. Ҳудро чунон меангашт, ки дар атроф, умуман дар рӯйи замин, гайри ў касе вучуд надорад ё вучуд дошта бошад ҳам, ба ҷашмаш наменамояд. Ва кӯча аз садои хушоҳанги пошнаи кафши ў пур мешуд, аз қомати гулбезу гулрезаш рангу ҷон мегирифт.

*Абдулҳамид Самад*

? Бигӯед, ки сифатҳои мураккаб аз қадом ҳиссаҳои нутқ соҳтаанд?

Δ Маънои вожаи «**ангаштан**»-ро аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» биёбед.

## §19. ВАЗИФАИ СИФАТ ДАР ЧУМЛА

Сифат дар чумла ба вазифаи муайянкунанда, гоҳе ба вазифаи хабар ва мубтадо меояд. Чунончи: *Деҳаи мо аз қадим бо ҳунармандони гулдасти худ шуҳрат дорад.*

*Боғандагон матоъҳои рангорангги хилъатбоб ва шоҳивориҳои ҳисорӣ тайёр мекарданд, ки берун аз ҳудуди аморати Бухоро овоза пайдо карда буданд.*

*Мирзо Турсынзода*

*Дар фазои бөгҳои нурсамар,  
Даштҳою кӯҳҳои сарбаланд,  
Паҳн карда мужда аз фатҳу зафар,  
Мевазад форам насими дилписанд.*

*Мирсаид Миришакар*

*Садоят хуши, ҳавоят дилнишин аст,  
Мақомат олӣ, оҳангат матин аст.*

*Абулқосим Лоҳумӣ  
Нодон айб мекунад, доно худаши мефаҳмад.  
Ҳикмати ҳалқ*

? Бигӯед, ки сифатҳои **рангоранг, хилъатбоб** чӣ гуна сохта шудаанд?

Δ Вожаҳои ҳаммаъни байти устод Абулқосим Лоҳутиро шарҳ дихед.

**124. Матнҳои зеринро бинависед ва вазифаи сифатро дар матн таъйин қунед:**

Осмони софи бегубори баҳорон. Нурҳои заррини офтоб сабзаҳои навхези даштҳо ва лолаҳои қадафроҳтаи саҳроҳоро чилоҳои рангоранг дода, зебоии рӯзҳои Наврӯзро якбарчанд меафзояд. Дар беруни шаҳри Бухоро, дар мавзеи Ширбадан, чодарҳои идона, дуқонҳои рангоранг, саҳнҳои тамошову масҳарабозӣ доман паҳн кардаанд. Дар майдони васеъе, дар болои дор ду дорбози моҳир зери карнаю сурнай

бозӣ мекунанд. Дуртар аз он, дар давраи ҷавонон, ду бозигари ҷолоқ дар зарби доира ҷавғӣ мерақсанд. Дар миёнҷойи бозоргоҳ се масҳарабоз ҳангомае нишон медиҳанд. Мардум Наврӯзо ид мегиранд. Дар боғи маҳсуси сабзу ҳуррам амир низ Наврӯзо ид мекунад.

*Расул Ҳодизода*

Ба сӯйи офтоби оламоро  
Сари худро ҳама карданد боло.  
Намегаштанд сер аз шуълаи рӯз,  
Гули себаргаи аз гард маҳфуз.  
Ҳаво соғу шаби торик дур аст,  
Замин монанди уқёнуси нур аст.  
Латофатбор дашту қӯҳсоранд,  
Ҳама шодоб аз файзи баҳоранд.

*Мирзо Турсунзода*

**125.** Ҷанд ҷумла тартиб дихед, ки дар онҳо сифат ба вазифаи ҳабар омада бошад. Агар аз назм ҳам мисол биёред, ихтиёр доред.

**126.** Ин матнҳоро аз ёд қунед, сифат ва вазифаи онро дар ҷумла эзоҳ дихед:

Дило, гӯш қун аз ман ин нуктаи хуш,  
Ки монда-ст дар гӯшам аз нуктадонон,  
Ки ҳар қас қашад теги номехрубонӣ,  
Шавад қуштаи теги номехрубонон.

\*\*\*

Бузургмехро пурсиданд, ки:

– Кадом подшоҳ покизатар аст?

Гуфт:

– Он ки покизагон аз вай эмин бошанд ва гунаҳкорон аз вай битарсанд.

*Абдуrrаҳмони Ҷомӣ*

? Бигүед, ки вожаҳои **покизатар** ва **покизагон** аз ҳам чӣ фарқ доранд?

Δ Сохт ва вазифаи наҳвии калимаи **номехрубониро** дар ҷумла муайян кунед.

## ПУРСИШҲО БАРОИ ТАКРОР

Сифат чиро мефаҳмонад?

Сифатҳои аслӣ ва нисбӣ аз ҳам чӣ фарқ доранд?

Мафҳуми камию хурдӣ ва навозиш дар сифат бо қадом пасвандҳо ифода мейёбад?

Дараҷаи олии қиёс чӣ гуна баён мешавад?

Сифат аз ҷиҳати сохт ҷанд навъ мешавад?

Пешванд ва пасвандҳои сифатсозро номбар кунед.

Сифат ба вазифаи қадом аъзои ҷумла меояд?

**127.** *Матни зеринро бихонед, сифатҳои мураккабро муайян кунед ва дар дафтар нависед:*

## КАБҚ

Ӯ бомдод аз бонги аzon хест, ки рӯшанӣ медамид. Кабкашро хабар гирифт: хоб аст. Шабҳо писаракаш низ дар поёни катча, дуртгар аз кабӯк, хоб меравад. Ӯ ба ҷонварак саҳт унс гирифтааст. Лаби қӯрпаро болои писарак гардонд, то хунук нахӯрад. Кабк бедор шуд, ба танаи таҳтachaҳо нӯл зад, аз косачаи наздаш оби соғӣ ҳӯрд ва аввал қанда-қандай оҳиста, сипас қақра зад. Дар субҳи солеҳон долону ҳонаву дар, берун ҳам пур аз ҳониши кабки дарӣ гашт. Саропойи ин марди баҳираду ҳассосро фараҳмандӣ фаро гирифт. Поён фуромад Ӯ. Ба рӯдаи резинӣ гулҳои хотаашро об пошид. Дар нигоҳаш гулҳои рангоранг ҳандиданд, ангури то долон навдазада ҳам. Кабк аз ҳониши монд.

– Додо! Кабка об додӣ? – қадаш ба қафас нарасида, ба-такрор мепурсид писарак.

– Ҳо, обаш додам! Ҳолӣ барвақт, хоб кун...

Писарак ба таги поҳош курсӣ ниҳода, ба даруни қафас менигарад. Кабк на дон меҳӯраду на об. Чашмони «ошно»-яшро муоина дорад. Писарак рози чонваракро мефаҳмад, ки ба қуттичааш аз халтаи овезони паҳлу як муштак арзан мепартояд. Кабк мерамад ва питиррос мезанд. Ҳарчанд писаракро мешиносад, ҳамрози ўст, вале кабк мерамад.

– Натарс, намезанам... Бихӯр..., – аз роғҳои қафаси пурнақшу нигор ба пару боли кабк назар дӯхта, – мегӯяд писарак.

Бо хоҳиши бачаҳаки хушлағз кабк боре чанд чида-чида дон меҳӯрад. Андактар кабки қафас аз дигар нағма пардоҳт. Писарак хандида фуромаду худро ба ҷойгаҳ андоҳт. Ӯро дар хониши форам хоб мебурд, хоби бароҳате.

*Сипеҳри Ҳасанзод*

? Чаро вожайи «ошно» дар ноҳунак омадааст?  
Манзур аз рӯдай резинӣ гуфтани нависандা чист?  
Δ Чӣ гуна соҳта шудани сифати бароҳатро биғаҳмонед.

**128. Матни зеринро бихонед, сифатҳояири маънидод кунед ва дар мавзӯи «Одами хушибаҳт» нақл бинависед:**

## ОДАМИ БАДБАХТ

Дар ҷаҳон бадбаҳт он қасест, ки нодон ва бетавфиқ бошад. Одами бадбаҳт ба ҳар кас зарар мерасонад. Мардумро озор медиҳад. Ба бандагони Ҳудои таоло бадмуомилагӣ мекунад. Бадхулку бадкирдор мешавад. Агар тавонад, ба ҳар кас ҷавру зулм мекунад. Дурӯғгӯй мебошад. Ба моли мардум хиёнат мекунад. Хиёнаткорӣ ва бадкирдорӣ ба наزارаш саҳл менамояд. Соҳиби кибру ғуурӯр ва худситоӣ мебошад. Аз фазилати одоб маҳрум ва аз саодати шарму ҳаё бебаҳра мемонад. Ба ҳар кас нафъ намерасонад. Ба ҳоли беваву бечорагон ва зердастон тараҳҳум намекунад. Бахилу ҳасис мешавад. Ҳамеша ба хоҳиши нафси худ кор мекунад.

Байт:    Он бувад аблаҳтарини мардумон,  
          К-аз пайи нафсу ҳаво бошад давон.

*Садридин Айнӣ*

? Аблаҳтарин чӣ гуна калима аст? Бо пасванди **-тарин** чанд мисол биёред.

Маънии вожаҳои **худситоӣ** ва **тараҳхумро** бигӯед.

**129.** Бигӯед, ки бо пешвандҳои **ба-**, **бо-**, **бе-**, **дар-**, **бар-**, **но-** аз қадом калимаҳо сифат соҳта мумкин аст?

**130.** Аз исмҳои **гил**, **пӯлод**, **сабзӣ**, **сафедӣ** чӣ гуна сифат соҳта мешавад?

**131.** Матни зеринро бинависед ва вазифаи пасвандҳои **-ак** ва **-таринро** бигӯед:

Ҳашароти беозори аргувонии холдор лаҳзае рӯйи кафи гармаку нармаки бачае сайр карда, сипас аз як ангушт ба ангушти дигар роҳ паймуда, аз сари қулла, ангушти дарозтарин, бол кушода, аз пайи ичрои ҳоҳишаки бачаҳо мепарад. Онҳо боз ҳамон сурудро такроркуонон шодона аз паси ҳашарот медаванду медаванд, то аз ҷашм ниҳон шуданаш...

– Мома!

– Ҷони мома.

– Ягон рӯз ҳамон ҳашарота ёфта ба ман медиҳӣ? – овози писарак чунон илтиҷоомез баромад, ки кампирак гаранг шуд.

– Қадом ҳашарота?

– Ашшара. Сурудаша хондӣ-ку?

– Э афанди-е, чӣ кор мекунӣ ашшара?

– Дар кафи дастам мемонаму сурудаша меҳонам, ҳоҳиш мекунам, ки дараки аспи худаму бобома биёрад... Мепарад ашшара...

Дили кампирак гум зад ва писарак надид, ки чӣ хел лабо наш пир-пир париданд ва лаби кампалро болои сараш кашид.

*Абдулҳамид Самад*

? Аргувон чӣ гуна ранг аст?

**132.** Ҳангоми хондани шеъри зерин ба мазмуни он бештар эътибор дижед ва шумо низ муҳаббати худро нисбат ба кишивари зебоямон дар ҳаҷми чанд ҷумла баён қунед. Кӯшиш ба кор баред, ки вожсаҳои **бузург, бекарон, поён** дар навишти шумо ҷун сифат истифода шаванд:

### ЧОНИ МАЙ

Тоҷикистон, ҷавҳари ҷону танӣ,  
Орамида дар дилу ҷони май.  
Аз май ту бо ҳама шодию ғам,  
Дини ман, оину имони май.

Ту бузургӣ бо фарози қуллаҳо,  
Бекаронӣ дар нигоҳи сабзи мо.  
Ҳар кучо гар тоҷике ҷӯяд мақом,  
Номи ту ӯро расонад бар само...

Васфи ту поён надорад, кишиварам,  
Месароям, месарояд баъди ман  
Равнақатро, эътиборатро бамеҳр  
Ахтари болидарӯҳи саъди ман.

Эй Ватан, меҳробу имонам туйӣ,  
Вориси авлоди Сомонам туйӣ.  
Ҷаннати зебои армонам туйӣ,  
Тоҷикистон, Тоҷикистонам туйӣ.

*Меҳринисо*

Δ Муродифҳои калимаҳои **само, ахтар, сайд** ва **армон** (ормон)-ро дар дафтар нависед.

**133.** Матни поёнро бинависед ва бигӯед, ки сифатҳои ишоратшуда ба вазифаи қадом аъзои ҷумла омадаанд?

Офтоб бедарег нур мерехт. Шоху барги сарсабзи дарахтон дар панчай боди **сабук** нарм-нарм ларзиш хұрда, гүё ба ҳамдигар рози **нихонеро** ошкор мекарданд. Нигохи **хаёлолуди** мұйсафед ба гұшаи **дури** ҳаёта андармон шуда, дар қайди андеша буд.

Чонибек Акобир

## §20. СИФАТИ ФЕЛЬІ

Сифати феълі амал ё ҳолатеро мефаҳмонаң, ки он ҳамчун алмати ашё дар яке аз замонхо өөркөң мешавад. Чунончи:

(мактуби) **навишта**  
(гули) **шукұфта**  
(гови) **зананда**  
(оби) **равон**  
(нони) **хұрданӣ**

Аломати мұхимми сифати феълі чун феъл ин аст, ки ба замоне далолат мекунад: (оби) **рехта**, (каси аз дар) **бароянда**, (хикояти) **шуниданӣ** ва чун сифат бо изофат ба исм алоқаманд мешавад ва ибора месозад: (зогони дар шохи садаҳо) **нишаста**, (рохи охани аз ин водай) **мегузаштагӣ**.

**134.** Ҷұмлаҳои зеринро бинависед ва ба сифатҳои феълии ишоратшуда тавағұхұқ күнед:

Як ҳикоят бишнав аз таърихгүй,  
То барың з-ин рози **сарпұшида** бүй.

\*\*\*

Колай дүздіда набвад пойдор,  
Лекин орад дүздро то пойи дор.

Чалолиддини Балхӣ

Мехоҳам чизҳои **намедонистагиамро ёд гирам.**

*Сотим Улугзода*

Мурғи қафасшикаста, аз банди зулм раста,  
Чун рамзи дўстии халқи ҷаҳон баромад.

*Мирзо Турсунзода*

**135. Бо ибораҳои мактуби навишта, гули шукуфта, гови занда, оби равон, нони ҳӯрданӣ ҷумла тартиб дихед.**

**136. Матни зеринро бихонед ва сифатҳои феълии онро муайян кунед:**

Байти хондашуда (Дило, саро чу ошиқон суруди мулки ҷовидон, Ки гулшанест бехазон, муаттар асту мушкбор) хеле бамавқеъ ва муддаои дил буд, чунки дар ҳамин асно дар пеши назари мо манзараи дилкушое намудор гашт. Та-биат аз саховати баҳори оламоро либоси сабз дар бар дошт, обшорон нағмасарой мекарданд, булбулони сахрой аз ҳусни дилрабои ин боғи дилкушо ба ваҷд меомаданд, лолаҳои зебову дилороро насими анбарафшони баҳорӣ навозиш мекард ва бӯйи ҳуше ба машом меовард.

- Ин байти хондаатон аз кист? – пурсидам ман.
- Аз Ҷоқӣ Раҳимзода, – ҷавоб дод Деҳотӣ.
- Маъқул шуд? – аз ман суол кард Айнӣ.
- Бале, гӯё маҳз дар васфи ҳамин кишвариベンазир, мулки Рӯдакии ҷовидон гуфта бошад...
- Қувваи назм низ дар он аст, ки ҳар фард чизе аз он барои ҳуд пайдо карда тавонад, – гуфт устод ва шоирони бузурги гузаштаро далел овард ва илова намуд, ки факат ҳамон ҷавонон ба дараҷаи устоди қаломи бадеъ расида метавонанд, ки агар классикҳоро суботкорона омӯзанд, ин ҳам ба шарте ки ин омӯзиш тақлидӣ набуда, балки эҷодкорона бошад.

*Абдулаҳад Қаҳҳоров (Туробӣ)*

? Дар ибораҳои манзараи дилкушо, баҳори оламоро, ҳусни дилрабо, насими анбарафшон сифат будани калимаҳои дилкушо, оламоро, дилрабо, анбарафшонро чӣ гуна исбот меқунед?

**ШАРҲ.** Калом лафзи арабист ба маънои сухан, гап, гуфтор. Ба маънои маҷоз муродифи вожай **забон** аст.

Манзур аз **каломи шариф** каломи мачид, каломи қудсӣ китоби муқаддаси ахли ислом – «Қуръон» аст.

Маънни **бадеъ** ачиб, беназир, тозаву нав ва ҷадид аст. **Каломи бадеъ** – сухани нав, ачиб, нотакрор.

## §21. СОХТИ СИФАТИ ФЕЉЛӢ

Сифати фељлӣ аз асосҳои феъл ва масдар ба воситаи пасванд сохта мешавад. Аз ҷумла:

- 1) аз асоси замони гузашта бо пасванди **-а**: хуфта, ҷӯшида, навишта;
- 2) аз асоси замони ҳозира бо пасвандҳои **-анд** (-янда), **он(-ён)**: боранда, расанда, бароянда, (моҳи) тобон, (кӯдаки) гирён;
- 3) аз масдар бо пасванди **-ӣ**: гуфтаниӣ, рафтаниӣ, шуниданӣ.

**137.** Матни зеринро бихонед ва сохти сифати феълиро шарҳ бидиҳед:

Ман пазандаи моҳирам. Таомҳои шоҳона мепазам.

*Сотим Улугзода*

Аз чойники бо рӯмол печондагӣ як пиёла чойи ширгарм кашида, ба ӯ дароз кардам.

\*\*\*

Ӯ дар таомхӯрӣ ва нигоҳ доштани чизҳои хӯрданӣ озода буд.  
*Садриддин Айнӣ*

Мўйсафед дар дил нияте дорад, ки охирон қуввати дастон, охирон ҳунари чўбтарошиашро дар ороишу кандақории сутунҳои хонаи нав ба ёдгор гузорад. Аммо баъди омадани Шодмонбек ба кор часпиданист. Бигузор, худи Шодмонбеку Баҳоршоҳ хонаро созанд, азоб кашанд, арақи ҷабин резанд, чӣ будани меҳнату лойкориро фаҳманд, ба хонаи соҳтагиашон меҳр банданд. Бачаҳо дар бардоштани иморат заҳмат кашанд, нағз аст. Баъд дилашон ба меҳнати сарфкардаи худ месӯзаду хонаро мисли гавҳараки ҷашм нигоҳ медоранд.

*Абдулҳамид Самад*

Виркан пас аз он бо саворонаш боз ҷандин қарат дар ҷоҳое, ки истилогарон ҳеч гумон намекарданд, пайдо шуда, тоҳ ба дастаҳои қафомонда, тоҳ ба миёна, тоҳ ба дум ва тоҳ ба бунаи онҳо ҳучумҳои ногаҳонӣ бурда ҳасорат мерасонд.

*Сотим Улугзода*

Зафар ҳамроҳи дастаи шогирдонаш бағалҳо пур аз гулу лола ба Ҳоит расид. Чӣ манзарае! Аз деҳоти атрофи Ҳоит ба ин маросим он қадар мардуми бисёре ҷамъ омада буд, ки сӯзан партоед, ба замин намеафтад. Кампирону мўйсафедони рӯзгордида, онҳое, ки аз фочиаи мудҳиши огоҳ буданд, ашк дар нӯги мижгонашон овезон рӯ ба рӯйи ҳайкали ёдгорӣ саф мекашиданд. Ва Зафар ин сурудро нахустин бор дар оғӯши кӯҳу камари ҳамин ҷо ба гӯши мардум расонд. Китфони мўйсафедҳо ба оҳангӣ рез-рези тору суруд меларзид ва дар фазои Ҳоит мепечид ғифони дардолуди ҳофизи дӯстдошта.

*Чонибек Акобир*

? Таъбири **сӯзан партоед, ба замин намеафтад** чӣ маъно дорад?  
Дар матни охир дар бораи қадом ҳодиса сухан меравад?  
Δ Муродифҳои феъли **партофтсанро** номбар биқунед.

*Сифати феълӣ аз чиҳати шакл сохта, муракқаб ва таркибӣ мешавад.*

*Сифати феълии сохта аз асоси замони гузашта ва ҳозираи феъл бо пасвандҳои **-а**, **-анда** таркиб меёбад: (роҳи) **баста**, (овози) **гирифта**, (обҳои) **ҷаҳанда**, (чархи) **гарданда**.*

*Сифати феълии муракқаб аз ҷузъи номӣ ва феъл ташкил меёбад: **ресмонбофта**, **дастшикаста**, **хуншоршу-да**, **парвозкунанда**, **зинатдиҳанда**.*

*Сифати феълии таркибӣ аз ду калима иборат буда, ҷузъҳо ҷудо навишта мешаванд: **равон қарданиӣ**, **таш-кил қарданиӣ**, **хонда шуданиӣ**, **фаромӯш қардагӣ**, **гирифта рафтагӣ**.*

**138. Матнҳои поёпро бихонед ва сифатҳои феълиро монанди мисолҳои зери қоиди сохтори сифат дар дафтар бинависед:**

Нӯфарн ба бошишгоҳи худ – дехаи Искиҷкат омад.

Дехаро вай ғоратшуда, кӯшку дукону устохонаҳояшро торочгашта, аҳли хонаводаашро мусибатзада ва гирён ёфт. Бештарини ғуломон, хизматгорон ва канизонашро сипоҳиёни амири Ҳурносон ба асорат бурда, дигарҳошон ба ҳар тараф гурехта парешон гашта буданд.

*Сотим Улугзода*

Моҳи шомхӯрда дар сари кӯҳ баланд шуда, дашту дара-ро ғарқи нур карда буд. Коҳу ҳаспораҳои парешони атро-фи хирман дар шуои он чун донаҳои сайқалхӯрдаи қаҳрабо милтос мезаданд.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

Банда як ҳафта дар Москав буда, баъзе ҷойҳои тамошо ва саёҳаткардани шаҳри мазкурро дида, равонаи Бухоро гардидал.

*Мирзо Сироҷи Ҳаким*

Заминҳо шудгор кардагӣ, поруҳои маъданӣ ва маҳаллӣ андохтагӣ, чигит кашонда ва тоза кардагӣ...

*Сотим Улугзода*

Чашмони гӯсфандии нармнигоҳи ў монанди шери ба ҷанг тайёршудаистода бо оташи ғазаб шуълавар гардианд.

*Садриддин Айнӣ*

Мавҷҳои латифи савти мавзун тамоми ҳастии Саид Амонро фаро гирифтанд. Вай ҳис мекард, ки гӯё ба як ҷисми ниҳоят сабуке мубаддал шудааст ва ҳамроҳи рӯҳи ба риққат омадааш мисли насими сахаргоҳон нозук тапида, ба ким-кучое ба саёҳати ниҳоят гуворои олами ношиносе меравад.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

---

**ШАРҲ.** Мағҳуми инкор дар сифати феълӣ тавассути пешванди **на-(но-)** ифода меёбад. Ин пешванд дар аввали сифати феълии сода ва дар байни сифати феълии муракқаб воқеъ мешавад, яъне ба аввали феъли ёвар чун миёнванд васл мегардад:

(шайхи) **нахуфта** – **нохуфта**  
(сухани) **нашунида** – **ношунида**  
(масъалаи) ҳал**нашуда** – ҳал**ношуда**  
(воқеаи) фаромӯш**нашаванда**  
(кори) тамом**нашаванда**

---

**139.** Ҷумлаҳои зеринро бинависед ва сифатҳои феълии инкорро эзоҳ дӯхед:

Аз истеъмоли калимаи ногуфтани ҳам ибо накард.

*Сотим Улугзода*

Мавсими баҳор монанди солҳои ҷавонии умри одамӣ азиз, латиф, зебо, фаромӯшношудани.

*Рахим Ҷалил*

Бо ҳамин амалиёт Некқадам ҳам ба қатори молҳои ҳеч гумнашаванд ва барҳамнахӯранда тамғадори бой даромад.

*Садриддин Айнӣ*

**140.** *Бо сифатҳои феълии (масъалаи) ҳалнашиуда, (воқеаи) фаромӯшинашаванда, (кори) тамомнашаванда ҷумла тартиб бидиҳед.*

## §22. ЗАМОНҲОИ СИФАТИ ФЕЪЛӢ

Сифати феълӣ се замон ва панҷ шакл дорад:

- 1) сифати феълии замони ғузаиста: **омада, фахмида, ичрошуда;**
- 2) сифати феълии замони ҳозира: **пурсанда, ҷӯянда, даврзананда;**
- 3) сифати феълии замони ҳозира-оянда: **меомада(гӣ), меҳонда(гӣ), ичро мекарда(гӣ);**
- 4) сифати феълии замони ҳозираи муайян: **навишта истода(гӣ), суруд хонда истода(гӣ), суол дода истода(гӣ);**
- 5) сифати феълии замони оянда: **дидани, сарф карданӣ, ҷо гирифтани.**

**141.** *Матни зеринро бихонед, сифатҳои феълиро ҷудо кунед ва замони онҳоро шарҳ бидиҳед:*

Темурмалик дид, ки дигар дар он ҷо пойдорӣ карда истодан ҳеч фоида надорад, пас ба ин фикр омад, ки аз он ҷо сафар кунад, то ки дар ягон ҷойи муносиби дигар аз душманон бисёртар кушад ва дурусттар интиқом кашад ва ў барои ба амал овардани ин фикр шабе ба ҷангварони худ фармуд, ки ҳар чизро, ки дар қалъа ҳаст, ба киштиҳои сарпӯшида бор карда, онҳоро ба сафар тайёර кунанд...

Темурмалик ҷавононро тақсим карда, дар дувоздаҳ кишти болопӯшида ҷой дод ва худаш дар киштии пешгард, ки ба киштиҳои дигар вазифаи роҳнишондиҳиро адо мекард,

чой гирифта, ба ҳаракат фармон дод ва ба тарафи шахри тамоман сұхтаи Хұчанд нигоҳи пурхасрате карда, охи өнкөхе кашид...

Киштихой сарпүшидаи Темурмалик бо ёрии шамоли мувофиқ дар рафти об монанди барқу бод мерафтанд. Муғулон баъд аз сафед шудани рұз аз сафар кардани Темурмалик хабардор шуда, аз ду канори об савора дар тохт шуданд, ки он сайди аз дом частаро ба даст дароранд. Саворони муғул чандин бор ба канор – дар рұй ба рўйи киштихо рафта бошанд ҳам, дар ҳар бор, баъд аз талафоти бисёр додан, мачбур шуданд, ки худро аз доираи тиррас дур қашанд. Оқибат онҳо ба киштихо наздик нарафта, аз дур назорат карда рафтанро барои худ мувофиқ ёфтанд.

*Садриддин Айнӣ*

? Нависанда **интиқом қашад, мувофиқ ёбанд**, – гуфтааст. Ин маъноҳоро боз бо қадом шаклҳои феълӣ баён кардан мумкин аст?

## §23. СИФАТИ ФЕЪЛИИ ЗАМОНИ ГУЗАШТА

Сифати феълии замони гузашта аз асоси замони гузаштаи феъл тавассути пасванди **-а** (пүшида – дари пүшида; рўйида – гули рўйида; омада – меҳмони омада) соҳта шуда, амал ва ҳолати пеш аз замони хабари ҷумла воқеъшударо нишон медиҳад. Чунончи:

*Бузургон ва аркони давлат ҳам омаданд. Сарвариоҳ непши онҳо рози нуҳуфтаро аз нуҳуфт берун овард.*

*Сотим Улугзода*

*Бачаҳо ба кафи даст хокро ҳамвор карда, рўйи он бо нўғи ангуштон ҳарфҳои ёдғирифтаашонро навиштанд.*

*Абдулҳамид Самад*

Чавон худро ба пойи падар андохт, бо лабҳои аз ҳаяҷон хушкида кафи пойи пуробилаи ӯро мебӯсид ва ҷашмони пур аз ашқи худро ба рӯйи пойи аз пири ҳушкидаи вай мемолид. Падар ҳам сару гардани писарро бо бӯсаҳои гарми муштоқона саршор мекард.

*Садриддин Айнӣ*

**142.** *Матнҳои зеринро бихонед ва сифатҳои феълиро шарҳ дихед:*

Аркони салтанат, мардони корозмудаву ҷаҳоншинохта ба ҷавоби Фариҷун як-як забон кушоданд.

*Сотим Улугзода*

Ҳар бачае, ки тарбият дида бошад, бисёр баодоб мешавад. Нохуни дасту поящ ҳамеша гирифтагӣ мебошад.

*Садриддин Айнӣ*

Бахти баландат ёр буваду ҷашми давлатат бедор, ки ба сӯҳбати пире афтодӣ пухтапарварда, ҷаҳондида, орамида ва гармусардгашта, некубадозмуда, ки ҳаққи сӯҳбат бидонад ва шарти маваддат ба ҷой оварад, мушғиқу меҳрубон, ҳуштабъю шириизабон.

Ангури навоварда туруштар бошад,  
Рӯзе ду-се сабр кун, ки ширин гардад.

*Саъдии Шерозӣ*

Марде назди табиб омад ва аз дарди шикам бекарор гашта, дар замин мегалтид ва аз саҳтии алам зор-зор менолиду даво металабид:

– Эй табиб, охир илоҷе кун, ки кор аз даст рафт.

Табиб аз вай пурсид, ки имрӯз чӣ ҳӯрдай? Марди содадил гуфт: «Пораи нони сӯҳта ҳӯрдаам ва аз он ғизо, ки мисоли ангишт буд, танӯри меъдаам месӯзад».

Табиб ба мулозимон фармуд, ки доруе, ки ба чашм равшанӣ дихад, биёред, то чашми ин касро дору кашам. Он шахс фарёд баркашид:

К-охир, чӣ маҳалли ҳазлу бозист?

Вақти ачал асту ҷонгудозист!

– Эй табиб, шӯхиро як тараф мон, ман аз дарди шикам менолам ва ту ҷавоҳири дору дар чашм мекашӣ. Доруи дидаро бо дарди шикам чӣ нисбат?

Табиб гуфт:

– Мехоҳам, ки чашми ту равшан шавад ва сиёҳро аз сафед фарқ кардан тавонӣ, то дигар нони сӯхта нахӯрӣ. Пас, туро илочи чашм аз давои шикам лозимтар аст.

*Ҳусайн Ваизи Кошифӣ*

#### 143. *Бо сифатҳои феълии зерин ҷумла бисозед:*

(пираҳани) дӯхташуда	(ҳикояи) шунида
(замини) шудгоршуда	(пиёлаи) шикаста
(оби) рехта	(пӯшоки) дарида
(пунбаҳои) кошта	(таронаи) эҷодгардида
(шохчаҳои) хушкида	(китоби) хондашуда

---

**ШАРҲ.** Бо таъсири забони гуфтугӯйии тоҷикӣ сифати феълии замони гузашта, ки бо пасванди **-а** меояд, пасванди **-тӣ-ро** низ мепазирад, аммо аз васлёбии он бо пасванди **-а** мафхуми сифати феълӣ тағиیر намеёбад. Чунончи:

(дарвозаи) кушода
(дарвозаи) кушодагӣ
(сабзаи) дамида
(сабзаи) дамидагӣ
(кори) анҷомёфта
(кори) анҷомёфтагӣ

## §24. СИФАТИ ФЕЛЬИИ ЗАМОНИ ҲОЗИРА

Сифати феълии замони ҳозира аз асоси замони ҳозираи феълҳои сода ва таркибӣ ба воситай пасванди **-анда** (-янда) сохта мешавад.

Асоси феъл бо ҳамсадо анҷом ёфта бошад, пасванди **-анда** ва агар бо садонок ва ё ҳамсадои **й** тамом шуда бошад, пасванди **-янда**-ро мегирад. Масалан:

бурдан – бар – **баранда**  
чарҳ задан – чарҳ зан – **чархзананда**  
фарқ кардан – фарқ кун – **фарқунанда**  
баромадан – баро – **бароянда**  
гуфтан – гӯй – **гӯянда**  
хоидан – хой (бихой) – **хоянда**

**144.** Ҷумлаҳои зеринро бинависед ва ба сифатҳои феълии замони ҳозира таваҷҷӯҳ кунед:

Ў байтҳои хуби ба одам **таъсирқунанда** меҳонд.

*Садриддин Айнӣ*

Каюмарс оини подшоҳиро ба ҷаҳон овард ва нахустин подшоҳ ӯ шуд. Боҳирад марде буд, ақли **ҷӯяндаю оғаранде** дошт. Аз санг ва ҷӯб олатҳои **буррандаву шикофанд** тарошида, ба воситай онҳо ба шикори ҷонварон пардоҳт.

*Сотим Улугзода*

Сиддиқҳон ба илму адабиёт шуғл намуд ва маоши аз подшоҳӣ ба худаш **додашавандаро** ба китобхарӣ сарф карда, вакти худро тамоман ба мутолия дод.

*Садриддин Айнӣ*

**145.** Ба сифатҳои феълии замони ҳозира чанд ҷумла бигӯед ё мисолҳоро аз китобҳои бадеӣ пайдо бикунед.

**146.** Аз матнҳои зерин сифати феълӣ ва сифату исмро муайян кунед ва онҳоро ҷудо-ҷудо бинависед:

Бухоро дар ҳамворӣ воқеъ шудааст. Биноҳои он ҷӯбкорӣ аст. Атрофи онро қасрҳо, боғҳо, маҳаллаҳо ва кӯчаҳои сангфарш ва дехаҳои баҳампайваста ба масоҳати 12 бар 12 фарсаҳ фаро гирифтааст. Ҳамаи ин қасрҳо, биноҳо, қария ва қасабаҳоро ҳисоре иҳота кардааст ва дар байни онҳо ҳаргиз замини нокишта ва нообод ба ҷашм наменамояд.

*Раҳим Ҳошим*

Ҷомӣ ба умеди оянда худро таскин дода, ҳамроҳони дар ғарibiҳо озурдашударо дилбардорӣ мекард, ба хотири онҳо мегуфту меҳандид.

*Аълоҳон Афсаҳзод*

Ба гуфтори дехқон кунун бозгард,  
Нигар, то чӣ гӯяд ҷаҳондида мард.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

? Калимаи **ҳисор** боз чӣ маъно дорад?

Δ Муродифи **дилбардорӣ** **кардан** (дилбардорӣ мекард)-ро бигӯед.

---

**ШАРҲ.** Вожаҳои **наозмуда**, **ноумед** **нашав** дар сухани манзум ғоҳе ба сурати **наёзмуда**, **навмед** **машав** кор фармуда мешаванд. Матне, ки ба қалами устод Сотим Улуғзода тааллук дорад, ба назм, ба сухани шоирона бисёр наздик аст, аз ин рӯ, калимаҳои мазкур ба забони он мувоғик омадаанд.

---

## §25. СИФАТИ ФЕЛЬЛИИ ЗАМОНИ ХОЗИРА-ОЯНДА

Сифати феълии замони ҳозира-оянда аз шакли дуюми сифати феълии замони гузашта (**хондагӣ**) бо иловай пешванди **ме-** сохта мешавад ва дар замони оянда воқеъ гардидани амалу ҳолатро ифода мекунад. Чунончи:

мехондагӣ	кор мекардагӣ
менавиштагӣ	сайр мекардагӣ
мерафтагӣ	тавба мекардагӣ

**147.** *Матни зеринро бинависед ва ба сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда эътибор дихед:*

- Аз бачагони мактаб кадомашон нағзтаранд?
- Бачагоне, ки ҳаргиз аз мактаб намемонанд.
- Аз инҳо кадомашон хубтаранд?
- Бачагоне, ки ба сабақашон зӯр мезананд ва сайд мекунанд.
- Аз инҳо кадомашон беҳтаранд?
- Қаламу когази шариконашонро бе иҷозат **намегирифтагӣ**, ба шарики когазу қалам **надоштагиаш** қаламу когази зиёдатии худро **медодагӣ** мебошад.

\*\*\*

Чизҳои **мехӯрдагӣ** аз гандум, ҷав, арзан ҳосил мешавад.

*Садриддин Айнӣ*

Ӯ ришваҳои **мегирифтагиашро** доимо бо ҳоким ва бо де-вонбегии амир бо ҳам медид.

Мударрис баъди дошта додани Восеъ ҳадяву инъоми фаровони аз ҳоким **мегирифтагиашро** тасаввур карда дарунакӣ шод гардид.

*Сотим Улугзода*

? Дар байни вожаҳои ҳадяву инъом чӣ гуна муносибати маънӣ  
вучуд дорад?  
Δ Муродифҳои бо ҳамро номбар кунед.  
Маъни калимаҳои сабак, саъӣ, мударрисро бигӯед.

## §26. СИФАТИ ФЕЪЛИИ ЗАМОНИ ҲОЗИРАИ МУАЙЯН

Сифати феълии замони ҳозираи муайян аз шакли якуми сифати феълии замони гузаштаи феъли асосӣ ва сифати феълии замони гузаштаи феъли ёридиҳандай **истодан** сохта мешавад (**пӯшида истода, гуфта истода, ба-ромада истода**) ва дар ҳамин ҳангом воқеъ шудани амалу ҳолатро мефаҳмонад ва бо феъл – хабари чумла дар як замон воқеъ мегардад.

Ин навъи сифати феълӣ низ ду шакл дорад. Шакли якум бо пасванди **-а** таркиб меёбад:

рафта истода  
хонда истода  
чида истода

Шакли дуюм аз шакли якум ба воситай пасванди **-гӣ** сохта мешавад. Масалан:

рафта истодагӣ  
хонда истодагӣ  
чида истодагӣ

**148. Ҳар ду шакли сифати феълии замони ҳозираи муайянро аз ҷумлаҳои зерин пайдо бикунед:**

Обҳои ба рӯйи оташ пошхӯрда монанди обе, ки дар деги равғани доги даргирифтаистода рехта шуда бошад, оташро боз ҳам шуълавартар мекарданд.

Чашмони гӯсфандии нармнигоҳи ӯ монанди чашми шери ба ҷанг тайёршудаистода бо оташи ғазаб шуълавар гардиданд.

*Садриддин Айнӣ*

Дар сари фаввора меистод ва аз зарраҳои ба рӯяш задаистодаи об лаззат мебурд.

*Рахим Ҷалил*

Як дастай калони сарбозони аз қалъа баромадаистода низ намудор гардианд.

*Сотим Улугзода*

## §27. СИФАТИ ФЕЪЛИИ ЗАМОНИ ОЯНДА

Сифати феълии замони оянда аз масдар бо пасванди **-ӣ** сохта мешавад ва амалу ҳолати дар замони оянда руҳдиҳандаро мефаҳмонад. Мисол:

варзиш карданӣ	пурсиданӣ
парвоз карданӣ	хонданӣ
тамошо карданӣ	рафтанӣ
ичро карданӣ	диданӣ
сүҳбат карданӣ	шуниданӣ

**149.** Ҷумлаҳои зеринро бинависед ва ба сифати феълии замони оянда ишиора бикунед:

Сайри ҷоҳои тамошо карданӣ чи дар шаҳр, чи дар беруни шаҳр буд. Ҳамаро пиёда ва савора рафта дидем.

\*\*\*

Субҳ аз хоб барҳоста, ба тамошои манзараи Порс рафтам, ки яке аз биноҳои диданӣ буд.

*Мирзо Сироҷи Ҳаким*

– Агар маро хурсанд карданӣ бошӣ, гӯй, ҳар чизи бад бошад ҳам, гӯй, чизе ки бошад, ба гуфтани он ман аз ту намеранҷам.

– Гапи бад нест, барои ту хеле хуб аст, ҳабари хурсандист...

– Ман туро муборакбод карданӣ будам.  
Гулнор куртаи гулии общустаи худро нишон дода:  
– Ин қариб ба даридан расидааст, ман ягон чизи нав  
напӯшидаам ва пӯшиданӣ ҳам надорам, ки маро муборак-  
бод гӯйӣ.

*Садриддин Айнӣ*

? Барои чӣ ҷумлаҳои матни ба қалами устод Айнӣ мутааллиқ  
бо тире оғоз ёфтаанд?

**150. 1. Бо мисолҳои зерин ҷумла бисозед:**

оби нӯшиданӣ	омаданиӣ
китоби хонданӣ	фаҳмиданӣ
чизи ҳӯрданӣ	хариданӣ
роҳӣ карданӣ	диданиӣ

*2. Муайян қунед, ки қалимаҳои ишоратиҷуда дар матни ман-  
зум сифатанд ё сифати феълӣ?*

Барф чун болҳои **парканда**  
Аз сари шоҳаҳо фурӯ мерехт.  
Ғулгули ҷӯйҳои **яҳбаста**  
Шаҳрро об дар гулӯ мерехт.  
Хуфта фарёдҳои инсонӣ  
Майли бедориҳои нав доранд.  
Чашмҳо андар осмони соғ  
Донаҳои ситора мекоранд.

*Ҳабибуллоҳ Файзуллоҳ*

**151.** Аз китобҳои устод Айнӣ «Мактаби қуҳна» ё «Қаҳрамони  
халқи тоҷик – Темурмалик» бо сифати феълии замони оянда  
ҷумла интиҳоб биқунед.

## §28. ИМЛОИ СИФАТИ ФЕЛЬЙ

Имлои сифати феълй чунин аст:

1. Сифати феълии замони гузашта, ки аз асоси замони гузаштаи феъли таркибии номй бо пасванди **-а** сохташудааст, якъо навишта мешавад, ба гунаи:

- (гурезаи) **дастгиршуда**
- (кори) **анчомёфта**
- (айвони) **болопӯшида**
- (савори) **қафомонда**
- (ҳавлии) **ичорамонда**
- (аробаи) **чархшикаста**

2. Пешоянд бо чунин таркибҳо якъо меояд:

- (машгулияти) **баанчомрасида**
- (пир) **барчомонда**
- (умеди) **барбодрафта**
- (одами) **азхудрафта**
- (дузди) **бадастафтода**
- (фоидай) **бадастомада**

3. Сифати феълии аз асоси замони ҳозираи феълҳои таркибии номй бо пасванди **-анд** сохташуда якъо навишта мешавад, ба монанди:

- (артиши) **зарфарёбанда**
- (сухани) **ҷамъбастқунанда**
- (хонандаи) **ҷавобдиҳанда**
- (талабаи) **ҳатмқунанда**
- (маҷлиси) **ҳалқунанда**

4. Ҷузъҳои сифати феълии мураккаб, ки тавассути пасванди **-гӣ** ва **-ӣ** шакл гирифтаанд, чудо навишта мешаванд, ба мисли:

- (кори) **ичро шудагӣ**
- (замини) **шудгор кардагӣ**

(дарсҳои) хонда шуданий  
(рӯйдоди) фаромӯш ношуданий  
(одами) хонда истодагӣ  
(хабари) овоза ношуданий  
(ҷойи) пинҳон шуданий

**152.** *Матнҳои зеринро бихонед ва имлои сифати феълиро дар ёд бигиред:*

Мурғон бо савту сурудҳои худ ҳаёти **зафарёбанда**, табии-ти **сабзшаванда**, водии ба нашъунамо дароянда, баҳори гул-гул **шукуфандаро** табрик намуданд.

*Mирзо Турсунзода*

Зимистон асту зери пардаи ях  
Ба хоби ноз рафта чӯйборон.  
Магар дар хоби худ хобе бубинанд  
Ба ёди рӯзҳои навбаҳорон,  
Ки чӯе медиҳад овоз бар чӯй  
Зи пушти парда ҳамчун роздорон.  
Ба худ печанду ҷӯшанду хурӯшанд  
Зи нури офтоби бомдодон...  
Хаёли резаборони баҳорӣ,  
Хаёли маргзорони расида,  
Ба мисли кӯдаки парпечбаста  
Ҳамекӯшанд пову пар кашида,  
Ки боз аз зери ях озод гарданд,  
Ба истиқболи дарё роҳ ҷӯянд,  
Ба гӯши сабзаву себаргаву гул  
Аз он хоби зимистон қисса гӯянд.

*Ҳабибуллоҳ Файзуллоҳ*

Издиҳоми косибон ва дехқонони **ситамдида** аз дунбо-ли Кова равон гардиданд. Фаридун байрақи ҷарминро ба

фоли нек гирифт, шод шуд, гуфтори мардуми **чафодидаро** шунид.

*Сотим Улугзода*

Обҳои ба рӯйи оташ **пошхӯрда** монанди обе, ки дар деги равғани доғи **даргирифтаистода** рехта шуда бошад, оташро боз ҳам шуълавартар мекарданд.

*Садриддин Айнӣ*

\*\*\*

Буд яке рӯз ба фасли баҳор  
Софу дураҳшанда, ҳаво бегубор.

*Суҳайли Ҷавҳаризода*

Абӯалӣ маслиҳатро дар он дид, ки худро аз ин гирдоби хатар ба соҳили эминтаре бирасонад ва чун ҷазираи нисбатан эмин аз ин селоби бало, ки ба Бухоро ва ба ҳокимияти сарриштаи худро **гумкардаи** Сомониён сарозер мешуд, ўҲоразмро интихоб кард.

*Раҳим Ҳошим*

Соҳти ғулишқел аз соҳти ишкелҳои одӣ он қадар фарқ надошт, фақат ҳалқаҳои ба пойи одам **андохта мешудагии** он монанди ишкелҳои муқаррарӣ танг набуда, ба дараҷае ки рони одамро гунҷонад, васеъ буд.

\*\*\*

Бегохирӯзӣ буд. Як марди **солхӯрдаи** тануманд, таҳминан панҷохупанҷсола, наздам даромад. Мӯйи сафедаш ба қафо **шона кардагӣ**. Русиро хуб намедонисту ба русӣ гап ме-зад.

*Ато Ҳамдам*

## §29. ВАЗИФАИ СИФАТИ ФЕЛЬЙ ДАР ҖУМЛА

Сифати феълӣ, асосан, ба вазифаи муайянкунанда меояд:

*Суҳроб чун даҳсола шуд, китфу бозу ҷавонони расидда ва зӯри паҳлавононро дошт ва дар саворию тирандозию шикору набардозмой ҳеч марде аз мардони он сарзамин ба ў баробар намешуд.*

*Сотим Улугзода*

*Онҳо муфлисона зиндагӣ мекарданد. Дар бисоташон либоси пӯшиданӣ ва ҷизи ҳӯрданӣ қариб надоштанд.*

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

*Сифати феълӣ ба вазифаи ҳабар низ меояд. Ҷунончи: Амир бо муллоҳои қалон маслиҳат карда, мардумро шӯронданӣ шуд.*

*Садриддин Айнӣ*

? Вожаи набардозмой чӣ гуна сохта шудааст?

**153.** Ҷумлаҳои зеринро бинависед ва сифатҳои феълии ба вазифаи муайянкунанда ва ҳабар омадаро аз ҷиҳати замон эзоҳ бидиҳед:

Бозаргонон рӯзи ба Бухоро расиданашон Хотунро зиёрат карданий буданд, аммо вай дар шаҳр набуд, дар Фарахша буд.

*Сотим Улугзода*

Роҳ ба доманаи кӯҳпораи бузург расиду ба тарафи чап хам ҳӯрд. Дигар ин роҳ набуд, балки пайраҳае буд болои сангҳои аз зарби сармову мавҷҳои дарё сайқалхӯрда ва бараҳнашуда.

*Расул Ҳодизода*

Гулҳои рангоранги чашмро асиркунанда ва ба дилҳо муҳаббат ва илҳоми бепоён бахшанда шуълаҳои бомдоди баҳорӣ ва шабнамҳоро макида-макида дар нозу карашма буданд.

*Мирзо Турсынзода*

Хӯчраи ба 15 ҳазор танга меарзидагиашро ба 12 ҳазор танга фурӯхтааст.

\*\*\*

Аз ман хоҳиш кард, ки ҳар пагоҳ ба хонаи ӯ равам ва пеш аз дарс бо ӯ дарси ҳамон рӯз хондашуданиро «муколама» кунам.

*Садриддин Айнӣ*

**154. Матнҳои зеринро бихонед ва сифатҳои феълиашро дар дафтар нависед:**

Сафо боз ба акси падар дида дӯхт. Вай ҳам аз паси шиша гӯё танҳо ба ӯ менигарист. Нигоҳаш сабуку бебокона не, балки чун нигоҳи марди солҳӯрда пурмаъно.

*Абдулҳамид Самад*

Ту савганд хӯрдӣ. Агар гуфтаи маро накунӣ, савгандзада мешавӣ.

*Садриддин Айнӣ*

Мағупат чашмони хираи мижгонрехтаашро калонтар кушода, ба андоми гӯянда нигарист, лекин дар вай чандон нишони паҳлавонӣ надид; на китфу бозуи сутург, на синаи чун сипар дамида, на гардани гафси пуррагу пай. Виркан ҷавонмарде қадаш аз миёна болотар, шонафарохи миёнборик ва хушпайкар буд. Фақат дастхояш, панҷаҳои дурушти шаҳшӯлаш, ки ҳоло ба рӯйи зонувонаш ёзида буданд, аз нерумандии ӯ хабар медоданд.

*Сотим Улугзода*

**155.** *Матнҳои зеринро бинависед, сифати феълӣ ва вазифаи онро муайян бикунед:*

Аз рахнаи кушодашудаи гурӯҳи анбӯҳ Ғиёсмаҳдуми аълам намоён шуд; дар тани ў ҷомаи қундал (зарбафти аъло), ба сараш дастор ва қулоҳи зардӯзӣ, ба поящ кафшу масҳии зардӯзӣ буд. Зинати аспи савории ў ҳам аз худаш камӣ надошт; гарданбанди тиллокӯби ақиқ шинондашуда, давриаш зардӯзии заминдӯзӣ, зинпӯшаш маҳмали аълои гулдӯзӣ, лаҷомаш тиллокӯби дувоздаҳзулфа буда, зулғҳои тиллокӯби он ҳамроҳи мӯйи ёли шоназадааш ба гардани вай зеб медод.

*Садриддин Айнӣ*

Шоҳаншоҳ Золро озмуданӣ шуда, мубадонро ба боргоҳ талабид ва Золро дар миёни онҳо нишонд. Фармуд, ки ба ў суолҳо диҳанд, то аз ҷавобҳои ў пояи донишу хирадаш маълум шавад.

*Сотим Улугзода*

**156.** *Матнҳои зеринро бихонед ва қалимаҳои ишиоратиударо маънидод қунед:*

Асп қатраҳои оби ба даруни гӯшаш **даромада** ва ба ёлу думаши **часпидаро** аз худ **дур карда**, сокиту ором истод.

*Садриддин Айнӣ*

Дар авчи маҳфил ба базмгоҳ расидем. Эҳа, бӯстонсарое будааст **диданиӣ**. Боге дилкушо байни кӯҳҳои сарсабз, ҳавзҳо пуроб, мургобиву моҳиҳои рангоранги шиновар. Гӯшае аз паси панҷара, бузҳои кӯҳӣ **ҳайратзада** ба чунбуҷӯли одамон менигаранд. Ду рӯбоҳи ҳаробу гизала, мӯяшон ҷо-ҷо рехтаву безеб, қад-қади хонаяки симтӯрпеч бекарор пасу пеш метозанд. Ва баъзан лаҳзаяке **истода**, ба кабкони фарбехаку форигбол ҳарисона **нигариста**, лаб мелесиданд...

*Абдулҳамид Самад*

Пас аз як сол Наврӯзпаҳлавон дар қатори ҳама ба ҷанг рафт. Аммо дар моҳи аввал, аз гуфти баъзеҳо, худи ҳафтаи аввал ҳалок шуд. Тангаи тилло, ки аз ӯ хотира монда буд, ба қавли заршиносони атроф, тиллои тозаи қашмирӣ будааст ва он ҳатҳои ачиби ношиноси дар як тарафаш **нақшёфта** низ ҳатҳои қадимаи қашмирӣ будаанд.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

Оммаи дӯстдорони Муқаннаъ, ки ӯро ҳалоскори худ ва ба ҷаннати озодӣ, осудагӣ **расонандай** худ медонистанд, ин ҷароғи маҳтобиро яке аз муъчизаҳои ӯ шумурданд.

*Садриддин Айнӣ*

? Вожай қашмириро чӣ гуна мефаҳмедине?

Δ Дар бораи Муқаннаъ ҷанд ҷумла нақл кунед.

## ПУРСИШҲО БАРОИ ТАҚРОР

Қоидай сифати феълиро бигӯед.

Сифати феълӣ чӣ гуна сохта мешавад?

Дар мавриди замонҳои сифати феълӣ маълумот дихед.

Вазифаи наҳвии сифати феълиро бифаҳмонед.

**157.** *Матни зеринро бихонед ва ба қалимаҳои ишиоратшууда зехӯ монед ва бигӯед, ки қадоме аз ин вожсаҳо сифати феълӣ нест:*

Баъд аз рӯз сафед шудан пирмардон падару писарро бо як ҷаҳон шодӣ танҳо гузашта, ҳудҳошон рафтанд, то ки ин ду **аламрасидай** ғами **ҳичронкашида** бо якдигар дарди дилҳои **ғамдидаи** худро **гуфта** ва **шунида**, доди худро аз айёми дурӣ ва маҳҷурии **гузашта** ситонанд.

Пирмардон аз об гузаштанд. Баъд аз он ки дар бораи ба ҷоёни ба қасе нагуфтани ҳабари омадани Темурмалик дар байни худ аҳду паймон карданд, аз ҳам **чудо шуда**, ба ҳонаҳои худ рафтанд.

*Садриддин Айнӣ*

? Таъбири бо як ҷаҳон шодиро чӣ гуна мефаҳмед? Дар бораи Темурмалик чӣ медонед?

**158.** Аз матни зерин таркиби сифатҳои феълии шабнамзада ва маҳмуркунандаро муайян кунед:

Дар авчи гулшукуфти баҳор лаби замини доманаи кӯҳро ҳамвор карда, ба кишт омода месоҳтем. Баъди як ҳафтаи боронӣ он рӯз офтобиву гармак буд. Шерозаи аз шукуфа ва сабзаҳои шабнамзада нақшини лаби киштзорҳо ончунон ботаровату пуршукӯҳ менамуд, ки дили кас намехост ба рӯяш по ниҳад. Насими мулоим аз тарафи кӯҳсор вазида, бӯйи атромези гиёҳҳо ва накҳати маҳмуркунандай заминро ба машом мезад. Гулу сабзаҳо маҳин-маҳин мурғак мерафтанд, дил ба хурӯш меомад. Ҳама боҳавсала каланд мезаданд, аз ҳарорати навозишгари офтобаки баҳор хун дар рагҳо ба ҷӯш меомад.

*Абдулҳамид Самад*

Δ Вожаҳои накҳат ва машомро шарҳ диҳед.

**159.** Матни зеринро бинависед ва ба ҷойи нуқтаҳо аз сифатҳои феълии даруни қавс мувоғиҷашро гузоред:

Мо ба роҳ даромадем. Аммо падарам бо роҳи ... ба тарафи деха нарафта аз болои рӯде, ки сар то сар пур аз рег шуда буд, роҳро пеш гирифт.

Мо ба дехаи болои рӯд расида дидем, ки дар он ҷо ба ҷойи он дехаи ободе, ки то дирӯз буд, як ҳаробазори ваҳшатоваре пайдо шудааст. Ҳама ҳавлиҳои ин деха аз рег пур буд ва гӯшаи боми баъзе хонаҳо ҷо-ҷо намоён мегардид. Занон, духтарон ва бачагон тӯб-тӯб шуда ба рӯйи хомаҳои рег ва дар ҳавои ... менишастанд, дар пеши ин тӯдаҳои одамони ... парчапалосҳо, кӯрпа-болишҳо ва дегу табакҳо ҳам менамуданд (*кушида, бехонумонгардида, омадагиамон*).

*Садриддин Айнӣ*

**160.** *Масдарҳои омадан, хондан, парвоз кардан, дидан, фахмиданро нахуст ба сифати феълӣ баргардонед, пас онҳоро дар ҷумла биёред.*

**161.** *Соҳт ва замони сифатҳои феълии ҷанғхӯрда, дарбаста, ҷанғхӯрда ва ҳазонрасидаро баён қунед.*

**162.** *Матнҳои зеринро бинависед ва вазифаи наҳвии сифати феълиро муайян қунед:*

Хушбаҳт он қасест, ки дар хонадони ӯ қасе бе илм ва бетарбият набошад. Ҳамаи афроди хонаводаи хушбаҳт соҳибони ахлоқи нек, ботамиз, некукирдор мешаванд.

Бузургу саркори хонадони саодатманд ҳама авлод ва атбоъашро илм ва дониш меомӯзад. Ҷизҳои ба дунё ва дин кор меомадагиро ёд медиҳад.

*Садриддин Айнӣ*

Амири Бухоро фарзанди бисёр дорад, мо надонем, қадомиро ба валиаҳдӣ меҳоҳад ва қадомиро назди мо мефиристонад, ҷавоби ин сухан дар уҳдаи Кофман қун, то вай фарзанди валиаҳд мешудагӣ ва меомадагиро муқаррар гардонад.

*Аҳмади Донии*

Падару писар ба сафар омодагӣ медианд. Даводав дошт Ҳикмат. Нишонии шифохонаи Маскавшахро амиқ чуста, аз фурӯшгоҳи шаҳрӣ чипта ва барои падар аз бозор шиму пиҷаки ба таъбира чор қас медидағӣ харид. Попӯши қиблиагоҳам зеби шаҳри қалон не гуфта наваш овард. Падар Ҳикматро коҳиш кард, ки ақл дорад ё не? О, пасандозро ҳарҷ намуд, пагоҳ дар мулки гарибӣ ба ҷигарбандаш доруворӣ лозим аст, боз ҳар ду чӣ мекӯранд?

*Сипеҳри Ҳасанзод*

**? Чор қас медидағӣ** чӣ ғуна таъбир аст?

Δ Калимаи ҷигарбандро аз ҷиҳати маъно ва таркиб шарҳ дихед.

## §30. ФЕЛЬИ ҲОЛ

Феъли ҳол амалу ҳолатеро мефаҳмонад, ки чун аломати феъли асосӣ воеъ мешавад. Чунончи: *Ва ман қабо пӯшидаву миён баста ва мӯза пӯшидаву ба по истодам* (*Низомулмулк*).

Ин чо се амал мушоҳида мешавад: **пӯшидан, бастан ва ба по истодан**. Амали охир, яъне **ба по истодан** асосӣ аст, чунки бе он ҷумла маънӣ намедиҳад. Лекин ҷумларо бидуни амалҳои яқуму дуюм низ баён кардан мумкин аст: *Ва ман ба по истодам*. Аммо калимаҳои **пӯшидану бастан** ба амали асосии ҷумла маънои иловагӣ зам мекунанд. Мисоли дигар: *Пирақ ҳандакунон ба гап сар кард* (*Садриддин Айнӣ*). Дар ин ҷумла ду амал ҳаст: яке **ҳандакунон**, дигаре **сар кард**. Амали якумро, ки асосӣ нест, аз ҷиҳати шакл ин гуна тағиیر додан мумкин аст: **ҳандида ё ҳандида-ҳандида** (*Пирақ ҳандида-ҳандида ба гап сар кард*). Монанди далели боло ин ҷумла низ бе амали иловагӣ навишта мешавад (*Пирақ...ба гап сар кард*), аммо мазмун ҷандон пурра нест. Ҳамин тарик, калимаҳои **пӯшида, баста, ҳандакунонро**, ки ҳолату вазъияти амали асосиро мефаҳмонанд, феъли ҳол мегӯянд.

**163.** Аз матнҳои зерин феъли ҳол ва феъли асосии матнро нишон бидиҳед:

– Бубахшед, саги мо хушзоту ботарбия аст, дидед, касеро нагазид. Бо бачаҳои шумо як шӯҳӣ кардан хост,— тахтапушти ҳайвонро навозишкунон гуфт зан.

*Абдулҳамид Самад*

Дукондорон ба ин ҳандаи бемаҳали мо ҳайрон-ҳайрон ва тааҷҷубкорона нигоҳ мекарданд.

\*\*\*

Рӯди кӯҳӣ, ту сароӣ ба ҳавои дили ман,  
Ҷӯр созӣ нафасатро ба садои дили ман.  
Шуд дар сина ниҳон, рақсунон мегузарӣ,  
Оғаҳ астӣ магар аз дарду давои дили ман?

*Mирзо Турсунзода*

Як рӯз Хушанг бо чанде аз ёрони худ пайи шикор ба кӯҳсор рафт. Дар шикоргоҳ ногаҳон аз дур як чизи дарозу сиёҳи хазанда падидор гашт, ки ду ҷашми сурхаш гӯё ду ҷашми хун буду аз даҳонаш дуд фаввора мезад. Он чиз мори калони ҳавлангезе буд. Хушанг санги калонеро бардошта, ба тарафи мор ҳаво дод. Мор фавран ба як сӯ ҷаҳида, ҷонашро ҳалос кард. Санги калон ба санги хурде барҳӯрд ва ҳар ду шикастанд. Аз сангҳо шарораҳо ба атроф част ва шуоъ падид омад.

*Сотим Улугзода*

Аз пеш тунуко ба баромад. Вай дар банди чунин андешаҳо ҳазида-ҳазида ва нолиш карда, ба лаби об расид. Саҳл нафасашро рост карда, лабони сӯзонашро ба оби оинасон соҳрасонд. Дуру дароз ва бо аҷаб қайфияти рӯҳбахш ҳарисона об нӯшид. Дилаш андаке равшан шуд.

*Чонибек Акобир*

? Ба ҷойи ҷуфти ҳаммаъни дуру дароз қадом қалимаҳоро истифода бурдан мумкин аст?

Δ Муродифҳои қалимаи **пайро** дар таркиби **пайи шикор** номбар бикунед.

**164. Матни поёниро бихонед ва феълҳои ҳоли ишиоратшударо аз ҷиҳати соҳт шарҳ дигед:**

Овардаанд, ки қозуре бар канораи рӯде ба кори худ машғул буд. Ҳар рӯз куланге медид, ки бар канораи рӯд **нишаста**, ҳайвоне, ки дар миёнаи лой бошад, мегирифт ва

ба он **қаноат намуда**, ба ошёнаи худ бозмерафт. Рӯзе ногоҳ бошай тезпар пайдо шуд ва кабки фарбех **сайд карда**, порае хӯрд ва боқиро бигузашту бирафт. Куланг бо худ андеша кард, ки ин чонвар бо чунон чуссаи хурд чонварони бузургро сайд мекунад ва ман бо чунин ҳайкали бузург ба чизи ҳақире қаноат менамоям. Баъд аз ин ба чунин чизҳои ҳақир сар фуруд наёварам ва каманди қасд танҳо ба кунгурои сипехри баланд биафганам. Пас тарки шикори кирмон кард ва мунтазири сайди кабӯтару кабк истод. Козур аз дур тамошои ҳоли бошаву кабк карда буд. Чун гайрати кулангро дид, дар ҳайрат монд ва мунтазири оқибати кор шуд. Иттифоқо кабӯтаре дар он фазо падид омад. Куланг **парида** қасди кабӯтар кард. Кабӯтар **майл ба канораи об намуда**, аз пеши вай даргузашт. Куланг аз ақиби ў **фуруд омада**, бар лаби рӯд биафтод ва поящ дар лой бимонд, ҳарчанд ҷаҳд мекард, пару поящ бар лой бештар ғӯта меҳӯрд ва ба гил олудатар мешуд. Козур биёmad ва ўро бигирифту рӯй ба хона ниҳод. Дар роҳ дӯсте пеш омад ва пурсид, ки ин чист?

Козур гуфт:

– Ин кулангест, ки меҳост, кори боша кунад, аммо худро низ ба бод дод.

*Ҳусайн Вонзи Кошифӣ*

? Маънои феъли **овардаандро** чӣ гуна мефаҳмед?

Δ Мафҳуми калимаи **ҳақирро** бигӯед.

## §31. СОХТ ВА ИМЛОИ ФЕЪЛИ ҲОЛ

Ҳар ду шакли феъли ҳол аз асосҳои феъл тавассути пасванд сохта мешавад.

Чунончи, шакли якум аз асоси замони гузашта бо пасванди **-а**: (**рафта, хӯрда, дида, пурсида**) ва шакли дуюм аз исм, калимаи тақлидӣ ва асоси замони ҳозира бо пасванди **-он** (**завқкунон, гапзанон, ғурғуркунон**) сохта мешавад.

---

**ШАРХ.** Җузъи ёвари феъли ҳол калимаҳои **кардан** (кун), **задан** (зан), **гуфтан** (гўй) ва гайра мебошад. Агар асоси феъл бо ҳарфи **й** анҷом ёфта бошад, ба чойи он пасванди **-ён** меояд: **гўй** (-гўён): **додгўён** худро ба оғўши модараш партофт.

(*Ҷалол Икромӣ*).

---

**165.** *Бо феълҳои ҳоли роҳравон, очагӯён, ишоракунон, тақякунон, хандакунон, завқкунон, бозикунон, сұхбаткунон, рақскунон, фарёдкунон қумла тартиб дихед.*

**166.** *Матни зеринро бихонед ва масдарҳои дохили қавсро дар шакли феъли ҳол истифода кунед:*

Фаронак (бедор шудан) шавҳарашро ҳам бедор кард ва ба вай хоби ачиби худро нақл кард. Отибин (шодӣ кардан) гуфт:

— Ман аз нажоди шоҳони қадими Эронзаминам, пас чӣ аҷаб аст, агар фарзандонам озодбахши кишвари мо гарданд!

Башорати сурӯши накукор ба вучуд омад. Фаронак писар зоид ва номи ӯро Фаридун гузошт.

Манучехр савора бар аспи сафеди густувондор ба болои Салм тоҳт. Салм рӯ ба фирор ниҳод. Манучехр аз ақиби ӯ (сур кардан) бонг мезад, ки:

— Эй номчӯй, ту точи шаҳаншоҳӣ хостӣ, инак, ман онро овардам: тоҷ аз хун! Бар сарат мепӯшонам. Аз тоҷ чаро мегурезӣ? Дарахти ҷиноятат бор овард, бичин! Бораш агар ногувор аст, чӣ чора, охир худат нишонда будӣ! Шоҳи Эрон ба вай (расидан) яке шамшер зада буд, ки дами шамшер тани Салмро аз китфи чапаш то пахлуи росташ (буридан) ду ним кард.

*Сотим Улугзода*

? Мазмуни таъбири **дарахти ҷиноятро** чӣ гуна бояд фаҳмид?

Калимаи **нишонда** ба чӣ гуна тағйирот дучор шудааст?

Δ Муродифи вожаи **борро** номбар кунед.

Имлои феъли ҳол ин гуна аст:

- 1) ҳамаи ҷузъҳои он пайваста навишта мешаванд (**бозикунон**, **гулдуросзанон**, **сурудхонон**);
- 2) дар байни ҷузъи номии такрор дефис гузошта мешавад (**чах-чахзанон**, **вой-войгӯён**, **пичир-пичиркунон**, **чиринг-чирингкунон**, **фуш-фушкунон**);
- 3) дар байни феъли ҳоли такрор нимтире гузошта мешавад (*Дудҳо ...тоб хӯрда-тоб хӯрда дар фазои осмони лоҷувардӣ тинҳон мешуданд* (*Раҳим Ҷалил*); *Духтаре ...давон-давон меояд* (*Садриддин Айнӣ*)).

**167. Матни зеринро бихонед.** Феъли ҳолро муайян кунед ва ба имлои он эътибор бидиҳед:

Сафо дар назди ин сурату сӯзанӣ на танҳо худро ноҳинҷор ҳис мекард, балки меларзид. Доимо ба ў чизе гуфтани меҳост, valeे ёрои лаб кушодан надошт. Айёми тифлӣ ҳам, агар аз касе озору алам медиҳ ё дилаш аз бухс моломол мешуд, дав-давон ба хона меомад ва дар рӯ ба рӯи ин сӯзаниву сурат ҳайкалвор не, бо тани ларзон рост меистод.

*Абдулҳамид Самад*

Дар саргҳаи деха ногоҳ ҳаре коҳилона ҳанг зад ва саге бо нӯлаи ноҳинҷораш ба он ҷӯр шуд. Ду писарбача шавқункунну тозон оби лойи қӯлмакҳои рӯи роҳро ба чор тараф пош дода, аз шафати ў гузаштанд.

Азиз ҳаросон худро ба канори роҳ қашид, бо вучуди он ба домани ҷома ва мӯзаи ялаққосиаш якчанд қатра оби лой расида, кайфашро парронд. Аммо писарбачаҳо аз ин парвое накарда завқиданд ва почажояшонро то зону бар зада, ба наҳри камоб даромада, дар тараддуди моҳигирӣ афторанд. «Ҳоли ба дастам меафтед, шайтонҳо. Чунон коратон бифармоям, ки рохи гурез наёбед...» ғур-ғуркунон гузашт Азиз.

*Абдулҳамид Самад*

Вай зардолуро гирифта, хўрда-хўрда боз ба кўча медавид.  
*Сотим Улугзода*

? Калимаи **харосонро** чӣ тавр ба феъли ҳол баргардондан мумкин аст?  
Аз чӣ сабаб як ҷумлаи дохили матн ба нохунак гирифта шудааст?

## §32. ШАКЛҲОИ МУТЛАҚ ВА ДАВОМДОРИ ФЕЪЛИ ҲОЛ

Феъли ҳол ду шакл дорад: мутлақ ва давомдор. Шакли мутлақ аз асоси замони гузаштаи феъл бо иловай пасванди **-а** сохта мешавад ва амалеро ифода мекунад, ки пеш аз амали асосии ҷумла воеъ шудааст. Чунончи:

*Бозор кафишои меҳмононро **пеш монда**, худаши ҳам ба меҳмонхона даромад, ба лаби пойгах дузону зада, даст **пеш гирифта** нишасти. Домулло имом даст бардошта фотеҳа хонд, дигарон даст бардошта, «омин» гуфтанд. Имом даст бар рӯ кашид, дигарон ҳам – «қадам расид, бало нарасад» – гӯён дастҳоро ба рӯ кашиданд.*

*Садриддин Айнӣ*

Шакли давомдор аз асоси замони ҳозираи феъл бо иловай пасванди **-он** (-ён) сохта мешавад ва амалеро ифода мекунад, ки дар қадом вазъияту ҳолат ба вуқӯй омадани амали асосиро шарҳ медиҳад. Чунончи:

*Носири Ҳусрав созашро озмоишкуонон аз он торафт овозҳои нав ба нав мебаровард.*

*Сотим Улугзода*

*Сарлашкар... дасту **почакзанон** афсӯс меҳӯрд, ки чаро барои рӯзи мабодо як кафтари номабар напарварид, мисли қабӯтарҳои дастомӯзе, ки дар китобҳо ситоши шудаанд.*

*Абдулҳамид Самад*

**168. Матни зеринро бинависед ва шаклҳои феъли ҳолро маъни-  
дод кунед:**

Гулбаргҳои сафеду гулобии шохаҳои зардолую олуча ба рӯйи қадамҳои Аградод мерехт ва боз як баҳори тозаи умри ў фаро мерасид. Иморати ошнои саисхона аз пешорӯяш на-мудор гашта, Аградод бо чеҳраи гирифтаю ҳоли парешон беихтиёри ҷониби тавилаи аспҳо раҳсипор гардид.

Саманд соҳибашро аз дур шинохта, хушҳолона фирихос мезад ва ёлҳои бирешимосояшро афшонда, ба истиқболи ўпой мекӯфт. Аградод аз рӯйи одат гардани мавзуни самандро ба оғӯш гирифта, сару рӯй ва ёлҳои нафисашро меҳориду навозиш менамуд. Чашмони пур аз меҳри асп медураҳшиду бозӣ мекард ва сар ба китфи соҳибаш соида, хаёли ўро таскин мебахшид. Аммо Аградод ин дам меҳрубонии самандашро пай намебурд: чашмони фурӯрафтаю лабрези андуҳаш аз азияти рӯҳӣ, дили шикаста ва ҳолати парешони ў гувоҳӣ медоданд.

Таровати фасли баҳор ва навозишҳои аспи дӯстдоштааш гӯё дар қиёси бори андуҳи марги мудҳиши Фаронак ҳеч буд. Дилаш пайваста месӯҳт ва манзараи он саҳнаи пурфочиа аз пеши назарааш лаҳзае дур намерафт.

*Бароти Абдураҳмон*

Бозургонero ҳазор динор ҳасорат афтод. Писарро гуфт:  
– Набояд, ки ин сухан бо касе дар миён ниҳӣ.

Гуфт:

– Эй падар, фармон турост, нагӯям, валекин ҳоҳам маро бар фоидай ин мутталеъ гардонӣ, ки маслиҳат дар ниҳон доштани он чист?

Гуфт:

– То мусибат ду нашавад: яке нуқсони моя ва дигаре шамотати ҳамсоя.

*Ҳусайн Вонзи Кошифӣ*

? Таъбири сухан бо касе дар миён ниҳоданро чӣ гуна мефаҳмед?

**169.** *Бо дарназардошти шаклҳои феъли ҳол матн тартиб бидиҳед.*

**170.** *Ба ҷойи нуқтаҳо аз феълҳои ҳоли зерин мувофиқаширо бигузоред: нафринқунон, навозишкунон, табассумкунон, ҳавотиркашон, нигоҳ карда, фах-фаҳкунон:*

Сухани ӯро... шунида нишааст.

*Садриддин Айнӣ*

Ҳарорати хуршед устухони сарди ӯро ... гарм мекард.

*Ҷалол Икромӣ*

Фурӯшандаша машкобро ... бо дasti росташ аз домани ҳаридор маҳкам дошт.

*Садриддин Айнӣ*

Ҷандал ... назди шоҳ рафт ва ӯро ситоиш, худро муаррифӣ ва мақсадашро баён кард.

*Сотим Улугзода*

Гоҳе домани кӯҳҳои дуродурро ... худ ба худ табассум мекард.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

Таҳамтан аз пеши Ковус ... ба хиргоҳи худ рафт. Бародарааш Завор ... чашм ба роҳи ӯ буд.

*Сотим Улугзода*

Асп боэҳтиёт қадам мегузошт, пеш аз ҳар қадам мондан ба зери пояш тег кашида ... ду-се сония меистод.

*Садриддин Айнӣ*

? Нависанда дар ҷумлаи «Ҷандал шодикунон назди шоҳ рафт ва ӯро ситоиш, худро муаррифӣ ва мақсадашро баён кард» ҷаро феъли ёвари қарданро бо қалимаҳои ситоиш ва муаррифӣ назовардааст?

## §33. ЗАМОНҲОИ ФЕЪЛИ ҲОЛ

Феъли ҳол ду замон дорад: замони гузашта ва ҳозира. Феъли ҳоли замони гузашта аз асоси замони гузаштаи феъл ба воситай пасванди **-а** сохта мешавад ва ҳолатро ҳамчун аломати амали феъли асосӣ ифода мекунад, яъне амали пеш аз хабар воқеъшударо мефаҳмонад: *Абрҳо рӯйи осмони баланд болу пар боз карда мегаштанд* (*Мирзо Турсунзода*).

Феъли ҳоли замони ҳозира аз асоси замони ҳозираи феъл тавассути пасванди **-он** (**-ён**) сохта мешавад ва чун шакли намуди давомдор амалу ҳолатеро, ки бо феъли асосӣ дар як замон ба вучуд омадааст, баён мекунад. Аз ин рӯ, хабари чумла дар замони гузашта, ҳозира ва оянда воқеъ шавад, феъли ҳоли замони ҳозира бо он ҳамзамон мегардад: *Баррагон аз қафоу рама баосзанон медавиданд* (*Садриддин Айнӣ*).

**171.** *Матни зеринро бихонед ва ба феълҳои ҳоли замони гузашта аҳаммият бидиҳед:*

Ошён дошт дар он домани дашт  
Зоғаке зишту бадандому палашт.  
Солҳо **зиста** афзун зи шумор,  
Ишкам **оганда** зи ганди мурдор.  
Бар сари шоҳ варо дид уқоб,  
З-осмон сӯйи замин шуд башибитоб.  
Гуфт: «К-эй **дида** зи мо бас бедод,  
Бо ту имрӯз маро кор уфтод.  
Мушкиле дорам, агар бигшой,  
Биқунам, ҳар чӣ ту мефармой».  
Гуфт: «Мо бандай даргоҳи туем,  
То ки ҳастем, ҳавоҳоҳи туем».

*Парвиз Ҳонларӣ*

Чалол дид, ки кампир бо як меҳри олии модарона **табас-сумкунон** дастони хароби серрагу пайи худро сӯйи ў дароз кардааст.

*Чонибек Акобир*

Шодӣ **шодикунон** ва **додгӯён** худро ба болои модараш партофт.

*Садриддин Айнӣ*

? **Омода** чӣ маънӣ дорад?

Δ Ибораи **афзун** зи **шуморро** шарҳ дихед.

**ШАРҲ.** Ҳам шакли мутлақ ва ҳам шакли давомдори феъли ҳол ба тарзи такрор меояд: **хӯрда-хӯрда**, **хандида-хандида**, **давон-давон**, **тозон-тозон**. Чунончи:

Рамаи гӯсфандон сабзаҳои сарироҳиро хӯрда-хӯрда ба деҳа наздик мешуд.

*Фотех Ниёзӣ*

Мо **давон-давон** ба роҳ даромадем.

\*\*\*

Ман ба мактаб **тозон-тозон** мерафтам.

*Садриддин Айнӣ*

**172.** Аз матни зерин ҷумлаҳои феъли ҳолдоштаро биёбед ва замони онҳоро муайян қунед:

Хусрав аввали баҳор аз наздик гургро дид. Вай китоби «Дон Кихот»-ро дар бағал зада, бузу гӯсфандони тагоияшро, ки бештаринашон барраю бузгола зонда буданд, ба ёлаи Сугурон ба чаро баровард. Ҳама ҷо сабзазор буд. Гулҳои рангоранг дар байни сабзазорон қад кашидаю шукуфта ҳусни талу теппаҳоро меафзуданд. Дар байни роҳу домани кӯҳсорон (шибарҷойҳо) ҷашмаҳои баҳорӣ ҷӯшида-ҷӯшида мебаромаданд. Ва оби мусаффои ин ҷашмаҳо ба лаби ҷӯйҳо

баробар шуда, ба рўйи сабзаю себаргаҳо гел зада, шилдиршилдиркуон барои мерехтанду дар рӯдхонаҳо ба шӯр меомаданд. Дар чо-чо, лаби ҷарию қӯҳдоманҳо, дараҳтони гелосу олуча ва шафттолу ғарки гул буданд. Ҳониши мурғон ба манзараҳои дилфиреби баҳор шуқӯҳи тозае мебахшид. Ҳусрав дар сари баландӣ ба асо такя карда, ба ҳайвонҳо, ки фукашонро аз сабза наканда, ба чор тараф мешитофтанд, даме нигарист. Баъд ҷомаашро аз тан қашида, рўйи сабза партофт ва дар офтобрӯ дароз қашида, ба мутолиаи китоб сар кард. Офтоби баҳор бо панҷаҳои нарму гармаш пушташро сила карда, ба писарак ҳаловат мебахшид.

Абдулҳамид Самад



**173.** *Ба мазмуни матн ва сурат пайравӣ намуда, бо истифода аз шаклҳои феъли ҳол лавҳа тартиб дихед.*

**174.** *Аз ҷумлаи «Ҳусрав ба тагояши, ки нолишкуон қоматашро аз болои гӯсфанди бечон бардошт, нигариста, ҳамон вақт аз дил гузаронида буд, ки шояд одамон барои ҷаимони оташбору бечояш ўро Аҷики Гург номидаанд» (Абдулҳамид Самад) феълҳои **нолишкуон**, **нигаристаро** аз ҷиҳати таркиб ва замон шарҳ дихед.*

## §34. ВАЗИФАИ ФЕЪЛИ ҲОЛ ДАР ҶУМЛА

Феъли ҳол дар ҷумла ба вазифаи ҳоли тарзи амал меояд:

*Бобои писарак ҳарчанд мекӯшад, аз дасти дӯсташу дигарон раҳо намеёбад ва онҳо ўро **кашолакунон** ба майдон медароранд.*

*Абдулҳамид Самад*

*Занак чарху тилтасабадаширо онсӯтар гузошта, бо ҳар ду даст ба зонувони логари нотавонаши **такяқунон** ба истиқболи меҳмон барҳост.*

*Сотим Улугзода*

? Дар ин маврид ба ҷойи калимаи арабии **истиқбол** қадом воҷаи тоҷикиро ба кор бурдан мумкин аст?

Δ Муродифҳои вожаи **логарро** номбар кунед.

**175.** *Матни зеринро бинависед ва феъли ҳоли ба вазифаи ҳоли тарзи амал омадаро шарҳ бидиҳед:*

Рӯзи истироҳат писарак аз хоб дертар бедор шуду падарашро дар хона пайдо накард. Ҳамёзакашон ўро аз модараш пурсон шуд. Вай лабонашро ба заҳрханд моил соҳта, vale нигоҳашро аз телевизор, ки «Алифбочон, Алифбо»-ро намоиш медод, наканда гуфт, ки бозор рафтааст падараш.

*Абдулҳамид Самад*

Ангушташро боло бардошта, суханҳои ҷудогонаро таъкидкунон мисраъҳоро такроран меҳонад.

*Сотим Улугзода*

**176.** *Бо истифодали феъли ҳол ҷонд ҷумла тартиб бидиҳед ва вазифаи онро муайян кунед.*

## §35. МОНАНДЙ ВА ФАРҚИ ФЕЛЬИ ҲОЛ АЗ СИФАТИ ФЕЛЬЙ

1. Аз рўйи маъно ва мавқеи худ сифати феълӣ дар чумла ба сифат наздик аст. Мисол:

*Теге аз ман буррандатар набувад,  
Барқе аз ман ҷаҳандатар набувад.*

*Абулқосим Лоҳумӣ*

Чунонки мушоҳида мешавад, сифатҳои феълии **бурранда** ва **ҷаҳандатар** ба нишонаҳои сифат бештар моиланд, яъне чун сифати аслӣ (**теги бурранда-тар**, **барқи ҷаҳандатар**) дараҷаи қиёсро мефаҳмонанд.

2. Дар чумла чун исм истеъмол меёбад, монанди исм бо пасванди ҷамъсоз, пешоянду пасоянд ва бандакҷонишин (-ам, -ат, -аш, -амон, -атон, -ашон) меояд. Чунончи:

*Фаридун барои Эраҷ таҳти фирӯза ороста, асбоби зиёфату базми шоҳонаро муҳайё соҳта, созанд ва сарояндагонро ҳозир карда буд.*

*Сотим Улугзода*

*Малик тисарро заҷру маломат кард, ки бо парварандай хеш даъвои муқовимат кардӣ.*

*Саъдии Шерозӣ*

*Фотима ба роҳи омадагиши баргаит.*

*Сотим Улугзода*

Ҳамон гуна, ки дида мешавад, калимаҳои **созандагон**, **сарояндагон** ба монанди мисолҳои боло нишонаҳои феълии худро суст ё гум карда, хусусияти исмро қабул кардаанд, аз чумла ба саволи исм (киҳо?) ҷавоб мегӯянд.

3. Сифати феълӣ дар алоқаи изоғӣ (пеш аз исм) меояд. Масалан:

*Лашкаркаши гаюр аз тасодуф на фақат бедаступо нашуд, балки хурсанд шуд, ки инак, метавонад ҳисобаширо бо күшандай бародараши баробар кунад...*

\*\*\*

*Синдухт чун ба Кобул расид, ба дарбонҳои даргоҳи Сом гуфт, ки ба ҷаҳонпаҳлавон ҳабар дижанд, ки **Фиристодаи Кобулишоҳ** омадааст.*

*Сотим Улугзода*

? Чаро вожай **созанд** бе пасванди **-гон** омадааст?

**177.** Ҷумлаҳои зеринро бинависед ва ҳусусияти сифати феълиро дар мисолҳои пешниҳодшуда бифаҳмонед:

Саги ёбой ба одамиён унс гирифт ва бокадр шуд, зоро онҳоро аз қасди душманон ва ҳайвоноти даранда огоҳ ме-кард. Дили ҷаҳоне аз вай ҳаросон, парандаю ҷаранда дар ваҳми ҷон буданд; аз тафти дамаш пари каргас дар ҳаво месӯҳт, наҳангӣ дижамро аз об ва үқоби парронро аз осмон ба ҷангаш мегирифт.

*Сотим Улугзода*

Баъд аз тааммули ин маънӣ маслиҳат он дидам, ки дафтар аз гуфтаҳои парешон бишӯям ва минбаъд парешон нағӯям.

*Саъдии Шерозӣ*

Вазифаи мо, роҳнишинон, барои дар роҳ афтодамонда-гон ва сармоягирифтагон хизмат кардан аст.

*Садриддин Айнӣ*

---

**ШАРҲ.** Таъбири **дафтар аз гуфтаи парешон шустан** ба маъни «тозаву пок кардани дафтар аз суханҳои бехуда, но-шоиста ё дар дафтар ҷо надодани он гуна суханҳост».

---

1. Феъли ҳол бо калимаҳои дигар дар алоқаи ҳамроҳӣ меояд ва ба феъли асосӣ тобеъ мебошад. Феъли ҳол шакли тағийирнаёбандай феъл аст. Чунончи: *Дарбон рафт. Пиразан рӯқанону мӯқанон омад. Вай хост замин бӯсад, vale гарданаш ёрӣ надод. Хост сухан гӯяд, аммо гуфта натавонист.*

*Аълоҳон Афсаҳзод*

2. Феъли ҳол дар ҷумла ба вазифаи ҳоли тарзи амал меояд: *Савораҳо сүҳбаткунон ба назди хаймае расиданд.*

*Шодӣ Ҳаниф*

**178. Матнро бихонед, сифати феълӣ ва феъли ҳоли онро маънидод қунед:**

### ДИДОРИ ОРЗУҲО

Бар кокулони борон  
Чун бод шона мезад,  
Ҳар қатраи фитода  
Чангу ҷағона мезад.

Барқе ба ҷони тундар  
Оташ заду ниҳон шуд,  
Гӯё ки аз гиреваш  
Таркиш дар осмон шуд.

Ҳар майсаи дамида  
Гесу ба ҷӯй мешуст.  
Қорчи қалларафида  
Гӯё ки рӯй мешуст.

Аз зери тарма ҳомӯш  
Сар мекашид вешим.  
Партофта сияҳгӯш  
Зулфони чун бирешим.

Бо қомати камонӣ  
Рангинкамон чу бархост,  
Дил гуфт зиндагонӣ  
Дидори орзуҳост...

*Ҳабибуллоҳ Файзуллоҳ*

**179.** *Сифати феълӣ ва феъли ҳоли ҷумлаҳои зеринро муайян кунед:*

Хотуни шӯрбаҳт барои халосӣ аз офати ҷангӯ муҳосира ва наҷоти қишвар аз ҳаробии тамом ноҷор ба додани хироҷи талабкардаи Убайдуллоҳ розӣ шуд. Ғоратгарон ин хироҷро рӯёнида, ҷандин ҳазор ҷавонон ва духтарони сӯғдиро асир гирифта, «ғанимат»-и беҳисоби яғмогариашонро ба садҳо шутур бор карда, ҳоку ҳокистари ободиҳои дирӯзаро дар қафои худ гузошта рафтанд.

*Сотим Улугзода*


Ҳолида, лабонаш дар панҷаи табассуми меҳрангез, абрувони барҳамашро тааҷҷубкунон саҳл боло бардошта, мактубро гирифта, ба ҳондан даромад. Вай меҳонду дар ҷехрааш ҳазорон ифодаи пур аз ифтихору саодат, гӯёни навакак падару модараш пайдо шуда бошанд, сайр меқард.

*Ҷонибек Акобир*

Баъд аз он ки сафедҷомагон дар Самарқанд ва Бухоро мағлуб гардидаанд ва туркони ёридиҳандаи онҳо ҳам шикаст ҳӯрда рафтанд, ҳалифа Маҳдӣ ҳамаи қувваташро барои бааст даровардани ин қалъа ва Муқаннаъ сарф карда, ихтиёри ин ҷангро ба волии Ҳирот, ба Сайид супурд.

*Садриддин Айнӣ*

**180.** *Бо истифодаи сифати феълӣ ва феъли ҳол дар мавзӯи «Зимистон – фасли ҷомасафеди табиат» инишо бинависед.*



**181. Матиҳоу зеринро бихонед, сифатҳоу феълӣ ва феъли ҳолро дар дафтар нависед:**

Дирӯз баъди борон тирукамон баромад,  
Байроқи навбаҳорон партавфишон баромад.  
Аз қатраҳои борон, дар офтоби тобон  
Рұксора тар намуда абрукамон баромад.  
Бо рангҳои дилкаш, бо чехраи мунаққаш  
Хусни замин дамида фавворасон баромад.  
Аз қӯҳ то ба қӯҳе, аз дашт то ба даште  
Товуси хушхироми Ҳиндустон баромад.  
Мурғи қафасшикаста, аз банди зулм раста  
Чун рамзи дўстии ҳалқи ҷаҳон баромад.  
Кардам гумон, ки аз дил савти ҳазор манзил  
Чун мавҷҳои соҳил дар як замон баромад.

*Мирзо Турсунзода*

Сайд Амон ба назди Мунавваршоҳ рафта истоданашро мувакқатан фаромӯш карда буд. Вай аз роҳравӣ монда, овринги хатарнокеро, ки дар соҳили муқобил, дар камари қӯҳи рост ба дарё фаромада часпонида буданд, бо мароқ тамошо мекард. Чунонки фароштуруқ дар даҳонаш зарра-зарра лой

кашонида ба девори рост мечаспонаду лона месозад, мардуми устокор ва бебок бар ҷабини санги хоро бо мӯъцизае мехҳои чӯбин зада ва аз болои он чӯбу ҷаҳсу ҳасу ҳошок ба-ста ва пӯшида, помонаке сохтаанд, ки пули сироти афсонавӣ дар наздаш ҳеч аст.

Фазлиддин Муҳаммадиев

? Тирукамон дар байнни мардум боз бо қадом ном машҳур аст?  
Вожай **тобон** дар ибораи **офтоби тобон** сифати феълист ё сифат?  
Δ Унвони шеърро муайян ва муродифҳои қалимаи **савтро** ном-бар кунед.

## ПУРСИШҲО БАРОИ ТАКРОР

Феъли ҳол чиро баён мекунад?  
Шаклҳои феъли ҳол чӣ гуна ба вучуд меоянд?  
Замонҳои феъли ҳолро номбар кунед.  
Қоидай имлои феъли ҳолро шарҳ дихед.  
Феъли ҳол бештар ба вазифаи қадом аъзои ҷумла  
меояд?

**182.** Қалимаи *расида* дар байти «Мавсими гул ҳам *расида*, ёсуман гул мекунад, Накҳати аиқи фаришта дар чаман гул мекунад» (Мехринисо) қадом шакли феълӣ аст?

**183.** Аз матни зерин феълҳои ҳол ва сифати феълиро биёбед:

Асирон сангҳоро ба лаби дарё оварда, хирман мекарданд ва муғулон онҳоро дар об рехта барои худ роҳи ҳушкӣ месоҳтанд. Аммо дар соҳтани як газ роҳи ҳушкӣ сари ҷандин муғул ба бод ва танаш ба об мерафт: темурмаликиён бо ҳуҷумҳои пайдарпай сари сангрезони муғулро ба ҷойи сангпораҳо дар об мерехтанд ва шабона ҳам шабоҳун зада роҳи соҳташударо вайрон ва урдugoҳи муғулонро парешон мекарданд.

Садриддин Айнӣ

---

**ШАРХ.** Калимаи **ӯрдugoх** аз ду ҷузъ иборат аст. Ҷузъи якум **ӯрду**, ки лафзи туркӣ ва исм аст. Дар забони тоҷикӣ маъни **лашқар**, **сипоҳ** ва **артишро** дорад. Дар забони русӣ **армия** мегӯянд. Дар давраҳои пеш ба маъни **ӯрду** ва **армия** вожаҳои **лашқар** ва **сипоҳ** истифода мешуданд. Дар забони имрӯзai тоҷикӣ ба ин маъниҳо вожаи **артиш** (аз ҷумла артиши миллӣ)-ро кор мефармоянд. Ҷузъи дуюм – пасванди қалимасози тоҷикии **-гоҳ**. Ин пасванд мағҳуми маконро баён мекунад: **ӯрдugoх**, яъне **ҷойи ӯрду** – **лашқаргоҳ** ё **артишгоҳ**.

---

**184. Матни зеринро бихонед ва фарқи феълҳои ҳоли ишиоратшударо бигӯед:**

Каме дуртар як ҷуфт кабк фиррӣ ба осмон **хеста, парвоз-кунон** ба қуллаи кӯҳи рӯбарӯ **рафта** нишастанд. Маҷида аз дунболи онҳо шикастарӯҳ нигоҳ кард. Гӯё вай ҳам меҳост, ки бол **бароварда**, ҳар чӣ зудтар ба қуллаи худ бирасад.

Садҳо кӯфту ҳарош дар сари зонувонаш Қуббаи заррин-кулоҳро вақти қиёми офтоб фатҳ кард. Ба назар дар олами дигар афтида буд Маҷида. Ба поён нигарад, ҷашмонаш сиёҳ мезананд, дилашро ваҳму ҳарос пахш мекунад. Даҳшатовар будааст баландӣ! Ана, дар миёни ду кӯҳ дарёча ҷӯйборакеро мемонад.

Ҷонибек Акобир

? Шикастарӯҳ ба қадом маънӣ аст?

**185. Бо феълҳои ҳоли давон-давон, сайркунон, гирифта, тез карда, нишаста ҷумла тартиб дигӯед:**

**186. Матни зеринро бихонед ва вазифаи феъли ҳолро дар ҷумла маънидод қунед:**

Ман мурӯро ба хона гирифта овардам, пеш-пеши ман Ҳайбар бозикунон ва шодикунон медавид. Вақте ки ба

пеши модарам расидем, Хайбар ба замин ғел зада гүё ҳам ба гуноҳи худ, ки ба сабаби мусоҳилакории вай мургро шагол бурда буд, узр мегуфт, ҳам барои мургро ҳалос карда тавонистанаш изҳори шодмонӣ мекард.

*Садриддин Айнӣ*

**187. Матни зеринро бихонед, ба имлои феъли ҳол аҳаммият бидиҳед ва доир ба мазмуни он хулоса бароред:**

Дар вилояти Мағрибзамин шаҳре сӯҳт. Иморатҳо та мом ҳокистар шуд. Барои аҳолии он ҷо, ки аз ҳонумон чуда ва муфлис шуда буданд, аз мардумони баҳиммат иона ҷамъ карданӣ шуданд. Ҷанд қаси ҳайрҳоҳ ба маслиҳат дафтари иона соҳта, аз ҳар қаси соҳибҳиммат чизе мегирифтанд.

Дар он наздикий як тоҷири соҳибсарват буд. Дафтари ионаро ба хидмати ӯ бурданд. Дар вакте ба ҳузури тоҷир даромаданд, ки ба хизматгори худ коҳиш дошт. Сабаби коҳишро пурсиданд.

Гуфт: «Ин хидматгор як дона гӯғирдро беҳуда сӯзонда нобуд кард».

Ба дили меҳмонон гузашт, ки аз ин мард чизе ситонда намешавад. Лекин ҳамин қадар роҳро, ки тай карда омадем, ҳар чӣ бодо бод, матлабро як дараҷа баён кунем, – гуфта дафттарро нишон доданд.

Тоҷир фавран даҳ ҳазор тилло ионатона навишт. Аз ин кор меҳмонон бисёр тааҷҷуб карданд. Тоҷир сабаби тааҷҷубро пурсид. Гуфтанд: «Дар як дона гӯғирд он қадар коҳиш карда, дар иона ин қадар маблаг додан барои чист?»

Тоҷир гуфт: «Агар ба як дона гӯғирд саҳл мегирифтам ва ба муфт сӯҳтани он розӣ мешудам, дар ин маврид аз кучо пул ёфта иона мекардам?»

*Садриддин Айнӣ*

Δ Шакли феъли ҳоли сарҳатти ҷорӯмро тағйир дижед, пас аз он ҷумларо нависед.

---

**ШАРХ.** Ба таркиби **саҳл гирифтан** (саҳл мегирифтам) таваҷҷуҳ кунед. **Саҳл** калимаи арабӣ аст ва дар тоҷикӣ чанд маъно дорад:

1) ба маънои **осон** аст. Ҷунончи, дар таркиби **саҳл шудан** мағҳуми **осон шуданро** баён менамояд:

Ба нармӣ шавад саҳл кори дурушт,  
Тавон шуълаи оташ аз об кушт.

*Шодӣ*

2) маънои **кам** ва **андакро** дорад:

Ва он ки ба саҳл қаноат накунад, кулфат ва ташвиш бештар барад.

*Аҳмади Донииш*

Ин вожа ба маъниҳои дигар низ омада метавонад. Устод Садриддин Айнӣ феъли **саҳл гирифтсанро** ба мағҳуми **аҳаммият надодан, мухим нашуморидан** ба кор бурдааст. Ин таркибро Шайх Саъдӣ ҳам дар шеър истифода кардааст:

Чу кам хӯрдан табиат шуд касеро,  
Чу саҳтӣ пешаш ояд, саҳл гирад.

---

**188.** Аз матни зерин калима ва таркибҳои *кашида, даступобаста, нолишкунон, дошта, ҷудо шуда, роҳгум зада, оварда ва шумурдаро* аз ҷиҳати соҳт ва замон шарҳ дихед:

Хусрав нуҳтаи харро кашида, пайраҳаро холӣ кард ва ҳамин ки асп пеш даромад, бори сиёҳро шинохт. Рӯйи зин гӯсфанди гирдунбаи даступобастае меҳобид. Нафаси ҳайвон магар танг шуда буд, ки дам ба дам нолишкунон почак мезад. Ацик бо дасти чапаш лачом ва гӯсфандро дошта, бо дасти росташ пайваста ба сағрии асп қамчин мефуровард.

Хусрав аввал гумон кард, ки ин гүсфанди тагоияш асту аз ҳамроҳонаш чудо шуда, роҳгум зада, ба ин тарафҳо омадааст. Вале ин ба ақлаш нағунчид, зеро он рӯз худаш молҳоро аз чаро ба хона оварда, шумурда ба ҳел андохта буд.

*Абдулҳамид Самад*

? Қамчин фуровардан (аз таркиби «Ачик қамчин мефуровард»)  
кадом маъноро мефаҳмонад?

Δ Муродифи калимаи қамчинро бигӯед.

**189.** *Бо истифода аз сифати феълӣ ва феъли ҳол дар мавзӯи «Баҳор ва оғози кишти кор» нақл нависед.*

## §36. ШУМОРА

Шумора ҳиссаи нутқест, ки барои шуморидани аш-хос ё чизҳо ба кор меравад: **чор** кас, **панҷ** ғанҷ, даҳ пиёла, **сад** ниҳол, соли **20**-ум. Калимаҳои **чор**, **панҷ**, **даҳ**, **сад**, **2007**-ум шумораанд. Саволи шумора **чанд?**, **чандто?**, **чи қадар?**, **чандум?** аст.

**190.** *Ҷумлаҳои зеринро бинависед ва шумораҳоро муайян қунед:*

Вақте ки Аёзро мефурӯҳтанд, ўро ба хидмати султон Маҳмуд оварданд, султон баҳои ғулом пурсид. Хочаи Аёз гуфт: «Баҳои ин ғулом ҳазор динор аст».

*Аҳмади Донии*

Баъд аз 15 рӯзи аз Маҳаллаи Боло омадани падарам ақам бо Сайд Акбарҳоҷа таҳсилро тамом карда аз шаҳр омаданд ва баъд аз ду ҳафта дам гирифтан ҳар дуяшон ба пеши хатиби деха боз дарс сар карданд.

*Садриддин Айнӣ*

Соате наёмұхтій, моҳе ақиб мондій, моҳе наёмұхтій, даҳ сол ақиб мондій, даҳ сол наёмұхтій, як аср ақиб мондій.

*Ардамекұр*

Дар миёнаи ғұриён ва Султон Маҳмуд чор бор ҹанғ воқеъ шуд ва дар ҳар бор галаба ба тарафи ғұриён буд, ҳатто ғұриён як-ду бор ба Хоразм ҳам ҳүчум оварданد, аммо Султон Маҳмуд дар охир аз қарахитоиён мадад гирифта ба ғұриён галаба кард ва кам-кам ҳамаи Хуросонро ба даст дарвард.

*Садриддин Айнӣ*

Мавлоно Яъқуби Чархӣ дар нимаи дуюми асри XV, дар деҳаи Чархи кишвари Афғонистон ба дунё омадааст.

? Бигүед, ки як аср баробари чанд сол аст?

Артикли -е (соате...) муродифи кадом калима аст?

Феъли **наёмұхтанро** аз ҷиҳати тобиши замон чий гуна тағиیر до-дан мумкин аст?

Муродифҳои **воқеъ шудан** ва **ҳүчум оварданро** номбар кунед.

**191. Ин шеърро бихонед ва нишонаҳои аблажиро номбар бикунед:**

Чор чиз омад нишони аблажӣ,  
Бо ту ғӯям, то биёбӣ огаҳӣ:  
Айби худ аблаж набинад дар ҷаҳон,  
Бошад андар ҷустани айби қасон.  
Тухми бухл андар дили худ коштан  
В-он гаҳ уммеди саҳоват доштан.  
Ҳар кӣ ҳалқ аз ҳулқи ў ҳушнуд нест,  
Ҳеч қадраш бар дари маъбуд нест.  
Ҳар кӣ ўро пеша бадхӯйӣ бувад,  
Кори ў пайваста бадгӯйӣ бувад.  
Ҳӯйи бад бар тан балои ҷон бувад,  
Мардуми бадхӯ на аз инсон бувад.

*Фариудуддин Аттор*

## §37. ХЕЛХОИ ШУМОРА

Шумора, асосан, ба ду гурӯҳ тақсим мешавад: шумораи микдорӣ ва шумораи тартибӣ. Шумораи микдорӣ микдори чиз ё ашёро мефаҳмонад ва се навъ мешавад: аслӣ, тахминӣ ва касрӣ.

## §38. ШУМОРАИ АСЛӢ

Шумораи аслӣ микдори муайяни ашёро мефаҳмонад: **як** хона, **даҳ** қуттӣ, **сад** гӯспанд.

**192.** *Матни зеринро нависед ва шумораҳои аслиро маънидод қунед:*

Мадраса ҳамагӣ дорои бисту ду хучра буда, тарафи пешаш дуошёна ва се тарафи дигараш якошёна буд. Дарвозаи мадраса аз тарафи ҷануб буда, дар пеши дарвоза саҳни тангаке ҳам дошт, ки дар он тарафи саҳн, баъд аз кӯчаи пиёдагард, рӯди шаҳр мегузашт.

*Садриддин Айнӣ*

## §39. ШУМОРАИ ТАХМИНИЙ

Шумораи тахминӣ ашёро ба тарзи тахмин мефаҳмонад: **ду-се** рӯз, **даҳ-дувоздаҳ** дона себ, **понздаҳ-бист** дараҷа гарм.

Шумораи тахминӣ бо такрори шумораи аслӣ ба вуҷуд меояд:

*Ду-се рӯзе шудам меҳмони Дарвоз,  
Намудам сайри ҳар бустони Дарвоз.*

*Абдусалом Декотӣ*

*Рӯзи дувум ҳафт-ҳаашт нафар ҳоҷиҳои оянда якдигарро аз рӯйи ришу фаши ва саллаву ҷома шинохта, ба як хона ҷамъ омада сухбат мекарданд.*

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

? Бигүед, ки дар матни дуюм боз кадом навъи шумора истифода шудааст?

**ШАРҲ.** Байни шумораи тахминӣ, хоҳ бо ҳарф навишта шуда бошад, хоҳ бо рақам, нимтире, яъне ин алломат (-) меояд: **бист-бисту панҷ (20-25).**

**193.** *Матнҳои зеринро бинависед, ба хелҳои шумора ва имлои онҳо эътибор бидиҳед. Шумораи бо ҳарф ифодаёфтари бо рақам ва бо рақамомадаро бо ҳарф нависед:*

Бист-бисту панҷ сол қабл, ҳар дафъяе ки гузори Абдулвоҳидамак ба ин хиёбон меафтод, он рӯзи сармогини феврали соли 1944, сафари пурмehrнати ба деха кардаи худро ҳатман ба ёд меовард. Бо мурури замон воқеаҳои нав рӯй медоданду барои тоза кардани ёди он рӯзгори дур сабабе ё сабабгоре лозим мешуд.

*Фазлиiddин Муҳаммадиев*

Боре ман ба чаҳорбоғи Сепулон сукунат доштам.

*Садри Зиё*

Шоир ду-се поси он шабро бо шабзиндадории пурфикру хаёл гузаронд.

*Сотим Улугзода*

? Маъни калимаи **шабзиндадориро** чӣ гуна мефаҳмед?

## §40. ШУМОРАИ КАСРӢ

Шумораи касрӣ ҳиссае аз адади пурраро мефаҳмонад, монанди: **чоряқ, шашяқ, даҳяқ.** Чунончи:

*Дар чоряқи соат қалъаро ба замин ҳамвор ва иморатҳоро чордевор сохтанд.*

«Шоҳномаи Фарғона»

«Даҳяқ» ҳазор мукофоти ҳар кадомаш соле 120-тандагӣ буд, ки онро ба муллобачагони пешравӣ нишондода меданданд. Сабаби «даҳяқ» номида шудани ин маблаги муайяни инъомӣ он аст, ки манбаи ин маблаг маҳсули заминҳое буд, ки ҳосилоташон ба ҳисоби ҳамин маблаг даҳяқ (аз даҳ як ҳиссаи ҳосил) гирифта мешуд.

Садриддин Айнӣ

---

**ШАРҲ.** Шумораи касрӣ ба ин тарз: 2/5 ва 3/5 воқеъ шуда бошад, дар гуфткор аввал пешоянди аз, баъд рақами маҳраҷ меояд, яъне **аз панҷ ду** ва **аз панҷ се**. Дар талаффизи шумораҳои 1/3, 1/10, 1/100 пешоянди **аз** меафтад ва он ифодаҳо шакли **сяқ, даҳяқ** ва **садяқро** мегиранд.

---

**194. Шумораҳои 1, 8, 100, 70, –, –, 3, 9, –, 5-6, 10-14, 200-250-ро бо ҳарф нависед.**

## §41. ШУМОРАИ ТАРТИБӢ

Шумораи тартибӣ аз шумораи аслӣ ба воситаи пасванди **-ум (-юм), -умин (-юмин)** сохта мешавад ва тартиби ашёро мефаҳмонад: **якум, сеюм, нухум, сиум, дусаду хафтоду панҷум.**

Танҳо шумораҳои **ду, се** ва **сӣ** бо пасванди **-юм (-юмин)** навишта мешаванд.

---

**ШАРҲ.** Ба ҷойи калимаи **якум нахуст** ва **нахустин** ҳам мегӯянд. Шумораҳои **дуюм, сеюм** ба шакли дувум, **севум** низ навишта мешаванд. Шумораи **чор** шакли кӯтоҳшудаи **чаҳор** ва шакли тартибии он **чаҳорум** аст.

---

**195.** *Матнҳои зеринро бинависед, шумораҳои миқдорӣ ва тартибиро муайян кунед:*

Соли 676 писари халифаи сеюм Усмон, ки Сайид ном дошт ва ҳукмдори Хурросон шуда буд, аз Бухор-худот – ҳукмрони Бухоро 300 ҳазор дирам боч ситонда ва 20 нафар аз бузургзодагони ҷавони маҳаллиро ба ғарав гирифта, ба тарафи Самарқанд равона ғашт... Сайид бинни Усмон аз ҳукмрони Самарқанд панҷсад ҳазор динор гирифта ба Ҳурросон бурд.

*Раҳим Ҳошим*

Абдуллоҳи Анзорӣ 2-юми шаъбони соли 396 (2-юми майи соли **1006**) дар Ҳирот таваллуд шудааст. Дар ҷорҷорӣ ба мактаб рафта, илмҳои фикҳ, тафсир ва адабро дар мадрасаҳои Ҳирот ва Нишопур омӯхтааст.

? Медонед, ки имрӯз **динор** воҳиди пулии қадом кишвар аст? Кадом адиби замони мо дар синну соли Абдуллоҳи Анзорӣ ба мактаб рафтааст?

**196.** *Бо шумораҳои миқдорӣ ва тартибӣ чанд пораи назмӣ ва насрӣ мисол биёред.*

---

**ШАРҲ.** Дар мавриди бо рақам навиштани шумораи тартибӣ пасванд ҷудо меояд, яъне ин гуна: дарси 3-юм, синфи 6-ум, соли 90-ум.

---

## §42. СОХТИ ШУМОРА

Шумора аз ҷиҳати соҳт ҷорӣ ғизӣ мешавад: сода, соҳта, мураккаб, таркибӣ.

*Шумораи сода* аз як реша иборат аст: **як, ду, се, нуҳ, даҳ, бист, сӣ, шаст, навад, сад, ҳазор.**

*Шумораи сохта бо иловаи пасванди -ум(-юм), -умин (-юмин) ба реша ё адади сода ҳосил мешавад: якум (сейум), бистумин (сиюмин).*

*Шумораи мураккаб* аз ду реша сохта мешавад ва ададҳои аз ёздаҳ то нуздаҳ (бо тартиб) ва аз дусад то нухсад (садиҳо) мураккаб мебошанд: **дувоздаҳ, чордаҳ, дусад, панҷсад.**

*Шумораҳои касрӣ* низ мураккабанд: **сек, чоряқ.**

*Шумораи маркибӣ* аз ададҳои гуногун ба воситай пайвандаки **-у(-ю)** сохта мешавад: **бисту як, бисту нух, яксаду сию панҷ, ду ҳазору ҳафтум.**

**197. Матнҳои зеринро бихонед ва шумораҳоро аз ҷиҳати соҳт маънидод бикунед:**

Чаҳонпаҳлавон буд миёни ду шаҳр,  
Ба гирдаш бузургони лашкар ду баҳр.

Шутур сӣ ҳазор аз дирам бор кард,  
Дигар ним аз ин бор динор кард...

Даҳу шаш ҳазор асби навкарда зин,  
Ҳама зери баргустувонҳои Чин...

Саду сӣ сипар гуна-гуна зи зар,  
Филофаш зи дебо, нигор аз гуҳар...

Зи говон саду сӣ ҳазор аз шумор,  
Зи мешони дӯшо ҳазорон ҳазор.

*Асадии Тӯсӣ*

Чашми ман пур асту сер асту ғаниӣ,  
Аз дусад хуршед дорад равшаниӣ.

*Чалолиддини Балхӣ*

? Ҳазорон ҳазор ба кадом навъи шумора мансуб аст?  
Ҳоло даҳу шаш ҳазор мегӯянд?  
Δ Муродифҳои вожаи хуршедро бигӯед.

**198. Бо истифода аз шумораҳои содаи 1, 10, 20, 60, 80, 100, 1000 шумораи сохта, мураккаб ва таркибӣ бисозед.**

? Бигӯед, ки вожаҳои **нахустин**, **аввалин** муродифи шумораи со-даанд ё сохта?

### §43. ИМЛОИ ШУМОРА

Баъзе шумораҳо ду хел навишта мешаванд. Чунончи:

дуюм – дувум  
сеюм – севум  
чор – чаҳор  
чил – чиҳил  
дусад – дувист

Шумораи касрӣ бо пешванди **аз** ин гуна навишта мешавад: **аз се яқ**, **аз чор се**, **аз шаш чор**, аммо бе пешоянд якҷо навишта мешавад: **сек**, **чоряқ**, **шашяқ**.

Дар байнӣ шумораҳои таҳминӣ ва шумораи бо рақам навишта нумеративи **-то(-та)** ва пасванди **-ум (-юм)** нимтире гузошта мешавад. Мисол: **даҳ-понздаҳ**, **ҳазор-дуҳазор**, **5-то (5-та)**, **50-то (50-та)**, **70-то (70-та)**, **100-то, 2-юм, 3-юм, 19-ум, 30-юм** ва ғайра. Дар навишт гоҳо пасванди **-ум(-юм)**-и шумораҳои тартибӣ меафтад. Чунончи:

*Дар 22 моҳи октябри соли 1928 дар ҳавои Тошканد як хунукии аз одат берун рӯй дод.*

*Садриддин Айнӣ*

Шумораи тартибӣ бо рақамҳои румӣ низ меояд. Дар ин маврид пасванди **-ум** навишта намешавад, вале дар вақти хондан ба рақами румӣ пасванди **-ум**, **-умин** ҳамроҳ мешавад. Масалан: *Анҷумани IV-ро анҷумани чорум меҳонанд.*

**199. Матнҳои зеринро бинависед ва ба имлои шумора аҳаммият бидиҳед:**

Муҳаммадмурод бори **дувум** ҳам натиҷае ба даст оварда натавонист ва **якбора** оташин шуда фарёд кард.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

Ҳақиқатан Бозор аз толеи худ хурсанд буд; вай хаёл мекард, ки агар **12 сол** бо ин шарт кор қунад, ҳар сол **панҷоҳтангагӣ** дар **12 сол** **шашсад танга** мешавад; агар ҳарсола музди хизматро дар охири он сол гирифта, ба он пул гӯсфанд ҳарида мондан гирад, дар андак вақт **як** чорвodorча ҳоҳад шуд.

\*\*\*

Номи худаш Ёдгор ва номи падараи Бозор аст, асли инҳо инҷои набуда, аз тобеи Кӯлоб ба ин тараф афтодаанд, **7-8 сол** пеш аз ин бо зану фарзанди худ ба Бухоро равона шуда, ин ҷо омад.

*Садриддин Айнӣ*

Духтарак ду-се **карат** ба пеши поящ нигаристу лаб газид.  
*Абдулҳамид Самад*

? Шумораи **7-8-сола** бо ҳарф чӣ гуна навишта мешавад?  
Δ Муродифҳои калимаи **каратро** номбар кунед.

**200.** *Матни зеринро бихонед ва шумораҳои бо рақам навиштаро ба ҳарф ва шумораҳои бо ҳарф навиштаро ба рақам на висед:*

Халифаҳо ва ноибони онҳо дар Ироқ аз соли 645, ки Хурисон кушода шуд, то соли 675, ки соли таъйин шудани Сайд бинни Усмон ба Хурисон аст, яъне дар арзи сӣ сол ҳабдаҳ касро пайиҳам ба аморати он кишвар фиристоданд. Ҳар қадоми ин амирон ва соҳибмансабони онҳо дар муддати қӯтоҳи ҳукмронии худ аз хисоби ҳалқҳои зеридастшуда на фақат ҳазинаи халифаҳошонро пур мекарданд, балки ҳудашон ҳам аз он сарзамин ниҳоят тавонгар шуда бармагаштанд.

Сайд бинни Усмон амири ҳаждаҳум буд.

*Сотим Улугзода*

**201.** *Доир ба боги пеши мактаб ё боги худатон нақл нависед. Ҳангоми навиштани нақл шумораҳои тартиби, касрӣ ва таҳминиро истифода баред.*

---

**ШАРҲ.** Шумо медонед, ки шумораҳои тартибии **дуюм**, **сеюм**, **чорум**, **чилиум**, **дусад** ба тарзи дигар ҳам навишта мешаванд, яъне ин гуна: **дувум**, **севум**, **чаҳорум**, **чиҳилум** ва **дувист**. Дар замонҳои пеш дар баробари **дуюм**, **сеюм**, **чорум**, **чилиум** **дувум**, **севум**, **чаҳорум**, **чиҳилум** низ мегуфтанд ва менишиштанд. Шакли **дуюми** шумораҳои мазкур дар асаҳрои илмӣ низ истифода мешавад. Тавассути осори донишмандон ин шумораҳо то замони мо расидаанд ва гоҳе дар рӯзномаву маҷаллаҳову китобҳо онҳоро истеъмол мекунанд. Дар таърихи забони мо қалимаи **дувист** чун муродифи шумораи мураккаби **дусад** ба кор мерафтааст. Қалимаи тоҷикии **дувист** ва қалимаи русии **двести** (ба маънои **дусад**) аз як решаш пайдо шудаанд ва ин нишонаи таъриҳан наздик будани забони мо бо забони русӣ мебошад. Ин гуна ҳамин гуна наздиқӣ дорад. Ҳатто

вожаи **ню** (*new*)-и англисӣ низ бо ин калимаҳо ҳамреша аст. Калимаҳои **миллион** ва **миллиард** ба воситаи забони русӣ ба тоҷикӣ ворид шудаанд.

---

**202.** *Байти зеринро бихонед ва бигӯёд, ки дар он ба ҷоии вожсаи дувист қалимаи дусадро гузоштан мумкин аст?*

Агар худ ҳазориву душман дувист,  
Чу шаб шуд, дар иқлими душман маист.

*Саъдии Шерозӣ*

Δ Ин байтро аз ёд кунед.

**203.** *Шумораҳои зеринро мувофиқи қоиди имло нависед:*

Панҷкилограмманор, ҳафт-то китоб, бисту ду-юм, се сад бех ниҳоли себ, синфи дуюм, чор яки чорум, соли духазору шашум, 10-рӯзнома, бистбисту панҷ қадам дурттар, панҷоҳу ҳаштсола.

#### §44. ШУМОРА ВА ЧИЗИ ШУМУРДАШАВАНДА

Чиз ё ашёи шумурдашаванда, аслан, пас аз адад меояд: ду **кас**, «Ҳафт пайкар», даҳ **курта**.

Дар шеър пеш аз шумора низ меояд:

*Басе ранҷ бурдам дар ин сол сӣ,  
Аҷам зинда кардам бад-ин порсӣ.*

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Барои таъйину таъкиди миқдори ашё миёни шумора ва чизи шуморидашаванда калимаҳое, ба мисли **дона**, **нафар**, **чилд**, **дар**, **даста** меоянд, ки онҳоро нумератив меноманд:

нүх **дона** тухм, ҳафт **нафар** донишчӯ, панҷ **чилд** китоб, ду **дар** хона, як **даста** гул.

Нумератив вобаста ба исм, яъне чизи шумурдашаванда, гуногун мешавад. Масалан, нумеративи мансуб ба исми шахс калимаи нафар ва исми ғайришахс калимаҳои **дона, сар, халта, ҷуфт, хисса, қабза, дарза, бех, тӯб, қуттӣ, бандча** ва ғайра мебошанд.

**204. Ҷумлаҳои зеринро бихонед ва истеъмоли нумеративро вобаста ба исми шахс ва ғайришахс маънидод биқунед:**

Арбоб Камол 50 сар гӯсфанду буз ва як сар маркабро ба дasti Одина супурда, ўро ба хизмати чӯпонӣ ва ҳезумкашӣ фармуд.

*Садриддин Айнӣ*

Улугбек, ки худаш ба илми нучуму риёзиёт шавки тамом дошт, дар атрофаш зиёда аз 100 нафар олими ин соҳаро ҷамъ карда, таҳқиқу ривоҷи ин илмҳоро ба роҳ монд.

Як худи Ҳоча Аҳрор дар вилояти Қарший соҳиби 1300 қитъа замин буда, онро бо 3000 ҷуфти гов кишт мекунонд, корвониёни зиёди савдогар ва дуқонҳо дошт, касе ба адади чорвои ў сарҳисоб намерафт. Аммо ў аз андоз озод буд. Танҳо баъди маргаш дороии ўро 500 ҳазор туман ҳисоб карда, даҳяқашро андоз гирифтанд.

*Аълоҳон Афсаҳзод*

Аз бозор як рама гӯсфанд ҳарида, ба гӯшае бароварда мондаанд.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

Ман ба шумо маслиҳат медиҳам, ки аз дидани ин манзара сарсарӣ нагузаред. Хуб дикқат кунед, ки фарзанди одам ҷӣ гуна даҳ пуд бори ноҳинҷорро, ки 5 газ қаду якуним газ

гафсай дорад, ба сари худ бардошта, ба як зинае, ки 20-25 погунда аст, ба боло мебардорад. Ин одам ин корро як бор намекунад, балки дар соле 7-8 моҳи мавсими пахта ҳар рӯз дувоздаҳ соат ба ҳамин ранг бор мекашад.

*Садриддин Айнӣ*

Δ Бо шумораҳои **7-8, 20-25** чумла тартиб бидиҳед.

Нумеративи **-то(-та)** чун пасванд дар таъйину таъкиди муносабати шумора ва чизи шумурдашаванда меояд.  
Чунончи:

*Сето ҷома, агар қуҳна аст ё аз нав,  
Думто нон, агар аз гандум аст ё аз ҷав,  
Ба ҷаҳор гӯшиаш девори худ ба хотири ҷамъ,  
Касе нағӯяд, аз ин ҷо бихезу ба он ҷо рав,  
Ҳазор бор накутар ба назди Ибни Ямин  
Зи фарри мамлакати Кайқубоду Кайхусрав.*

*Ибни Ямин*

Агар шумора бо рақам ифода ёбад, пеш аз нумеративи **-то(-та)** нимтире гузашта мешавад: донаҳои шоҳмот ин гунаанд: **2-то(та)** рух, **2-то** асп, **2-то** фил, **8-то** пиёда ва **яктоӣ (1-тоӣ)** шоҳу фарзин.

**205.** *Дар матни зерин ба ҷойи нуқтаҳо нумеративи мувофиқ гузоред:*

Мехрубон аз кӯҳ нуҳ ... ҳезум овард. Ҳушанг падарро як ... гул тақдим кард. Нилуфар аз мурғхона шаш ... тухм овард ва ба модараш дод. Дар бозор ду ... ниҳоли хурморо даҳсомонӣ мефурӯҳтанд. Аз се ... шир чанд коса ширҷой тайёр кардан мумкин аст? Дехқонон назар ба соли гузашта 50 ... гандум зиёд ҳосил гирифтанд.

**206.** Бигүед, ки дар кадом мисраъ чизи шумурдашаванда зикр наёфтааст? Сабабашро шарҳ дихед:

Ин шунидам ба хурдӣ аз устод,  
Ки миёни се қатра баҳс уфтод.  
Ҳар се покиза чун дурри галтон,  
Ҳар се пурцилва, ҳар се нурафшон.

Абулқосим Лоҳумӣ

**207.** Ин супорииро низ монанди супории боло ичро қунед:

Ману се шоирӯ шаш дарзиву чаҳор дабир  
Асиру хор бимондем дар кафи ду савор.  
Дабиру дарзиву шоир чӣ гуна ҷанг қунанд,  
Агарчи ҷордаҳ бошанд ё чаҳор ҳазор?

Анварии Абевардӣ

## **§45. МУВОФИҚАТИ ШУМОРА БО ИСМ ВА ФЕЪЛ**

Чун шумора миқдорро мефаҳмонад, дар забони тоҷикӣ чизи шумурдашаванда, яъне исм бо пасванди ҷамъсоз намояд: ду **пиёла**, панҷ **достон**, сад **дафтар**.

Чизи шумурдашаванда ғайришаҳс бошад, бештар шумора ба сурати ҷамъ меояд: **даҳҳо** гулчанбар, **садҳо тонна** ангишт ва ғайра (Чун истисно ғоҳе исм низ ба шакли ҷамъ меояд, монанди: ҳазорҳо коргарон).

**208.** Шумора ва исмҳои зерро дар ҷумла биёред: **даҳҳо ниҳоли себ, садҳо тонна пунба, ҳазорҳо метр матовъ.**

**209.** Матнҳоро бихонед, ба мувофиқати шумора, исм ва феъл таваҷҷӯҳ қунед:

Ду нафар бачаи 15-16-соларо ҳам ду мерган аз ҳавлии тӯпчибошӣ ба пеши ароба оварда, мунтазири фармон шуда истодаанд.

\*\*\*

Мо пеши хонача рафта, аз тарқиши дар поидем. Дар он чо 3-4 каси рангканда нишаста буданд, дар пеши ҳар қадоми онҳо бар рӯйи рӯймолчае қандалот, мавиз ва ҳалво барин чизҳои ширин буд. Дар як тараф яке аз онҳо чизро дар косаे фишор медод. Ҳамаи инҳо сари ҳудро ҳам карда ва ҷашмонашонро пӯшонда менишастанд, касе ҳам, ки дар коса чизро фишор медод, сарҳам ва ҷашмпӯшида буд.

*Садриддин Айнӣ*

Қоидай мувофиқати мубтадо ва ҳабари бо шумора ифодаёфта чунин аст: шумора ба вазифаи мубтадо биёяд, ҳабар бештар дар шакли ҷамъ воқеъ мегардад:

*Ду нафар дехқон роҳи хирманро пеш гирифтанд.*

Панҷоҳ ҳазор аҳолии ноҳия пешниҳоди раисро маъқул донистанд.

Супориши мудири китобхонаро ҳафт нафар талаба бисёр хуб ичро карда буданд. *Ду-се нафар моҳигир лаблаби дарё қадам мезаданд.*

**210. Матни зеринро бихонед, ба имлои шумора эътибор бидиҳед:**

Дар як муддати кӯтоҳе Нуриддин Абдурраҳмон хондану навиштанро ёд гирифта, дар 9-10-солагӣ метавонист, ки ба арабӣ озодона гап занад. Муаллими забони арабиаш падари ҳудаш буд. Модараш ӯро бештар ба хондану аз ёд кардани шеър водор мекард. Бо ҳамаи ин Нуриддин Абдурраҳмон қонеъ набуд. Табъи чӯёи ӯ ҷавлонгоҳи васеътаре мечуст.

Вақте Нуриддин Абдурраҳмон 10-11-сола шуд, падари ӯ Низомуддин Аҳмад бо ҳонаводааш аз вилояти Ҷом кӯчида ба Ҳирот омад, ки он шаҳре буд қадима ва ободон. Бошандагони он бунёди шаҳрро ба давраҳои қадим нисбат дода, замонҳои ободиву вайронии онро дар ёд дошта,

махсусан вайронкориҳои замони Искандари Румӣ (асри IV пеш аз мелод) ва Чингиз (асри XIII) ҳеч аз хотири халқ на-мебаромад.

*Аълоҳон Афсаҳзод*

**211.** *Шеъри зеринро бихонед ва панҷ хислати ситошикардаи шоурро бо рақам бинависед. Муродифи калимаи «аввал»-ро бигӯед:*

Дур бош аз панҷ хислат, эй писар,  
То нарезад обрӯят дар назар:  
Аввало, кам гӯй бо мардум дурӯғ,  
Зон ки гардӣ аз дурӯғат бефурӯғ.  
Ҳар кӣ истеза кунад бо меҳтарон,  
Обрӯйи ў бирезад, бегумон.  
Пеши мардум ҳар киро набвад адаб,  
Гар бирезад обрӯ, набвад аҷаб.  
Аз сабуксорон мабош, эй некхӯй,  
К-аз сабуксорӣ бирезад обрӯй.  
Эй писар, бо меҳтарон камтар ситеz  
В-аз ҳамоқат обрӯйи худ марез.  
Гар ба олам обрӯ мебоядат,  
Доимо ҳулқи наку мебоядат...  
Чуз ҳадиси рост бо мардум магӯй,  
То нагардад обрӯят оби ҷӯй.  
Аз хилофу аз хиёнат бош дур,  
То бувад пайваста дар рӯйи ту нур.  
Гар ҳамехоҳӣ, ки гӯяндат наку,  
Эй бародар, ҳеч қасро бад магӯ.

*Фаридудини Аттор*

**212.** *Ҷумлаҳои зеринро бихонед, навъҳои шумораро муайян кунед ва дар дафтар бинависед:*

Марди дарвеше сайёдӣ мекард ва ба шикори мурғу моҳӣ рӯз мегузаронд. Рӯзе дом ниҳода буд ва ба ҳазор заҳмат

мургро ба наздики дом оварда, худ дар камин мунтазир нишаст. Дар аснои ин ҳол овози арбадаомезе шунид ва аз тарси он ки ногоҳ мурғон бираманд, аз камингоҳ берун омада, ду толиби илмро дид, ки дар масъалаи илмӣ баҳс мекарданд. Сайёд ҳоҳиш намуд, ки фарёд накунед, то ин ки мурғон рам нахӯранд ва ранчи ман зоеъ нагардад. Онҳо гуфтанд: «Моро агар дар сайд шарик созӣ ва ба ҳар яки мо мурғе дихӣ, мо чизе наҳоҳем гуфт».

Сайёд гуфт:

– Эй азизон, ман фақири аёлмандам ва хӯроки чандин кас вобастаи ин мурғон аст. Баъд аз он ки шумо ду мурғ би-баред, ман чӣ гуна ба хона равам ва чӣ сон ба як мурғ даҳтанро тасаллӣ дихам?

Онҳо гуфтанд:

– То мурғе надиҳӣ, мо аз арбада боз наистем.

Сайёд охир ба онҳо ваъдаи мурғ дод ва расан даркашида мурғонро ба дом овард. Сайёд ночор ҳар якро мурғе дод.

*Ҳусайн Воизи Кошифӣ*

Чузҷонӣ умри ўро (Абӯалӣ Синоро) панҷоҳу се сол нишон медиҳад. Ба таҳқиқи муҳаққиқон ў дар 58-солагӣ вафот кардааст. Таърихи вафоти ўро аввали рамазони соли 428 қамарӣ, 18 июли 1037 милодӣ, мешуморанд.

*Рахим Ҳошиим*

Аспакиҳои туркман таҳминан даҳ-дувоздаҳ нафар буданд.

*Садриддин Айнӣ*

Солҳо бояд, ки то аз офтоб  
Лаъл ёбад рангу рахшоиву тоб.  
Панҷ солу хафт бояд, то дараҳт  
Ёбад аз меварасонӣ фаррӯ баҳт.

*Ҷалолиддини Балҳӣ*

Аз хидмати се кас ичтинон набояд кардан: аввал, аз хидмати падару модар, дувум, аз хидмати меҳмонон, севум, аз хидмати беморон.

\*\*\*

Хукамо чунин гуфтаанд, ки шабонарӯз 24 соат бошад, ду баҳр бедор боший ва як баҳр бихуспӣ.

*Сайидумархочаи Бухорӣ*

Саросар фарози чаҳ анбор кард,  
Саду бист уштур ҳама бор кард.

*Асадии Тӯсӣ*

? «Баҳр» ба кадом маънист?

Бигӯед, ки дар кадом матн шумора бе исм омадааст?

Δ Шумора ва чизи шумурдашавандаро низ шарҳ бидиҳед.

## §46. ВАЗИФАИ ШУМОРА ДАР ҶУМЛА

Шумора ба вазифаи мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда гоҳе мустақим ва гоҳе ҳамроҳ бо нумератив, пешванду пасванд, бандаки **аст**, феълҳои **будан** ва **шудан** меояд.

**1. Ба вазифаи мубтадо:** *Чор рақами ҷуфт аст. Ҷил камоли ҷавонист.*

**2. Ба вазифаи хабар:** *Шумораи голибони озмун даҳдувоздаҳ нафар буд. То ба хона баргаштам, соат ҳашт шуд.*

**3. Ба вазифаи муайянкунанда:** *Даҳ нафар шогирди муаллими мо дар донишгоҳ таҳсил меқунад. Нибуфар дар байнин хонандагони **синфи дуюм** аз ҳама зиёд шеър медонад.*

**4. Ба вазифаи пуркунанда:** *Рӯдакӣ нуҳро пур накарда буд, ки шеър мегуфт. Бибӣ ба ҳафтоду панҷ қадам монда буду лекин ришиставу ҷарҳаи ҳудро ҳеч ба замин намегузашт.*

? Муродифи калимаи озмун кадом вожа аст?

Мафхуми ба замин намегузоштро боз чӣ гуна баён кардан мумкин аст?

**213.** *Матнҳои зеринро бихонед ва аъзои ҷумлаи бо шумора ифодашударо нишон дигҳед:*

\*\*\*

Миёни ду кас ҷанг чун оташ аст,  
Суханчини бадбахт ҳезумкаш аст.

*Саъдии Шерозӣ*

Миёни гулу савсану маргзор  
Равон ҷашмаи об беш аз ҳазор.

*Асадии Тӯсӣ*

Навоиро бидуни ихтиёраш боз ба дарбор қашида, соли 1479 ҳокими пойтаҳт – шаҳри Ҳирот таъян карданд. Дар мамлакат баъди подшоҳ ҳокими Ҳирот каси дуюм ҳисоб мешиуд. Ба ин нигоҳ накарда, Навоӣ мисли пештара бо Ҷомӣ дӯст ва ҳаммаслак буд. Ҷомӣ гоҳ-гоҳе ба хонаи ў омада, дар ҳар ҳусус бо вай сухбат мекард, нуктаҳои торики китобҳоро тавзех медод, ба пурсишҳои шогирди олиқадраш ҷавоб меѓуфт, аз дидаву шунидаҳои ў оғоҳ гардида, худ ҳам баҳра мегирифт. Аксар ба муносабати ташрифи Ҷомӣ дар манзили Навоӣ маҳфили шеър ва маҷлиси созу суруд ташкил меёфт.

*Аълоҳон Афсаҳзод*

Ба гетӣ ду ҷиз аст ҷовид бас,  
Дигар ҳар чӣ бошад, намонад ба кас:  
Сухан гуфтани нағзу гуфтори нек  
Бимонад ҷунон то ҷаҳон аст рек.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

**214.** *Бо шумораҳои матни боло ҷандто ҷумла тартиб бидиҳед.  
Аз назм ё наср ҳам метавон мисол овард.*

## ПУРСИШХО БАРОИ ТАКРОР

Шумора чӣ гуна ҳиссаи нутқ аст?

Шумора чанд навъ мешавад?

Дар бораи шумораҳои аслӣ, касрӣ, таҳминӣ маълумот дихед.

Нишонаи шумораи тартибӣ қадом пасванд аст?

Шумораро аз ҷиҳати соҳт маънидод кунед.

Фарқи шумораи таркибӣ аз дигар шумораҳо дар чист?

Қоидай нумеративро бигӯед.

Бигӯед, ки қоидай имлои шумора чӣ гуна аст?

Вазифаи наҳвии шумораро эзоҳ дихед.

**215.** Аз матни зерин шумораҳоро ҷудо қунед ва онҳоро дар дафтар бо ҳарф нависед:

Халифаҳои бани Умийя дар айёми ҳукмронии худ зулму бедодро аз ҳад гузарониданд. Зулму бедоди онҳо ба аҳолии ғайри араб маҳсус набуда, аз худи арабҳо бисёр хонадонҳоро ҳам ҳароб карданд. Онҳо Ҳаҷҷоҷ ном золими машхуреро дар олами ислом 20 сол ҳукмрон карданд, ки на аз вай пеш ва на баъд аз вай асрҳои дароз касе он қадар зулм накардааст. Назар ба ривоятҳо Ҳаҷҷоҷ фақат бо дasti худ 120 000 касро куштааст, онҳое, ки бо фармони ӯ кушта шудаанд ва онҳое ҳам, ки дар зиндони ӯ бо ачали худ мурдаанд, шумор надоранд. Дар вақти вафоти ӯ дар зинданаш 30 ҳазор марду 20 ҳазор зан – 50 ҳазор кас маҳбус буд. Зиндони ӯ хона, айвон ва дигар бинои сақфдор надошт. Маҳбусон тобистон дар зери офтоб ва зимистон дар сармо ва дар зери барфу борон зиндагонӣ мекарданд ва мемурданд.

*Садриддин Айнӣ*

? Шумораи таркибии матн қадом аст?

**216.** Байтҳои зеринро нависед ва ба имлои шумора эътибор бидиҳед:

Биё, ки сабза дамида ба раҳ чаҳор ангушт,  
Чаман зи гунча бурун карда сад ҳазор ангушт.

\*\*\*

Донӣ, ки туро як даҳану гӯш ду аз чист?  
Яъне ки дучандон шунаву гӯй ту якчанд.

*Ҳоҷӯҳ Ҳусайнӣ Кангуртӣ*

? Монанди рақами **чор** боз кадом шумораҳо ду тарзи навишт доранд? Вожай **ангушт** ба шумора чӣ муносибат дорад?  
Δ Байти дуюмро аз ёд кунед.

**217.** *Бигӯед, ки дар байти зерин қалимаи як муродифи кадом пасванد аст?*

Ранҷе, ки бинӣ аз даҳр, бар худ мадор бοқӣ,  
Қ-андар қазои як ранҷ ояд ҳазор роҳат.

*Шамсиiddин Шоҳин*

? Барои чӣ байни ҳарфи **к** ва қалимаи **андар** нимтире омадааст?

**218.** *Ин матнро нависед ва онро ҳифз кунед:*

Илм дарёест бехадду канор,  
Толиби илм аст ғаввоси биҳор.  
Гар ҳазорон сол бошад умри ӯ,  
Ӯ нагардад сер худ аз ҷустуҷӯ.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

? Вожай **ҳазор** боз ба кадом маънӣ меояд?  
Δ Муродифҳои **бехадду** **канорро** дар дафтар нависед.

**219.** *Матни зеринро бихонед ва соҳти шумораҳояшро маъни-  
дод кунед:*

Субҳ акнун ҳар ҷо-ҳар ҷо гиребони шабро дарида,  
сапедапошӣ дорад. Шодмон, вақте ки бори дигар қоҳ-қоҳи

ширини кабкро мешунавад, дасту по меҳӯрад, чома мепӯшад ва охиста аз қабати чорум ба рӯйи замини бороншуста мефурояд. Акнун саволи дигаре майнаашро фишор медиҳад: кабкак аз қадом ҷониб меҳонад? Оё вай роҳгум задааст? Охир, аз рӯзе, ки вай дар ин маҳаллаи навбуни ёд истиқомат дорад, овози кабкро нашунидааст. Аз ин мебарояд, ки онро ба ҳамин наздикӣ овардаанд... Вай гӯш медиҳад, кабк ҳоло паёпай фарёд мекунад. Ачаб ширину хушрӯ меҳонад! Дар ин мобайн борон ҳам шиддат мегирад, аммо Шодмон парво надорад. Вай ба ҷонибе, ки овози кабкро мешунавад, аз паҳлуи биноҳо роҳ гирифта, башаст қадам мемонад. Ниҳоят дар назди биное, ки ҳоло якта-нимта ҷароғҳояш фурӯзон гаштаанд, қарор мегирад ва ҳаросон ҳар сӯ назар меафканад. Ва ҷонвараки беозори зеборо мебинад: дар поликонаи ошёнаи дуюм даруни қафасе оvezon аст ва бекарор ҳудро ҳар тараф мезанад.

Ҷонибек Акобир

? Таъбири **дасту по ҳӯрдан** (дасту по меҳӯрад)-ро чӣ гуна мефаҳмед?

Δ Калимаҳои такрорро аз матн ба дафтар кӯҷонед ва тарзи навишти онҳоро дар ёд бигиред.

**220.** *Дар мавзӯи иштироки хонандагони мактаб дар ҳашари умумӣ нақл нависед. Дар матн шумораҳои касрӣ ва таҳминиро ба кор баред.*

**221.** *Матни зеринро бинависед ва вазифаи наҳвии шумораро бо аломат нишон дигҳед:*

Саркори фарангӣ аз ҳочии бухорӣ мепурсад:

– Мулки Бухоро чӣ миқдор замини обод дорад?

Гуфтам:

– Шарқан ва гарбан тақрибан понздаҳ фарсах, шимолан ва ҷанубан ҳашт фарсах.

Аҳмади Донии

? **Фарсах** чӣ гуна калима аст? Ҳоло ба ҷойи **фарсах** қадом во-жаро зиёд ба кор мебаранд?

**ШАРХ.** Вожаи **Фаранг** маънои **Фарангистон**, яъне Авру-пои имрӯзаро дорад. **Фарангӣ** мансуб ба **Фарангистон**, Авру-по мебошад, яъне **аврупой** (урупой ва европой ҳам мегӯянд).

## §47. ЧОНИШИН

Чонишин ҳиссаи нутқест, ки ба ҷойи исм, сифат ва шумора меояд. Чунончи:

**Ба ҷойи исм:** *Мавлоно Ҷалолиддин танҳо бо таҳаллуси «Балхӣ» эҷод накардааст. Ӯ бо лақаби «Румӣ» низ шуҳрат дорад.*

**Ба ҷойи сифат:** *Меҳрдод ҷавони ҳунарманӣ аст. Пешаи рассомӣ, қандакорӣ, гулрезӣ обрӯйӣ ўро дар байни ҳамсолонаи зиёд кардааст. Вай ин ҳунарҳоро дар омӯзишигоҳ ёд гирифтааст.*

**Ба ҷойи шумора:** *Нилуфару Ҳушранг ҳар рӯз пас аз дарс ду-се қуттӣ себ мечинанд. Ҳирадманӣ ҳам кӯшии дорад, ки ҳамин қадар себ чинад.*

**222.** *Ба монанди мисолҳои боло ҷумлаҳое тартиб дигҳед, ки ҷонишин ба ҷойи исм, сифат ва шумора омада бошад.*

**223.** *Ҷумлаҳои зеринро бихонед ва ҷонишинҳоро ниишон бидигҳед:*

Ман воқеаи мактабхонии худро дар «Мактаби кӯҳна» ном асари худ батафсил зикр кардам. Дар ин ҷо танҳо он воқеаҳоро ёд мекунам, ки дар он асар баён наёфтаанд, ё ин ки ба тарзи кӯтоҳ қайд шудаанд.

Чунонки дар «Мактаби кӯҳна» гуфтаам, падарам маро дар шашсолагӣ дар мактаби пеши масҷид гузошт. Чун дар он ҷо кори ман пеш нарафт, маро ба мактаби

духтаракона дод. Ин мактаб дар ҳавлии даруни хатиби деха буда, вайро зани ўидора мекард. Дар он чо аз писарбачагон ман ва боз Абдуллоҳ ном як бачаи ғичдувонӣ буд. Азбаски Абдуллоҳ калонсолтар ва ҳам як дараҷа дагалтар буд, духтарон вайро намефоронданд ва аз муомилаҳои ўмекебиданд. Аммо ба ман бисёр нармона муомила мекарданд ва монанди бародари худ дӯстдорӣ менамуданд.

*Садриддин Айнӣ*

Ту то суратпарастӣ, аҳли маъниро қучо бинӣ?

Ба ҷашми аҳли маъниӣ метавон дид аҳли маъниро.

*Камоли Ҳуҷандӣ*

Мо нагӯем баду майл ба ноҳақ накунем,

Ҷомаи кас сияҳу далқи худ азрақ накунем.

*Ҳофизи Шерозӣ*

? Чаро шоир чо майниӣ ва ҷойи дигар майнио гуфтааст?

Байни қалимаҳои сурату сират чӣ гуна муносибати маъниӣ вучуд дорад?

**224. Шеъри зеринро бихонед ва ҷонишиҳои онро муайян бикунед. Бигӯёд, ки шеър ба кӣ бахшида шудааст?**

## БОҒИ МОРО БОҚИИ МО БУЛБУЛ АСТ

Зиндагӣ монанди устоди ман аст,  
Ё худ устодам ба мисли зиндагист.  
Ӯ саропо кони ганҷу ҳикмат аст,  
Достони хубио фарҳундагист.

Достон аст ин, кас аз хонданаш  
Ташнатар гардад, нагардад ҳеч сер.  
Ё ки абри раҳмат аст, аз юмни худ  
Файз бахшад бар ҳама барною пир...

Сұхбаташ чун шеъру шеъраш чун шакар,  
Он яке з-ин хуштар, ин з-он хуштар аст.  
Бахтиёр аст он ки бо ин марди нек  
Бар сара什 аз ошной афсар аст.

Ұ накарда ғайри хубй ҳеч кор,  
Ұ нахонда қуз вафодорй китоб.  
Ұ накишта ғайри тухми мардумй,  
Ұ насуфта дур ба қуз дурри хушоб.

Хониши булбул нагардад күхна ҳеч,  
Боги моро Боқии мо булбул аст.  
Нозам аз он миллате, ки назми он  
Сохиби ин гуна устоди кул аст.

Тоцикистонро ба олам сохтанд  
Инчунин устодхо овозадор.  
Тоцикон аз ўю ў аз тоцикон  
Човидонй менамояд ифтихор.

*Бобо Ҳочай*

? Муродифи калимаи **барно** кадом калима аст?  
**Дурри хушоб** киноя аз чист?  
Кул чӣ маъно дорад?

Чонишин вобаста ба дигар ҳиссаҳои нутқ истеъмол меёбад ва аз ҷиҳати маънои вижай грамматикий чанд навъ мешавад: **шахсӣ, соҳибӣ, нафсӣ, суолӣ, ишоратӣ, таъйинӣ, номуайянӣ, манфӣ**.

## §48. ЧОНИШИНӢ ШАХСӢ

Калимаҳои **ман, ту, ў (вай), мо, шумо** ва **онҳо (онон)**-ро нисбат ба шахс, инсон истифода мебаранд ва аз ин рӯ онҳоро ҷонишинҳои шахсӣ мегӯянд.

**225.** *Матнҳои зеринро бихонед ва ҷониишиниҳои шаҳсиро шарҳ бидиҳед:*

Ману ту ҳамдилу ҳамовозем,  
З-он ки ҳамсояему ҳамрозем.  
Кӯйи мо бошад ошёнаи ту,  
Хонаи мо бувад чу хонаи ту...  
То ҷаҳон аст, расми ёрӣ бод,  
Дӯстӣ боду дӯстдорӣ бод!

*Раҳийи Муайирӣ*

Дар рӯзҳое, ки устод Айнӣ ҷойи қабри Рӯдакии ҷовидро муқаррар мекард, ба ман муюссар шуд, ки дар яке аз мусоғиратҳояш ба Кулолӣ ва Панҷрӯд ӯро ҳамроҳӣ кунам. Шахси сеюм арбоби намоёни адабиёт Абдусалом Дехотӣ буд, ки ҳамроҳи устод аз Самарқанд омада буд.

Дар баромадгоҳи Панҷакент мактабе воқеъ гашта буд. Овози бачаҳоро шунида, устод аз ронанда ҳоҳиш кард, ки мошинро боздорад. Ӯ аз мошин фурӯмада, ба тарафи боғ равон шуд. Мо низ аз паси устод равон шудем.

Ба истиқболи мо марди бузургчуссае баромад. Ин мард мудири мактаб Боқӣ Амонзода буд. Ӯ хеле ҳалим, хушфеъл ва зиндадил буда ва дар оро додани суханҳояш бо мақолу зарбулмасалҳо, гуфтаҳои ҳикматноки бузургон ва ҳазлҳои бозарофат маҳорати ачибе дошт. Ба устод Айнӣ ӯ маъқул афтод, устод суханҳои ӯро бо камоли қаноатмандӣ гӯш мекард. Дехотӣ аз ӯ ҷашм намеканд. Дар охир ҳудро дошта натавонист ва пурсид:

– Аз дур ман шуморо ба Боқии ҳудамон монанд кардам. Ба шоири ҷавон Раҳимзода шумо онҷунон монандед, ки ҳеч ногуфтаний. Рафтори шумо, ҳатто тарзи суханрониатон Боқии мо барин. Мабодо шумо бо ҳам хеш нестед?

Амонзода хандиду гуфт:

– Боқии шумо аз латифаи Боқию Соқӣ-ку не?

– Не, ӯ марди хеле меҳруbonу накукорест.

– Ман ҳам аз он Боқиҳо нестам... Маро бубахшед, шуморо як дақиқа танҳо мегузорам, бифармоям, то дасторхон ороянд.

– Не, не, – гуфт Айнӣ, – мо кори таъчилий дорем. Суҳбат бо шумо ва шогирдонатон аз ҳама гуна зиёфат беҳтар аст.

– Вале дар сари дасторхон суҳбат боз ширинтар мешавад.

Айнӣ Амонзодаро аз дасташ дошт. Устод боз бо вай тақрибан 30 дақиқаи дигар суҳбат карда, баъд ба шогирдони ў муроҷиат намуд. Бачагон чашмони пурҳаяҷони худро аз устод намеканданд, ҳар як сухани ўро бодиқат гӯш карда, ба саволҳояш дарҳол ҷавоб мегардонданд. Онҳо хушбахт буданд. Аз ин суҳбат хурсандии Айнӣ ҳам аз шодмонии онон кам набуд.

Амонзода дар ин фурсат аз Дехотӣ пурсиid:

– Боқии шумо аз кучост?

– Аз Қаротегин.

– Аммо ман ҳаминҷойӣ...

Айнӣ худи ў ва шогирдонашро таъриф кард ва ба ў гуфт: «Умратон бақо монад» ва дастони ўро саҳт фишурда ва дар иҳотаи бачагон ба сӯйи мошин раҳсипор гардиd.

*Раҳим Ҳошиим*

**226. Бо истифодали ҷонишиҳои ман, ту, ў, вай, мо, шумо, онҳо матн тартиб бидиҳед.**

Ин гурӯҳи ҷонишиҳо ба шахси гӯянда (яъне **ман**, **мо**), шунаванда (**ту**, **шумо**) ва касе, ки сухан дар бораи ў меравад, яъне шахси гоиб (**ӯ**, **вай**, **онҳо**, **онон**) далолат меқунад.

Гӯяндаи суханро шахси якум, шунавандаро шахси дуюм ва гоибро шахси сеюм меноманд. Ин се шахс дар шумораи танҳо ва ҷамъ воқеъ мегарданд:

1	– ман	1	– мо
2	– ту	2	– шумо
3	– ў, вай	3	– онҳо, онон

**227. Матиҳоу зеринро бихонед ва ба калимаҳои ниишондода зеҳн бимонед. Бигүед, ки чаро шоир як ҷо калимаи **ту** ва ҷойи дигар вожаи **шуморо** кор фармудааст? Барои чӣ Фирдавсиро **ту** не, **шумо** гуфтааст?**

Азми дидори ту дорад ҷони бар лаб омада,  
Бозгардад ё барояд, чист фармони шумо?

*Ҳофизи Шерозӣ*

Абӯдулаф аз ҳӯрчини худ як ҳамёни ҷармини пурро ба-  
роварда назди Фирдавсӣ гузошт:

- Ин ба Шумо, устод.
- Ин чист? – пурсид шоир.
- Ҳоким хизматона доданд.
- Лекин ман чӣ хизмате кардаам?
- Достони Шуморо ҳонда шунавондам, вассалом. Ин  
ато барои достон аст ва ҳаққи Шумост.

*Сотим Улугзода*

Боқии азиз!

Шоири бузургдил, табрики ман ба Шумо дар рӯзи  
ҷашнатон аз ҳама дертар ҳоҳад расид. Вале сарфи назар аз  
ин деркард ҳарорати орзуҳоям ба Шумо...

Самиона табрику таҳният мегӯям. Симои гарму дили  
нарми Шуморо ҳамеша ёд дорам.

*Евдокия Лос*

? Дар матни сеюм вожаи **шумо** бо ҳарфи калон омада, чаро? Ба-  
рои чӣ дар ҷумлаи «**Ҳоким хизматона доданд**» ҳабар ба шакли  
ҷамъ омадааст?

---

**ШАРҲ.** Барои эҳтиром ҷонишини шахси дуюми шумо-  
раи ҷамъ (**шумо**) дар мавқеи ҷонишини шахси дуюми шумо-  
раи танҳо (**ту**) меояд. Ба ҷойи ҷонишини шахси яқуми шу-  
мораи танҳо (**ман**) истеъмол ёфтани ҷонишини шахси яқуми

шумораи ҷамъ (мо) ифодаи фурӯтанӣ ва шикастанафсӣ ме-  
бошад.

Чонишини **ман** бо пасванди **-ро** биёд, гоҳе ҳарфи **н** ме-  
афтад:

**Маро** дар «Низомия» идрор буд,  
Шабу рӯз талқину такрор буд.

*Саъдии Шерозӣ*

**Ман** бояд шашсола шуда бошам, ки **маро** падарам ба  
мактаби пеши масcid бурда монд.

*Садриддин Айнӣ*

---

**228.** Ҳикояти зеринро бинависед ва ҷонишиҳоро ниишон  
бидиҳед:

Дарвеше ба дари дехе расид. Ҷамъе қадхудоёнро дид он  
ҷо нишаста. Гуфт:

– Маро чизе бидиҳед вагарна, ба Ҳудо, бо ин дех ҳамон  
кунам, ки бо он дехи дигар кардам.

Эшон битарсиданд, гуфтанд:

– Мабодо, ки соҳире ё валие бошад, ки аз ӯ ҳаробӣ ба  
дехи мо расад.

Он чи хост, бидоданд. Баъд аз он пурсиданд, ки бо он  
дех чӣ кардӣ?

Гуфт:

– Он ҷо суоле кардам, чизе надоданд, ба ин ҷо омадам,  
агар шумо низ чизе намедодед, ин дехро низ раҳо мекардам  
ва ба дехи дигар мерафтам.

*Убайди Зоконӣ*

**229.** Ҷонишиҳои ишоратшудаи матни зеринро эзоҳ бидиҳед:

Сиёвуш чу рухсори **эшон** бидид,  
Зи дил боз оҳи дигар баркашид.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Бо ин ду-се нодон, ки чунон медонанд,  
Аз чаҳл, ки донои ҷаҳон **ононанд**.  
Ҳар бош, ки ин ҷамоа аз фарти ҳарӣ,  
Ҳар қ-ӯй на ҳар аст, кофираш меҳонанд.

*Абӯалӣ ибни Сино*

? Вожай эшон маънни дигар дорад? Аз ҷонишинҳои эшон, онон, онҳо имрӯз қадомин бештар истеъмол мейбад? Шакли пурраи қ-ӯй чӣ гуна аст?

**230. Шеъри зеринро бихонед ва ба мазмуни он таваҷҷуҳ кунед.  
Байти аввалро аз ёд бикунед:**

Эй миҳани ман, миҳани ман, миҳани ман,  
Ҳар узви замини туст узви тани ман.

Як шонаи ман агар Зарафшон бошад,  
Як шонаи дигарам Бадаҳшон бошад.

Як синаи ман агар ки Қўлоби ман аст,  
Як синаи ман Ҳисори шодоби ман аст.

Як бозуи ман ба Рашту Файзобод аст,  
Як бозуи ман ба Фалғарат афтодаст.

Эй миҳани ман, миҳани ман, миҳани ман,  
Ҳар узви замини туст узви тани ман.

Аз Ҳоиту Ғарм то Ҳучандат миҳан  
Роҳест, ки аз дида бувад то дили ман.

Аз Исфараву зи Ашту Захматобод,  
То Регару Вахшу Панҷу то мулки Қубод.

Дарвозаи ҷашми ман бувад Варзобат,  
Ашқи ғаму шодмонии ман обат.

Исму насаби ягонаам номи ту аст,  
Рӯям ҳама рӯйи Конибодоми ту аст.

Бе гурда қасам, агар ки Маҷтҷӯҳам нест,  
Ҷуз роҳи камоли ту ба дил роҳам нест.

Дар пайкари гарми ту Душанбе чон аст,  
Хоки туву чисми ман, Ватан, яксон аст.

Эй миҳани ман, миҳани ман, миҳани ман,  
Ҳар узви замини туст узви тани ман.

*Камол Насрулло*

? Чӣ гуна аз таркиби ту **аст туст** пайдо шуда? Дар калимаҳои **туям** ва **чиям** (дар байти охир) **-ям** чиро мефаҳмонад?

**231.** Ҷумлаҳои зеринро бихонед ва бигӯед, ки вожаҳои **банда** ва **каминаро** бо қадом ҷониишн метавон иваз кард?

Гуфт тӯтӣ: «Армугони банда ку?»...

*Чалолиддини Балҳӣ*

Банда имрӯз панҷ рӯз гузашт,  
Ки бар ин деха мезанам фарёд.

*Салмони Совачӣ*

Рӯзе ин каминаро ба расми зиёфат ва меҳмондорӣ ба хона талаб фармуданд.

*Зайнiddин Восифӣ*

? Ба ҷойи **талаб фармудан** боз чӣ гуфтан мумкин аст?

## §49. ҶОНИШИНИ СУОЛӢ

Ҷонишини суолӣ барои пурсиш истифода мешавад. Ҷунончи, барои пурсиши инсон калимаи **кӣ?** (**киҳо?**) ва барои пурсиши ғайриинсон калимаи **ҷӣ?** (**ҷиҳо?**) истифода мешавад:

*Бузургмехӯр забон ба сухан қушиоду гуфт:*

– *Аз устоди худ мепурсидам ва ў ҷавоб мегуфт.*

*Гуфтам:*

– *Аз мардумон кӣ оқилтар аст?*

*Гуфт:*

– Он ки кам гүяду беш шунавад ва бисёр донад.

Гүфтам:

– Агар илм омӯзам, чӣ ёбам?

Гүфт:

– Агар хурд бошӣ, бузургу номдор гардӣ, агар муфлис бошӣ, тавонгар гардӣ ва гар маъруф бошӣ, маъруфтар гардӣ.

Абӯалӣ ибни Сино

**232.** Матн ва ҷумлаҳои зеринро бихонед ва вазифаи ҷониишиනҳои суолии **кӣ?** ва **ҷӣ?**-ро бигӯед. Ба аломатҳои китобат низ таваҷҷӯҳ бикунед:

Вақти тифлиам, ки будам ширҷӯ,  
Гоҳворамро кӣ ҷунбонид? – ў!  
Аз кӣ ҳӯрдам шир ғайри шири ў?  
Кӣ маро парвард ҷуз тадбири ў?

Ҷалолиддини Балҳӣ

Модар дер гоҳ сукут кард. Сукути ў мисли сукути кӯҳҳо ботамкину асрорангез буд. Ва кӣ медонист, ки он лаҳза аз дилаш чиҳо мегузашт?

Файз шоду масрур буд, ба андозае ки ба хона расида-нашро ҳам пай набурд. Он лаҳзае, ки тифл дар даст ба хона ворид шуда буд, ҳеч аз ёдаш нарафтааст.

– Ҷӣ овардӣ? – пурсид ҳамсарав.

– Ганчи бебаҳо, чизи аз ҳама қимат... Аз роҳ, – хандакунон ҷавоб дод Файз, – Ҳудо ки дод, намепурсад, писари кистӣ, – ва хост кӯдакро рӯйи дастони ҳамсарав гузорад.

Абдулҳамид Самад

Ту кистӣ, чанд рӯз аст, ки дар дарсхонаи мо менамоӣ, аммо кӣ будани туро намедонам?

Садриддин Айнӣ

Бигү, рўзҳои охир ба кучоҳо рафта будӣ? Кихо ҳамроҳат буданд?

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

Бо ҷонишини суолӣ чунин мағҳумҳо пурсида мешавад:

**сифат** (чӣ гуна?), (чӣ хел?, кадом?)

**замон** (кай?)

**макон** (ку?, кучо?)

**микдор** (чанд?, чӣ қадар?)

**сабаб** (чаро?)

**ҳолат** (чӣ тавр?, чӣ тарз?)

---

**ШАРҲ.** Ҷонишинҳои **ҷӣ?** ва **кӣ?** бо бандаки ҳабарии аст биёянд, гоҳе аз ин бандак садоноки **а** меафтад: **кист?**, **чист?**

---

**233. Матнҳои зеринро бихонед ва ҷонишинҳои ишоратиударо маънидод биқунед:**

Дар саводи Ҳарӣ мегӯянд, ки аз саду бист ранг бештар ангур ҳаст, ки ҳар яке аз дигаре латифтар ва лазизтар аст. Низомии Арӯзии Самарқандӣ ҳам сесад сол пештар ҳаминиро тасдиқ мекунад. Аммо ду навъ ангури ин чоро мо дар ҳеч кучо надидаем, – гуфт Ҷомӣ.

– **Ҷӣ** гунаанд он ангурҳо ва **ҷӣ** ном доранд? – пурсид пир.

– Якеро парниён мегӯянд ва дигаре куланҷарӣ ном дорад, – гуфт Ҷомӣ ва шарҳ дод: «Парниён ангурест тунукӯсти шаҳдбор, ки чун ба даҳон андозӣ, об мешавад, аммо куланҷарӣ ангурест сиёҳ чун қир ва ширин чун шакар».

*Аълоҳон Афсаҳзод*

Чавонӣ дар бағал дорад ҳамеша,  
**Ҷӣ** сон авчи амал дорад ҳамеша?

Агар соҳир набошад, аз чӣ Наврӯз  
Ҷавонӣ бебадал дорад ҳамеша?

*Боқӣ Раҳимзода*

Аз Луқмони Ҳаким пурсианд, ки **қадом** талх бошад, ки охир ширин гардад? Гуфт:

– Сабр.

*Абӯалӣ ибни Сино*

– Бибичон, консерт **кай** сар мешавад? **Барои чӣ** дар ин чо ҷароғҳо бисёр? Ҳофизҳо меоянд ё не? **Чаро** дер карданд? Агар онҳо наоянд, консерт мешавад ё не? Ҳудатон гуфта будед, ки Зафар Нозим ҳофизи зӯр! Зӯр бошад, **барои чӣ** на-мебарояд?

*Ҷонибек Акобир*

Қаҳр ширинро ба талҳӣ мебарад,  
Талҳ бо ширин **куҷо** андарҳ(в)арад?

*Ҷалолиддини Балҳӣ*

Аввал чӯбҳоро ба ҳавз партофтам. Пас аз он ба хона рафта, аз падарам, ки ба ҷархиосиётарошӣ даромада буд, пули бӯрёро талаб кардам.

– **Чанд** пул даркор будааст? – гуфт ў.

– Ҳашт пул.

Кисаашро кофта, ҳашт пули сиёҳ шумурда ба дasti ман дод.

*Садриддин Айнӣ*

– Силаи «Шоҳнома»-ро **чӣ қадар** бидиҳем?

– Панҷоҳ ҳазор, –гуфт шоҳ.

– Динор? – ҳаросида пурсид Маймандӣ.

– Дирам, – гуфт шоҳ.

*Сотим Улугзода*

Боре Абӯмансур ба назди амир омада буд. Амир он ри-солаҳо ва қасидаҳоро оварда гуфт:

– Инҳоро ҳангоми шикор аз горе ёфтам, санцида **чӣ** хел китоб буданашонро ба ман фаҳмонед, ки **чӣ** китобҳоянд ва нависандагони онҳо **чӣ** касоне будаанд?

*Раҳим Ҳошим*

Шафеъамак чун дид, ки ҷавон гапро сар намекунад, худаш савол дод:

– Корҳоятон **чӣ тавр**?

– Бад не. Лекин..., мебахшед, ...ҳамон нақли шуморо истифода карда натавонистам.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

Пеш аз ғунчаи гули хуршед  
Гули гандум ситора бахшояд.  
Мурғакон, мурғакон,  
**Кӯҷо** рафтед?  
Боз фасли баҳор меояд.

*Гулруҳсори Сафӣ*

?Таркибҳои **чӣ сон**?, **аз чӣ**?, **барои чӣ**? муродифи қадом қалимаҳои пурсиш мебошанд? Дар навиштаи устод Раҳим Ҳошим қалимаи **чӣ** (ҷӣ китобҳо?, ҷӣ касон?) ба қадом ҷонишини суолӣ барабармаъност?

**234.** Ҷонишинҳои суолии мазкур ва муродифҳои онҳоро дар ҷумла биёред (*Мисолҳоро метавонед, аз осори адабон интихоб қунед*).

**235.** Матни зеринро бинависед ва муродифи пурсииҷонишиинро номбар қунед:

Падару модарам овози гиряи ӯро шунида, якбора аз ҷо ҳеста, ҳардуяшон баробар аз ӯ:

— Ба ту **ҷӣ шуд**? Ҷаро гиря мекунӣ? – гуфта пурсиданд.

— Акнун ман **ҷӣ тавр** ба Бухоро барои хондан меравам?

— **Ҕӣ навъ меравӣ**? Вақташ шавад, худам бурда мемонам. Барои ин гиря **ҷӣ лозим** аст? – гуфт падарам.

*Садриддин Айнӣ*

## §50. ЧОНИШНИ ИШОРАТӢ

Чонишини ишоратӣ вожаеро мегӯянд, ки ба ашё ва чигунагии онҳо ишорат меқунад:

**ин** пироҳан – **он** дастгоҳ

**ҳамин** пиёла – **ҳамон** вақт

**чунин** андеша – **чунон** моҳир

**ин қадар** бузург – **он қадар** бисёр

Таркибҳои **ин гуна** (он гуна), **ин хел** (он хел), **ин ранг**, **ин тавр** (он тавр), **ин сон** (он сон), **ин навъ** (он навъ) хусусияти ҳаммаънӣ доранд. Агар **ин гуна** овоз бигӯем, **ин навъ**, **ин тавр** ё **ин сон** овоз низ гуфтан мумкин аст.

---

**ШАРҲ.** Чонишини **ин** барои ишорат ба чизи наздик ва **он** барои ишорат ба чизи дур аст. Чонишинҳои **ҳамин** ва **ҳамон** ишоратро таъкид менамоянд.

---

**236.** *Бо истифода аз ҷонишиниҳои ишоратӣ ҷумла тартиб бидиҳед.*

**237.** *Матн ва ҷумлаҳои зеринро бихонед ва бигӯед, ки қалимаҳои бо ранги сиёҳи баланд навишта ба қадом ҷиҳати ашё ишора меқунанд?*

Ёдгори Айниву **ин** кӯҳсорон зинда бод,

Шеъри Турсунзодаву **ин** обшорон зинда бод!

*Лоиқ Шералий*

**ОН** кас ки шеър донад, донад, ки дар ҷаҳон

Соҳибқирони шоирон устод Рӯдакист.

*Низомии Арӯзии Самарқандӣ*

Дил биёромад ба гуфтори савоб,

**Онҷунон**, ки ташна оромад ба об.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

Шогирди хуб **он** аст, ки ҳар чӣ аз устод омӯхта бошад, ба кор бурда тавонад.

*Абӯалӣ ибни Сино*

Рӯди ман, олам дигар шуд,  
Ту **ҳамонастӣ**, **ҳамон**.  
Сарзаминат пурсамар шуд,  
Ту **ҳамонастӣ**, **ҳамон**.

*Мирзо Турсынзода*

Фазалхон омадам монанди булбул  
Ба богат парзанон дар дидани гул.  
Баландӣ **он қадар** дар қадду қомат,  
Ки ҳатто «Боми дунё» гашта номат.

\*\*\*

Тоҷикон нозанд аз **ин гуна** дарёҳои худ,  
Аз мусафро обҳои кишвари зебои худ.

*Мирзо Турсынзода*

Чу Эрон набошад, тани ман мабод,  
**Чунин** дорам аз мубади пок ёд.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Ту дигар дар Самарқанд **инчунин**kas  
Набинию наҳоҳӣ дид аз **ин** пас.

\*\*\*

Ҳама шабҳои фасли тобистон  
Ба сафаркардагон фараҳноканд,  
Аспҳо, одамон дар **ин сон** шаб  
Нафасозоду чусту чолоканд.

*Мирзо Турсынзода*

---

**ШАРХ.** Дар замонҳои пеш ба ҷойи ҷонишини **он** бештар ҷонишини ў-ро истифода мебурданд. Ба ин байти Шайх Саъдӣ таваҷҷӯҳ қунед:

Андарун аз таом холӣ дор,  
То дар ў нури маърифат бинӣ.

Дар назм ва наср гоҳе ба чойи **ба он** ва **ба ин бадон** ва **бадин** мегӯянд. Ин қоида аз давраи қадим мондааст: «И мом Газолиро пурсидаанд: «Чӣ гуна расидӣ **бадин** манзилат дар улум?» Гуфт: «**Бадон** ки ҳар чӣ надонистам, аз пурсидани он нанг надоштам».

Адибон вобаста ба равонии сухан имрӯз ҳам ин шаклҳоро истифода мебаранд.

**238. Бо ин ҷонишинҳо мисол биёред: ҳамон, ин гуна, ин сон, ин тарз, ин навъ (ҳамин навъ), ин қадар (он қадар).**

## §51. ҶОНИШИНИ ТАҶИЙИНИЙ

Ҷонишинни таҷиийинӣ ашё ва ба таври умумӣ аломати онҳоро таҷиийин менамояд. Мағҳуми таҷиийини ашё, аслан ба воситаи калимаҳои **ҳама**, **ҳар**, **тамоми**, **чумла** баён мешавад, монанди:

*Ҳама сар ба сар тан ба қутидан дижем,  
Аз он беҳ, ки кишивар ба душман дижем.*

*Абулқосими Фирдавсӣ*

*Ҳар шаб зи худат бипурс, агар ту мардӣ,  
К-имрӯз чӣ хидмате ба мардум кардӣ.*

*Абулқосим Лоҳумӣ*

*Зинда мондан аз тамоми сарвати дунё зиёдтар аст.  
Сорбон*

*Ба ҳату муҳри одилонаи худ  
Кард хушибахт ҷумла дехӯонро.*

*Мирзо Турсунзода*

Дигар ҷонишинҳои таҷиийинӣ аз ин вожаҳо ва калимаҳои **кӣ**, **ҷӣ**, **кадом**, **чанд**, **гуна**, **хел**, **навъ** таркиб

меёбанд, ба сурати **ҳар кӣ**, **ҳар чӣ**, **ҳар чиз** (ҳама чиз), **ҳар як**, **ҳар кас** (ҳама кас), **ҳар гуна** (ҳама гуна) ва ҳоказо.

**239.** Шеърҳоро бихонед ва бигӯед, ки бо ин ҷониишиනҳо чӣ гуна калимаҳо таъйин шудаанд?

**Ҳар кӣ** обе медиҳад, баҳри савобе медиҳад.

\*\*\*

Дӯстдорон, ба ҷуз дӯст маҳоҳед зи дӯст,  
Ки набошад бех аз ӯ **ҳар чӣ** аз ӯ металабед.

*Қамоли Ҳуҷандӣ*

**Ҳама** шаб дар ин умедам, ки насими субҳгоҳӣ  
Ба паёми ошнӣ бинавозад ошноро.

*Ҳофизи Шерозӣ*

**Ҳар қадоми** ҷашмаҳои дар ин ҷашмасор буда ба қадре сероб аст, ки як санг ё ним санги осиёро мегардонад.

*Садриддин Айнӣ*

Он бех, ки **ҳар касе** ба ҷаҳон кори худ кунад,  
В-он кас, ки кори худ накунад, нек бад кунад.

*«Калила ва Димна»*

Амир меҳост, ки аз **ҳама гуна** қувваҳои моддӣ ва маънавии кӯҳистон фоида барад.

*Садриддин Айнӣ*

Кӯдаке мегашт бо қуттии худ  
Дар хиёбони лаби баҳри кабуд.  
Метавонистӣ, ки дар ҷашмони ӯ  
Пай барӣ аз мақсади пинҳони ӯ.  
Медавид он **ҳар тараф** бо ҷустуҷӯ,  
Сӯйи **ҳар як** раҳгузар оварда рӯ.  
Оғаҳӣ медод симои писар,  
К-омадаст ин ҷо вай аз мулки дигар.

*Мирзо Турсунзода*

**Ҳама** чиз пирӣ пазирад, бидон,  
Магар дӯстӣ, к-он бувад ҷовидон.

*Абӯшакури Балхӣ*

---

**ШАРХ.** Ҷонишинҳои таъйинии **ҳама**, **ҳар қадом** бо бандакҷонишин низ меоянд. Дар мавриди васл шудани бандак бо калимаи **ҳама** дар гуфтани навиштан (бештар дар шеър) аз ду садоноки **а** якеаш меафтад, ба мисли **ҳама-т** (ҳамаат), **ҳама-ш** (ҳамааш), **ҳама-тон** (ҳамаатон), **ҳама-шон** (ҳамаашон). Чунончи:

**Ҳама-т** ба озмун тайёрӣ бубинед.  
**Ҳама-ш** хурсандӣ доштанд.

Акнун дар навишти адибон мебинем:  
**Ҳамаашро** худашон ба ман ҳикоят мекарданд.

*Сорбон*

**Ҳамаашон** бегуноҳанд.  
**Ҳамаашон** ҳам ба касе зулм накардаанд.

*Раҳим Ҷалил*

**Ҳар қадомамон** ба таъзим ва саломи ӯ азamat ва калони-ро аз даст надода, бо гӯши чашм ба ӯ нигоҳе қунем.

*Садриддин Айнӣ*

---

**240.** *Бо ҷонишинҳои таъйинии ҳама, тамоми, ҳар, ҳар кӣ, ҳар ҷӣ, ҳар қас, ҳар хел, ҳар гуна* ҷумла тартиб бидиҳед.

**241.** *Ҷумлаҳои зеринро бихонед ва ҷонишини таъйиниро бо калимаҳои таъйинишаванд шарҳ бидиҳед:*

Ҳар чӣ ба худ написандӣ, ба дигарон маписанд.

*Луқмони Ҳаким*

Ҳар он кас, ки дониш фаромӯш кунад,  
Забонро зи гуфтор хомӯш кунад.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Ҳар кӣ ба ношто турбӣ ҳӯрад, балгамро бибарад ва меъдаро қувват диҳад.

*Луқмони Ҳаким*

Дар бораи он ҳар хел гапҳо паҳн мешуд.

*Сотим Улугзода*

Дар пушти ҳар кадоми ин васиқаҳо ишораҳои маҳсус буд.

*Садриддин Айнӣ*

## §52. ЧОНИШНИ НОМУАЙЯНӢ

Чонишини номуайянӣ калимаеро мегӯянд, ки ашёва аломати онро ба таври умум ва таҳмин ишорат мекунад. Мағҳуми номуайянӣ тавассути калимаҳои **баъзе**, **ягон**, **фalon** (фалонӣ), **кадом**, **чанд**, **чандин**, **якчанд**, **касе**, **чизе** ифода мешавад.

**242. Ба ин мисолҳо зеҳни бимонед:**

**Баъзе** шабҳо девони он чо наърае мекашиданد, ки роҳгузарони он давру пеш бо шунидани он овоз аз худ рафта меафтоданд.

*Садриддин Айнӣ*

Ҳазрати охунд гуфтанд:

– Аз ашъори Бедил **ягон** байт хон, бинам, ки маънӣ дорад ё не?

*Садри Зиё*

Мебоист дар бораи он гап мезад, ки кори **фалонӣ** барои чӣ, бо кадом сабабҳо нағз шудаасту кори **бисмадонӣ** бад?

*Ҷалол Икромӣ*

Ба **чандин** устоди забардаст **чандин** сол хизмат карда, ин хунарро ба даст овардаам.

\*\*\*

**Қадом** рӯз, ки қадаматро бечо мондӣ, ҳамон рӯз бо дастерии ин хат туро ба кӯрқозиҳо ошно хоҳам кард.

\*\*\*

Ман дехқонӣ накардаам, **чанд** танобӣ кӯлу шӯр дорам, ки чоряккор ё ятим мекорад.

*Садриддин Айнӣ*

Ин лат ба андозае буд, ки нафаси ҷӯрабошӣ **якчанд** сония ба дарун афтид.

*Раҳим Ҷалил*

**243. Матнҳои зеринро бинависед ва ҷониишинҳои номуайяниро шарҳ бидиҳед:**

Чун мегузарӣ ба сӯйи Шероз,  
Гӯ, ман ба фалон замин асирам.

*Саъдии Шерозӣ*

Баъзе талабаҳо ба сабаби дар зери ҳимояи ягон муллои бонуфуз будан ба воситаи онҳо ҳуҷрае ба даст дароварда, чанд гоҳ аз дарбадарӣ ҳалос мешуданд.

*Садриддин Айнӣ*

Бирав, бигӯ, ки фалонӣ омадааст, хоҷаро фавран дидан меҳоҳад.

\*\*\*

Шоир як тахта когаз ва давоту қаламро бо як қабза дастнависи худаш пеши ӯ гузошта, аз дастнавис якчанд саҳифаро

нишон дода хоҳиш мекард, ки вай он сахифаҳоро ҳар чӣ нағзтару хонотар рӯнавис кунад.

\*\*\*

Мехрон ҳар қадар ки фикр мекард, ҳамон қадар ба танг меомад, дар сари ӯ ҳатто хаёли ба ягон тараф, ба паноҳи ягон душмани Абӯалии Симҷӯрӣ гурехтан ҳам чарх мезад.

Вакил сарлавҳаи манзумаҳо ва якчанд сатри онро шунаво хонд.

*Сотим Улугзода*

## §53. ЧОНИШИНИ МАНФӢ

Чонишини манфӣ калимаеро мегӯянд, ки маъни инкорро баён мекунад, яъне вучуд надоштани ашё ва аломати онро нишон медиҳад.

Мафҳуми чонишини манфӣ, аслан, бо калимаи **ҳеч** ифода меёбад:

*Ҳеч шодӣ нест андар ин ҷаҳон,  
Бартар аз дидори рӯйи дӯстон.*

*Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*

Вожаи **ҳеч** бо чонишинҳои саволии **кӣ?**, **чӣ?**, **кадом?**, исмҳои **кас**, **чиз**, **гуна** ва шумораи **як** дар таркиб меояд, монанди **ҳеч кадом**, **ҳеч каҳ**, **ҳеч чиз**, **ҳеч гуна**, **ҳеч як**.

Хабари чумла бо чонишини манфӣ дар шакли инкор меояд.

**244. Ба ин мисолҳо таваҷҷӯҳ биқунед:**

**Ҳеч кадоми** он бандиён лаб намекушоданд.

*Садриддин Айнӣ*

Тамоми рӯз ман гайр аз Раҳимчон бо **ҳеч кас** ҳамгап нашудам ва **аз ҳеч кас ҳеч чизе** напурсидам.

*Сотим Улугзода*

Бе **ҳеч гуна** машқ қалам ба даст гирифта, бо дастҳои ларzon он харфхоро дар көғазе сархатвор навиштам.

*Садриддин Айнӣ*

**Ҳеч яке** аз он сифатҳоро мо дар ошнои деринаамон надида будем.

*Сотим Улугзода*

---

**ШАРҲ.** Ҳеч шакли арабишудаи вожай **ҳич ё ҳеч** аст. Аз ин рӯ, ҷонишиҳои **ҳеч кӣ**, **ҳеч чӣ** дар лаҳча ба сурати **ҳич**, **ҳич кӣ**, **ҳич чӣ** низ истифода мешаванд.

---

**245.** *Бо ҷонишиҳои манғӣ чанд панд аз осори адабон пайдо қунед.*

**246.** *Матнҳои поёнро бинависед ва ба зери ҷонишиҳои манғӣ ишиорат қунед:*

Ҳукамо барои ташхиси хайру шар ва шинохти неку бади ҳар кас ҳеч дақиқа фурӯ нагузозштаанд.

*Муҳаммад Газолӣ*

Падарам меҳост, тамоми буду шуди хонаро ба ҷойи дилаш ба рӯйи дасторхон гузорад. Диљи пурсаҳовати ӯ ҳоло ҷашмаеро ба хотир меовард, ки оби зулолашро аз ҳеч кас дарег намедорад.

*Абдулҳамид Самад*

Бингаристем, ҷойи форам ва хуш дидем ва сахрои покиза ва туъмаи бисёр дидем. Ҳеч гуна шакку шубҳа дар роҳи мо пеш наёмад ва ҳеч гуна тухмат моро аз он қасд бознадошт.

*Абӯалӣ ибни Сино*

Чомй чизе нагуфт. Аҳли сухбат баъди намози хуфтан пароканда шуданд.

*Аълохон Афсаҳзод*

Яке аз бузургони давлати Алоуддавла молиҳулий ўшуда буд, ҳеч чиз намехўрд ва наменўшид.

*Рахим Хошим*

? Бигўед, ки калимаҳои **хайру шар** бо ҳам чӣ гуна муносибати маънӣй доранд ва муродифи онҳо кадом вожаҳоянд?  
**Фурӯ нагузоштаандро** чӣ тавр мефаҳмединд?  
Δ Фарқи **бингаристем** ва **бинигаристемро** бигўед.

## §54. ЧОНИШИНИ НАФСӢ (ТАЪКИДӢ)

Чонишини нафсӣ (таъкидӣ) ба шахсе ишора мекунад, ки иҷроқунандаи амал мебошад. Вожаи **худ** ва муродифҳои он (**хеш**, **хештанд**) чонишини нафсӣ (таъкидӣ) ба шумор мераванд. Чунончи:

*Ман ҳам дар ҳавлии Сайёра чун дар хонаи **худ** бемалол зистан гирифтам.*

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

*Орзуманди диёри **хешаму** ёрони **хеш**,  
Дар ҷаҳон то ҷанд гардам бесару бепо гариб.*

*Камоли Хуҷандӣ*

*Бори аввал дар замин сар шуд тапиданҳои дил,  
Бо умеди зиндагӣ заҳматкашиданҳои дил.  
Тӯшиашро ба дӯши **хештанд** бардошта,  
Сабру тоқатро надониста давиданҳои дил.*

*Мирзо Турсунзода*

**247.** *Матни зеринро бихонед ва ҷонишиҳои нафсӣ (таъкидӣ)-ро аз ҷиҳати маркиб эзоҳ бидиҳед:*

Дидбонони пинҳонии чингизиён ин ахволро дид, ба зудӣ ба дастаҳои худ, ки дар ҳар ҷойи биёбон дар камин нишаста буданд, ҳабар бурданд. Як даста аз муғулон аз дунболи темурмаликиён расиданд. Темурмалик, ки ҳамчун сардор ва роҳбар пешопеши қофилаи худ мерафт, наздик расидани саворони муғулро дид, ҳудро ба канори роҳ қашид, ҳамаи одамон ва бору бунаҳи ҳудро пеш гузаронида, ҳудаш яккаву танҳо бо тирҳои ҷонғарсо ба дастаи чингизиён муқобил меистод. Тирҳои ў одаме ё асперо ба замин мегелонид. Муғулон тоб наоварда пас гаштанд ва Темурмалик ҳам онҳоро то аз назарҳо дур шудан пеш карда рафт ва баъд аз он ба қофилаи худ расида, вазифаи қофиласолориро адо карда, дар сафар давом намуд...

Оқибат чингизиён бисёр шуда, атрофи қофилаи Темурмаликро фаро гирифтанд. Ў ба қасони худ фармуд, ки бору бунаҳро дар миён гирифта, рӯйҳои ҳудро ба муғулон гардонда ҳалқавор саф банданд ва бо андохтани тирҳои ҷонғудоз чингизиёнро ба наздик омадан роҳ надиҳанд ва ҳудаш шамшери бараҳнаро дар ҳаво ҷавлон дода, ба тарафи гурӯҳи чингизиён асп монд.

Дар ин ҷанг ҳам қувваи муғулон шикаста, ба пас рафтани пароканда шудан маҷбур гардидаанд.

*Садриддин Айнӣ*

? Матн аз қадом асари устод интихоб шудааст? Темурмалик кӣ будааст?

Δ Маънои вожаи қофиларо биёбед.

Чонишини нафсӣ (худ) бештар бо исм ва ҷонишинҳои шахсӣ омада онҳоро таъқид мекунад ва ё соҳибиятро баён менамояд:

*Омадӣ, ёбӣ ту нони ҳешро,  
Зинда дорӣ ҳуд ҷони ҳешро.*

*Мирзо Турсунзода*

Бачаи баадаб ва доно ҳеч вақт **худро** таъриф намекунад. Ҷонишини нафсӣ (таъкидӣ) бо бандакҷонишин ҳам меояд:

**худам – худамон**

**худат – худатон**

**худаш – худашон**

**248.** *Матнро аз ёд бикунед, пасон вожсаи **худро** дар ҷумла бо бандакҷонишинҳо биёред:*

Ҳар касеро бахри коре сохтанд,  
Майли онро дар дилаш андохтанд.  
Дасту по бе майл ҷунбон кай шавад?  
Хору ҳас бе обу боде кай равад?  
Гар бибинӣ майли худ сӯйи само,  
Парри давлат баркушо ҳамчун ҳумо.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

---

**ШАРҲ.** Барои таъкид ҷонишини шахсӣ ва нафсӣ дар ҷумла ҳамроҳ меоянд. Мисол:

Умри Айнӣ аз барои ҳалқ сарфи хома шуд,  
Ҳалқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд.  
Сарзамини **мо худ** аз осори ӯ сар мешавад,  
Ин замин бо ӯ ба дунёе баробар мешавад.

*Бозор Собир*

---

**249.** *Матнҳои зеринро бихонед ва вазифаи ҷонишини нафсӣ (таъкидӣ)-ро бигӯед:*

Осиёро ман ба ҷашми ҳештан санцидаам,  
Чехраи ҳандони фарзандони онро дидам.

*Мирзо Турсынзода*

Ростиро пешаи худ кун мудом,  
То шавӣ дар ҳар ду олам некном.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

Забонро нигаҳдор бояд будан,  
Набояд равонро ба захр ожадан,  
Ки дар анҷуман марди бисёргӯй  
Бикоҳад зи гуфтори хеш обрӯй.

Абулқосими Фирдавсӣ

Темурмалик дар ҷавоби ин пурсиши ҷавон як қисми тарҷумаи ҳол ва саргузаштҳои ҳудро ҳикоя карда, дар охири сухан аз ҷавон пурсид: – Агар падаратро бинӣ, мешиносӣ? Ҷавон ҳамон эҳтиёткории аввалиашро аз даст надода, ҷавоб дод:

– Ман падари ҳудро надидаам, кӣ будани ўро ҳам намедонам. Ҳудам ба дари ҳонаҳои мардум гашта, ба ин синну сол расидаам.

Садриддин Айнӣ

**250. Матни зеринро бихонед ва бигӯед, ки дар қадом маврид қалимаи ҳуд-ро бо бандакҷониишн иваз кардан мумкин аст?**

Шоир ду-се поси он шабро бо шабзиндадории пурфирӯз ҳаёл гузаронд. Аз шикояти Абдунабии имоми шодобӣ ва умуман, аз ҳулқу атвори ў дар таачҷуб буд. Ҷанде пеш имом ҳамдехай ҳуд Аббоси боғандаро ба ҳондани рисолае аз рисолаҳои «Ихвон-ус-сафо» ғунаҳкор карда, ба шайх Абулқосим ва ҳоким ҳабар қашида зиндон қунонд. Мегуфтанд, ки дар Шодоб агар касе бо сабабе дар намози ҷамоат ҳозир нашавад, Абдунабӣ ўро фавран бо коғирпешагӣ муттаҳам сохта, ҷарима мекунондааст ё ба раиси шаҳр гуфта, дарра мезонондааст. Дар қӯчаҳо бачагони ҳурдсолро навозиш карда, ширинихо дода мепурсидааст, ки оё падару ҳоҳаронашон намоз меҳонанд ва агар маълум шавад, ки боре нахондаанд, ё ки маросиме аз маросимҳои диниро бачо наовардаанд, охунд падарони онҳоро ба қӯча садо карда, дар байни мардумон таҳқир менамудааст. Ҳуд дар сари ҳирманҳои қишоварзон вақти кафсангирий ба болои ҳар як

кафи галла чанчол мебардошта, ё ки бе огохии ў хирманбардоштагонро дар чамоати масцид дашномҳои қабех дода, шарманда мекардааст. Башандагони Шодоб аз шарри имоми худ ба дод омадаанду додрас намеёфтаанд. Акнун ин фитнаангези арбадачӯ ба мани гӯшанишин дasti бухтону иғво ёzonдааст, – ошуфтахотир ба дилаш меғуфт Фирдавсӣ.

*Сотим Улугзода*

? Дар кадом чумла калимаи худ ба таъкиди исм омадааст?

Δ Соҳти калимаи **фитнаангезро** шарҳ дихед. Маънои **арбадачӯ** ва ёzonданро биёбед.

## §55. БАНДАКЧОНИШИНХО (бандакҳои соҳибӣ)

Соҳибият ба воситаи ҷонишини **аз они (они)**, бандакҳои **-ам, -ат, -аш, -амон, -атон, -ашон**, изофат **(-и)** ва исм ифода мейёбад. Ба чумла ва матнҳои зер таваҷҷӯҳ кунед.

Ҳар чӣ дорем, **аз они Шумо**, ин ҳам нарасад, худи мо – ғуломи ҳалқабаргӯши Шумо.

*Сотим Улугзода*

То ҷаҳон ҳаст, зинда ҳоҳам буд,  
**Қаламам** умри ҷовидони ман аст.

*Пайрав Сулеймонӣ*

Аз ҳамон рӯз сар карда **падари ман** ба назарам хеле одами қалон намуд ва ўро ҳатто аз мактабдор ҳам донотар ва зӯртар донистам.

*Садриддин Айнӣ*

Тоҷикистон, сари ҳар **санги ту** бар ман Ватан аст,  
Бари ҳар буттаи **хори ту бароям** ҷаман аст.  
Заррае **некам** агар, дарси ту аз бар кардам,  
Заррае **хубам** агар, ҳусни ту **мероси ман** аст...

Зевари духтари күх аст зи ганцинаи күх ,  
Духтари күх зи афсонай тиллост халос.  
Косаи обу лаби нону суруди булбул,  
Ҳама аз ўст, зи ҳангомаи дунёст халос.

**Кўҳсорони ту** аз нукраву тиллост баланд,  
Ту баландй зи баландии вафои писарон.  
Сари ҳар теппа яке кулбай сангист бачо,  
Ҳамрахи **мехри** ту олам ҳама гунчад дар он.  
**Ватанам,**

Эй Ватани майдай мардони калон!

*Гулрухсори Сафӣ*

Агар дар дилат меҳри устод нест,  
Ба дасти умеди ту чуз бод нест.

*Чалолиддини Балҳӣ*

Хўриш андак фузун кунад ҳилмат,  
Хўри бисёр кам кунад илмат.

*Абулмаъд Саной*

Чу меҳмон оядат, дилшод мебош,  
Зи ҳар банду гаме озод мебош!

*Носипи Хусрав*

Касе, ки ботинаш бо зоҳираш яқсон бошад ва кораш бо  
гутфораш монанд бошад, одил аст.

*Алӣ ибни Абӯтолиб*

Бипарҳез, то бад нагардад-т ном,  
Ки бадном гетӣ набинад ба ком.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

? Одил чӣ маънӣ дорад?

Δ Сабаби аз таркиби **аз ўст** (шеъри Гулрухсори Сафӣ) афтода-  
ни калимаи **ониро** бифаҳмонед.

Муносибати маънои калимаҳои **ботину зоҳирро** бигӯед.

**251.** *Бо истифодай бандакъои соҳибӣ матн бисозед.*

Соҳибият бештар тавассути бандакҷонишин баён мегардад. Онҳо бо исм дар шумораи танҳову ҷамъ меоянд. Ин гуна:

рубобам (рубоби ман) – рубобамон (рубоби мо)

рубобат (рубоби ту) – рубобатон (рубоби шумо)

рубобаш (рубоби ў) – рубобашон (рубоби онҳо)

*Агар исм бо овози садонок тамом шавад, ҳарфи аввали бандак тағиyr меёбад:*

бобоям бобоямон

бобоят бобоятон

бобояш бобояшон

*Бо феъл ҳамроҳ шуда ба кӣ нигаронидани амалро мефаҳмонад:*

медиҳадам (ба ман ё маро медиҳад) -

медиҳадамон (ба мо ё моро...) -

медиҳадат (ба ту ё туро...) -

медиҳадатон (ба шумо ё шуморо...) -

медиҳадаш (ба ў ё ўро...) -

медиҳадашон (ба онҳо ё онҳоро...) -

---

**ШАРҲ.** Аз таркиби бандак ғоҳе овози **а** меафтад, монанди **медиҳад-тон**.

---

**252.** *Шеърҳои зеринро бихонед ва вожсаҳои ишиоратиударо шарҳ бидиҳед:*

Ҳанӯзам зи хурдӣ ба хотир-дар аст,

Ки дар лонаи мокиён бурда даст.

Ба минкорам он сон ба саҳтӣ газид,

Ки ашкам чу хун аз раг он дам ҷаҳид.

Падар ханда бар **гириям** зад, ки, ҳон,

Ватандорӣ омӯз аз мокиён!

*Алиакбари Деххудо*

Яке панд медод фарзандро,  
Нигах дор панди хирадмандро.  
Макун чавр бар хурдакон, эй писар,  
Ки як **рӯзат** афтад бузургӣ зи сар.  
Наметарсӣ, эй гургаки камхирад,  
Ки рӯзе **палангет** барҳам дарад.  
Ба **хурдӣ**-дарам зӯру сарпанча буд,  
Дили зердастон зи ман ранча буд.  
Бихӯрдам яке мушти зӯроварон,  
Накардам дигар зӯр бар логарон.

*Саъдии Шерозӣ*

**253.** *Матнҳои зеринро бихонед ва бигӯед, ки бандакҷониишиниҳо бо чӣ гуна вожсаҳо ҳамроҳ омадаанд ва чиро мефаҳмонанд. Дар шеъри Муҳаммад Гойиб дар қалимаҳои **нурбахшам**, **зӯrbахшам**, **туам** - **ам** чӣ вазифаро адо кардааст?*

Хофизи некхони некнавис,  
Ҳар кӣ ҳақ гӯядат, шунав суханаш.

\*\*\*

Нест моро дар миён моли падар,  
Бо манат, ҷони бародар, чист ҷанг?

*Камоли Ҳуҷандӣ*

Аъробие шутур гум кард ва савганд хӯрд, ки чун биёбад, ба як дирам бифрӯшад. Чун шутурро ёфт, аз савганди хеш пушаймон шуд. Гурбае дар гардани шутур овехт ва бонг мезад:

– Кӣ меҳарад шутуре ба як дирам ва гурбае ба сад дирам? Аммо бе яқдигар намефурӯшам.

Шахсе бад-он ҷо расид ва гуфт:

– Чӣ арzon будӣ ин шутур, агар ин қилода дар гардан надоштӣ!

*Абдуrrаҳмони Ҷомӣ*

Дарахтони бед, гучум ва тут ҳам монанди зардолуҳои дар баҳорон шукуфта шукуфазореро ба назаратон ҷилва мекунониданд. Ҳайро ки аз тарси ҳароб шудани ҷашм ин «шукуфазор»-ро бо серӣ тамошо кардан мумкин набуд.

\*\*\*

Дар саҳро ҳеҷ ҷонзоде наменамуд, танҳо зоғҳои ало гурӯҳ-гурӯҳ шуда барфбозӣ карда мегаштанд, ҷунонки мурғҳои хонагӣ ҳокбозӣ қунанд, онҳо бо сари синаашон ба барф ҳобида, бо панҷаҳояшон барфҳоро ба зери болашон пош медоданд, инҳо ҳам сари ҳудро ба барф мегӯтонданд. Агар ихтиёри лугат ва ном сохтан ба дасти ман мебуд, ман зоғҳои алоро «мурғи барфӣ» меномидам. Ҳомӯшии ин саҳрои мурдаи пурбарфро ҳам танҳо қар-қари ҳамин зоғҳо ҳаллдор мекард.

*Садриддин Айнӣ*

Ҳамчӯ ҳуршеду моҳ  
Нурбахшам туйӣ.  
Бар маний тақягоҳ,  
Зӯрбахшам туйӣ.

Ғайри номат дигар  
Нест зикре маро.  
Ғайри хифзат ба сар  
Нест фикре маро.

Минбару таҳти ман,  
Эй Ватан, эй Ватан!  
Маскани баҳти ман,  
Эй Ватан, эй Ватан!

Бе ту ҳастам бадард,  
Бе туам бетабиб.  
Бе туам рангзард,  
Бе ту ҳастам ғариб.

Бе туам безабон,  
Ту забони манӣ.  
Бе туам бенишон,  
Ту нишони манӣ.

*Муҳаммад Ғойиб*

? Ба чумлаи охири ҳикояти Абдураҳмони Ҷомӣ аҳаммият бидиҳед: имрӯз феълҳои **будӣ** ва **надоштиро** чӣ гуна истифода мекунанд?

Калимаи **бор** (дар мисраи чоруми қитъа) ба қадом маъно омадааст?

Δ Номи шеъри охирро муайян кунед.

**254. Матни зеринро бихонед ва возжаҳои шиорати шударо маънидод кунед:**

Гашт ғамнок дилу ҷони уқоб  
Чу аз ӯ дур шуд айёми шабоб.  
Дид, **к-аш** давр ба анҷом расид,  
**Офтобаш** ба лаби бом расид.  
Бояд аз ҳастӣ дил баргирад,  
Рах сӯйи қишвари дигар гирад.  
Хост, то чорайе ночор кунад,  
Доруе ҷӯяду дар кор кунад.  
Субҳоҳе зи пайи ҷораи кор  
Гашт бар боди сабуксайр савор.  
Гала, **к-оҳангӣ** ҷаро дошт ба дашт,  
Ногаҳ аз ваҳшат пурвалвала гашт.  
**В-он** шубон бимзада, дилнигарон  
Шуд пайи барраи навзод давон.  
Кабӯк дар домани хоре овехт,  
Мор печиду ба сӯроҳ гурехт.  
Оҳу истоду нигаҳ карду рамид,  
Даштро ҳатти ғуборе бикашид.  
Лек сайёд сари дигар дошт,  
Сайдро форигу озод гузошт.

Чораи марг на корест ҳақир,  
Зиндаро дил нашавад аз чон сер.  
Сайд ҳаррӯза ба чанг омад зуд  
Магар он рӯз, ки сайёд набуд.

*Парвиз Хонларӣ*

? Чумлаи «Офтобаш ба лаби бом расид» маънои ҳақиқӣ дорад  
ё маҷозӣ? **Шубон** чӣ маънӣ дорад?

Δ Мазмуни шеърро хаттӣ нақл кунед.

### **255. Матни зеринро бихонед ва ҷониишиනӯоро маънидод қунед:**

Дурам, аммо ёди ёрон мекунам,  
Ёди он ҷашмони гирён мекунам.  
Мекунам ёди дили садрешро,  
Мефиристам ман суруди хешро...  
Гар ту пурсӣ: дар кучо ин кишвар аст?  
Дар қадомин нуқтаҳои меҳвар аст?  
Дар қадомин соҳили дарё бувад?  
Гӯямат, ки дар дили ман ҷо бувад!  
Гар ту пурсӣ: роҳ ҷандирӯза аст?  
Ин гапи дирӯза ё имрӯза аст?  
Гӯямат, ки роҳ наздик асту бин  
Дидаамро бо ду ҷашми тезбин!  
Ҷашми ман гӯё ки мечӯяд мудом  
Сояи он дӯstonро субҳу шом.

*Мирзо Турсунзода*

Δ Таркиби вожаҳои **қадомин** ва **ҷандирӯзаро** муайян кунед.

### **§56. СОХТИ ҶОНИШИН**

Ҷонишин аз ҷиҳати соҳт ҷор ҳел аст: **сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ.**

*Ҷонишини сода* аз як реша иборат аст: **ман, худ, кӣ?, кучо?, ин, он, ҳама, қадом?, хеч.**

**Чонишини сохта** аз чонишини сода ва пешванд ташкил меёбад: **ҳамин, ҳамон.**

**Чонишини мураккаб** аз ду ё зиёда реша таркиб меёбад: **инчунин (ончунон), ҳамчунин (ҳамчунон), чандин (чандон), якчанд.**

**Чонишини таркибӣ** аз решаҳои гуногун пайдо мешавад: **ҳар кӣ, ҳама кас, ҳеч қадом, ин тарз, чӣ тавр?, чӣ қадар?**

**256.** Аз мисолҳои зерин ҷонишиҳоро пайдо бикунед ва онҳоро аз ҷуҳати соҳт ба нақша бигиред:

Ҳар киро теги забон нест ба фармон, Соиб,  
Оқибат қуштаи шамшери забон мегардад.

*Соиб*

Ҳар чӣ масти орад, ҳаром аст он,  
Гар шароб асту гар таом аст он.

*Камолиддин Биноӣ*

Соиб, кучо равем, ки ҳар ҷо, ки меравем,  
Аз сар ҳавои ҳубби Ватан во намешавад.

*Соиб*

Эй шоҳи пирӯз, мо аз шаҳри Армон омадем, шаҳрамон дар сарҳади Эрону Тӯрон аст, аз ҷониби Тӯронзамин гала-гала гурозон омаданд, ҳар як ба пайкар чун як лаҳти кӯҳ ва ба дандон чун фил, киштҳои моро меҳӯранд, поймол мекунанд, дараhtonро меҳоянд.

*Сотим Улугзода*

Ҳама касро дандон аз турший кунд шавад, қозиро аз ширинӣ.

*Саъдии Шерозӣ*

Бигуфтанд бо Зол чандин дурушт,  
Ки гетӣ гирифтӣ бас осон ба мушт.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

Асп ҳамчуонон хиромон мерафт.

*Аҳмади Донии*

? Таъбирҳои теги забон ва шамшери забонро чӣ гуна бояд фаҳмид? Оё забон ҳам тег ё шамшер дорад?

**257.** *Матнҳои зеринро бихонед ва ба имлои ҷониишинашни ба аломатҳои китобат эътибор бидиҳед:*

Мехрон ба саломи Фирдавсӣ бо викор алайк гирифта:

– Биёед, биншинед, – гуфт. Волонасаб ва донишвар будани Фирдавсиро ба вай гуфта буданд, бинобар ин аз дуруштӣ кардан бо вай худдорӣ менамуд.

Шоир дар рӯ ба рӯйи ҳоким нишасти.

– Шумо шоиред. Олим ҳам ҳастед?

Фирдавсӣ ҷавоб надода, ба замин нигарист.

– Таъриҳҳоро назм меқунед?

– Бале, – гуфт шоир.

– Барои кӣ назм меқунед? Сила кӣ медиҳад?

– Ҳеч қас.

– Пас ройгон менависед?

Шоир ба ин савол ҳам ҷавоб надода сукут кард.

Мехрон аз тайи болишт «нома»-ро баровард.

– Шумо ин ашъорро ба чӣ мақсад ба мо фиристодед?

– Хостам, оғаҳӣ диҳам, ки дар қадим шоҳон ва ҳокимони додгар будаанд, ба раият ҷабру ситамро раво намедидаанд, – ҷавоб гуфт Фирдавсӣ.

– Инро мо ҳам медонем. Хостед, моро панд хонед? Таълим диҳед?

– Корҳои некон, родмардони гузашта ҳама панд аст ба-рои пасояндагон.

*Сотим Улугзода*

Ҳама бӯстон зери барги гул аст,

Ҳама кӯҳ пурлолаву сунбул аст.

Ба полиз булбул бинолад ҳаме,

Гул аз нолаи ӯ биболад ҳаме.

Шаби тира булбул нахусбад ҳаме,  
Гул аз боду борон бичунбад ҳаме.  
Ман аз абр бинам ҳаме боду нам,  
Надонам, ки наргис чаро шуд дижам.  
Бихандад ҳаме булбулу ҳар замон  
Чу бар гул нишинад, күшояд забон...  
Кї донад, ки булбул чї гүяд ҳаме?  
Ба зери гул-андар чї пүяд ҳаме?  
Нигаҳ күн саҳаргоҳ, то бишнавй  
Зи булбул сухан гуфтани паҳлавй.

*Абулқосими Фирдавсї*

? Мурод аз **сухан гуфтани паҳлавй** чист?  
Мехрон чаро Фирдавсиро **ту** нагуфтаству **шумо** гуфтааст? Барои  
чї нисбат ба худ калимаи **моро** истифода кардаасту **маро** не?  
Дар кадом маврид нисбат ба шахси танҳо ҷонишини ҷамъро  
кор мефармоянд?  
Дар шеъри устод Фирдавсї кадом фасли сол тавсиф шудааст?

## §57. ВАЗИФАИ ҶОНИШИН ДАР ЧУМЛА

Ҷонишин дар чумла ба вазифаи мубтадо, ҳабар, му-  
айянкунанда, пуркунанда ва ҳол меояд.

1. *Мо кафкӯбон нақарот хондем.*

*Абдулҳамид Самад*

2. *Фазлу ҳунарам, Ватан, туйӣ, тү,*  
*Сози зафарам, Ватан, туйӣ, тү.*

*Мирзо Турсынзода*

3. *Ман ба шумо ҳамин хел* ҷӯб медиҳам, ки устои  
ҳунарманӣ аз вай қаср месозад.

*Сотим Улугзода*

- 4. Модари бечора ўро аз ҷони **худ** азизтар мешуморад.*  
*Садриддин Айнӣ*
- 5. **Он қадар** дар дилтисандӣ дилтисанд астӣ, Ватан,  
 Дар сари тасвири ҳуснат кас намеёбад сухан.*  
*Мирзо Турсунзода*

**258.** Матнҳои зеринро бихонед ва бигӯед, ки ҷонишиҳои ишоратиуда ба вазифаи қадом аъзои ҷумла омадаанд? Матни манзумро аз ёд бикунед:

**Ҳама** чиз пирӣ пазирад, бидон,  
 Магар дӯстӣ, к-он бувад ҷовидон.  
*Абӯшақури Балхӣ*

Аспи зебои **ман**, саманди **ман**,  
 Дар ҷаҳон яккаву ягона буд.  
 Аз ҳамон Рахши паҳлавон Рустам  
 Охирин нусхаву нишона буд.

*Мирзо Турсунзода*

**Он** кун, ки бузургахд гардӣ,  
 Фарзонаи ҳафт маҳд гардӣ.  
 Зинҳор ба ҳирфати падар қӯш,  
 Дар дидаи мардум аз ҳунар ҷӯш.  
 Падар, эй, ки розӣ зи эҳсони туст,  
 Ба қавли паямбар, биҳишт **они** туст.

*Шамсиҷдин Шоҳин*

Эй **шумо**, модарони рӯйи ҷаҳон,  
 Баҳри ман ҳаққи модарӣ доред.

*Лоиқ Шералий*

Рӯ намеорад ба ҳони **ҳеч қас** соҳибҳунар,  
 Боғбон ризки **худ** аз пушти гулистон меҳӯрад.

*Сайидои Насафӣ*

Манижа ба сари ҷоҳ баргашт ва мурғбирёни нонпечро  
 аз сӯроҳ ба Бежан партофт.

Асири чоҳ дер боз **чунин** хӯроки бомазаро нахӯрда буд, ҳайрон шуд, ки Манижа **онро** аз кучо ба даст оварда бошад. Ба духтар овоз дод:

– Эй ёри меҳрубон, ту барои **ман** чӣ ранҷу саҳтиҳое, ки намекашӣ. **Ин** хӯришро аз кучо ёфтӣ?

Манижа бо бозургони эронӣ – марди нуронии босалобат ва фароҳдаст воҳӯрда, бо ӯ дар бораи Бежани бандӣ гуфтгӯ карданаш ва аз Геву Рустам хабар пурсиданашро нақл карду гуфт:

– **Ин** хӯришро барои ту **ҳамон** мард дод?

Дар **ин** миён Бежан аз қабати мурғи бирён ангуштариинро ёфта ва шинохт: ангуштариин муҳри Рустам буда, дар ниғини **вай** номи соҳибаш қанда шуда буд. **Вай** он номи азизро ҳонда ба ҳаяҷон омад ва донист, ки ҳалосии ӯ наздик аст, аз шодӣ баланд-баланд ҳандид.

Манижа ҳандаи **ӯро** шунида тааҷҷуб кард: ҷоҳи торик, тани занҷирбанд, чӣ ҷойи ҳанда? Аз ӯ пурсид:

– Чаро ҳандидӣ? Магар баҳти некат рӯй намуд?

– Оре, умед аст, ки баҳтам кушода шавад, – ҷавоб дод Бежан. – Ба ту низ сабаби ҳандиданамро мегӯям, ба шарте ки вафои ҳудро ба **ман** нашиканӣ ва савганд бихӯрӣ, ки розро нигоҳ медорӣ.

*Сотим Улугзода*

Δ Таъбири **баҳти нек рӯй намудро** шарҳ бидиҳед.

**259.** *Мувофиқи аломатҳои шартӣ ҷумлае тартиб бидиҳед, ки ҷонишин ба вазифаи мубтадо, хабар, муайянкунанда ва пуркунанда омада бошиад:*

---

---

---

---

**260.** *Матнҳои зеринро бихонед, ҷонишинро ба гурӯҳҳо ҷудо бикунед ва вазифаи онҳоро дар ҷумла бигӯед:*

Яке аз бузургони давлати Алоуддавла молихулий шуда буд, чунон мепиндошт, ки гови фарбехе мебошад ва мегуфт:

– Маро күшед ва аз гүштам ҳарисай нағз пазед.

Хеч чиз намехӯрд ва наменӯшид. Дар натиҷа рӯз аз рӯз логар шуда, тамом аз ҳол рафта буд.

Табибон аз муолиҷааш очиз шуда буданд. Онҳо ба ӯ доруҳое медоданд, ки онҳоро ҳаргиз намехӯрд.

Хешовандини бемор аз амир ҳоҳиш карданд, ки Сино-ро ба муолиҷаи вай фиристонанд. Амир аз Шайх пурсид, ки рафта беморро бинад.

Абӯалӣ наздикини беморро ҷеф зада, чигунагии ахволи ӯро ҳаматарафа фаҳмид ва гуфт:

– Рафта ба вай гӯед, ки қассобро ҳабар кардем, омада туро мекушад.

Бемор инро шунида хурсанд шуд.

Рӯзи дигар Сино ба ҳавлии бемор омада фарёд кард:

– Гови күштанӣ қучост?

Бемор инро шунида монанди гов овоз баровард.

Сино бо ду хизматгоронаш кордҳоро ба ҳам зада, тезкунон ба сари бемор омада, гуфт:

– Бароварда дасту пояшро бандед!

Бино ба фармони Сино беморро ба сахни ҳавлӣ бароварда, бар паҳлу хобонда, дасту пояшро бастанд. Шайх наздиқ омада, кордро бо корд зада нишастан ва мисли қассобҳо даст ба паҳлуи он задан гирифт ва гуфт:

– Ин говатон хеле логар аст, ҳоло ба күштан намеарзад. Чанд рӯз инро парво кунед, фарбех шавад, ҳамин ки фарбех шуд, омада мекушем.

Бемор аз шавқи он ки ба зудӣ күшта мешавад, ба ҳӯрдан даромад, бо ҳӯрок доруҳои даркориро ҳам ба вай ҳӯронданд, дар андак муддат аз он беморӣ шифо ёфт.

*Раҳим Ҳошим*

Забони тоҷикӣ – тоҷи забонҳо,  
Замон андар замон, андар замонҳо.

Забони модарӣ, пайки умедӣ,  
Муқаддас ҳамчунон шири сафедӣ.

Забони миллатӣ, шукronai ту,  
Зи меҳри дил ҳавои хонаи ту.

Ба алфози биҳиштии бузургон  
Шудӣ ту миллати моро нигаҳбон.

Забони зиндаи «Шоҳнома»-и ту,  
Расад то бар замонҳо номаи ту.

Сано бар Рӯдакию Саъдиёнат,  
Ки аз ҷони сухан доданд ҷонат.

Зи ту ҳар ҷой соҳибиiftихорем,  
Зи точи шуҳрати ту тоҷдорем.

*Ҳақназар Ғойиб*

## ПУРСИШҲО БАРОИ ТАҚРОР

Ҷонишин чӣ гуна ҳиссаи нутқ аст? Навъҳои ҷонишинро номбар кунед. Соҳибият чӣ тавр ифода мёёбад? Ҷонишин аз ҷиҳати соҳт ҷанд хел мешавад? Имлои ҷонишин чӣ гуна аст? Вазифаи наҳвии ҷонишинро маънидод кунед.

**261.** *Матни зеринро бихонед, ҷонишинҳояшро ба гурӯҳҳо ҷудо кунед ва дар дафтар нависед:*

Фарзанди дилбанду ба ҷон пайвандам, Муҳаммадфариd!  
Мактубат расид. Медонӣ, ки чӣ расид ва чӣ гуна расид?  
Гӯё ба тани мурда ҷон расид ё ба моҳии нимҷон оби равон.  
Агар донӣ, ки аз расидани мактубат чӣ қадар шодмон шудам, яқин дорам, ки ҳар рӯз як мактуб ҳоҳӣ навишт.

Нури чашми ман! Чӣ қадар пазмон шуданамро ва ба чӣ дарача толиби дидорат буданамро худат медонӣ! Бо вучуди ин ҳама иштиёқмандӣ, бо умеде, ки шояд дар оянда одами дуруст шавӣ, ба фироқи ту сабр мекунам, яъне розӣ мешавам, ки дар шаҳр бошӣ ва дар таҳсили камол қӯшиш қунӣ.

Нури дидай ман, аз ту танҳо як ҳоҳиш дорам, ки ин аст: дар роҳи хондан саъӣ қун, гайрат қун! Одам шав! Баъд аз он ба қадре ки метавонӣ, дар Ватан ва аҳли Ватани худ ва ҳам миллати худ хидмат намой! Ба ман ҳамин шараф бас аст, ки ходими миллати донишманд ёдгор гузорам.

*Садриддин Айнӣ*

**262.** *Тақлидан ба тартиби мазмуни матни боло ба падар ё мадари худ номаи ҷавобӣ нависед.*

**263.** *Матни зеринро бихонед ва ҷониишиනҳои ишоратиударо тавзех бидиҳед:*

### АҒБАИ АНЗОБ

Ағбаи Анзоб зери тарма монд,  
Номаи афсӯси моро ҷашма ҳонд.  
Роҳи васли ҳамдиёрон баста шуд,  
Ағба аз номеҳрубонӣ ҳаста шуд...

Роҳи бетаъмиру бе пушту паноҳ ,  
**Бас** қашад бори маломат бегуноҳ .  
Дар ҳами Шодмондара **ҳар** марди роҳ  
Тавба гӯяд аз **ҷунин** ҳоли табоҳ.

Рафта ӯ аз ёди ободӣ ба бод,  
Аз шиканҷи **худ** ҳамеомад ба дод.  
Аз мусоғирҳо хичолат мекашид,  
Бори миннат, ранҷи иллат мекашид.

Эй раҳе, ки рози **ман** бишнидай,  
Борҳо ҷонам ба манзил бурдай.  
Зери пойи ҷарҳҳои зиндагӣ,  
Мисли инсонҳо ту **ҳам** афсурдай.

То баҳорони **дигар** бо ҳоли зор  
Менишинам **ман** ба ёдат интизор.  
Эй Худо, роҳи начотамро кушой,  
**Ман** дигар роҳе надорам то диёр...

Нақби Анзобу гузаргоҳи насим,  
Баъдҳо монанди шаҳроҳи азим  
Роҳи ваҳдат, роҳи дилҳо, роҳи сулҳ  
Мебараҳд **моро** ба олам мустақим.

*Мехринисо*

? **Мустаким** чӣ маъно дорад?

Δ Фикратонро доир ба нақби Истиқлол бо чанд ҷумла баён қунед.

**264.** *Матни зеринро бихонед ва бигӯед, ки қадом навъи ҷониишн дар он зиёд истифода шудааст? Шеърро аз бар қунед:*

Вақти тифлиам, ки будам ширҷӯ,  
Гоҳворамро кӣ ҷунбонид? – Ӯ!  
Аз кӣ ҳӯрдам шир гайри ширӣ ӯ?  
Кӣ маро парвард ҷуз тадбiri ӯ?

*Ҷалолиддини Балхӣ*

**265.** *Матни зеринро бинависед ва соҳти ҷониишнҳоро шарҳ дигар:*

Ҳамон бех, ки монанди пешиниён,  
Гузорем ояндагонро нишон,  
Ки гар шахси мо аз ҷаҳон бигзарад,  
Ҳаме номи мо дар ҷаҳон биспарад...  
Зи ҳар кас, ки номе дар айём монд,  
Чӣ гам, гар бимирад, к-аз ӯ ном монд.

\*\*\*

Изҳори чунин, чунон чӣ ҳочат,  
Он ҷо, ки аён, баён чӣ ҳочат?

*Шамсiddин Шоҳин*

**266.** Бигүед, ки дар калимаи кунунам, дар байти «Кунунам, ки Эзид забон додааст, Забон пур зи шаҳди баён додааст» (Шамсиддин Шоҳин), -ам чӣ вазифаро адо кардааст?

**267.** Бихонед ва бигүед, ки дар ривояти Саъдии Шерозӣ калимаи эшон ба қадом маъно омадааст?

Ҳар кӣ бо бадон нишинад, агар низ табиати эшон дар ӯ асар накунад, ба тариқати эшон муттаҳам гардад ва гар ба ҳароботе равад ба намоз кардан, мансуб шавад ба хамр ҳӯрдан.

Рақам бар худ ба нодонӣ қашидӣ,  
Ки нодонро ба сӯҳбат баргузидӣ.  
Талаб кардам зи доное яке панд,  
Маро фармуд: бо нодон мапайванд,  
Ки гар донои даҳрӣ, ҳар бибошӣ  
В-агар нодонӣ, аблაҳтар бибошӣ.

**268.** Матни зеринро бинависед ва ба ҷонишиҳо ишорат қунед:

Дар дунё баҳтиёр он касе аст, ки соҳиби илм ва дониш бошад. Лоақал хонда ва навишта тавонад. Одами оқил батавфиқ ва соҳиби хулқи хуш мешавад. Ба ҳеч кор хиёнат намекунад. Ба ҷамъи мардум, ҳатто ба ҳайвонҳо, некӣ мекунад. Ҳеч қасро озор намедиҳад. Ба мардум зарар ва заҳмат намерасонад. Ба моли мардум ҳаргиз хиёнат намекунад. Ба ҳолу ҷоҳи худаш гарра намешавад, такаббур намекунад. Худашро таъриф ва тавсиф намекунад. Ба ҳар қисионат менамояд. Фоида мерасонад. Ба ҳоли бева ва бечора дилаш месӯзад. Ба онҳо тараҳхум мекунад. Ба қадри имкон некӣ мерасонад. Ҳимматбаланд ва саховатпеша мебошад. Ба додаҳои Ҳудои таоло шукр мекунад. Ба ҳоҳиши нафси худ кор намекунад. Аз мардум намеранҷад, ба зердастон шафақат ва меҳрубонӣ намуда, дуруштӣ ва бадмуомилагӣ ҳаргиз намекунад.

*Садриддин Айнӣ*

? Ҳеч кадом навъи ҷонишин аст? Ҷонишини худ боз ба кадом шакл истифода мешавад?

Δ Калимаи ҳамрешаи **farraro** биёбед.

**269.** Аз байти зерин таркиби калимаҳои *дуо-т, сано-т ва ту-амро шарҳ* дижед:

Ҳар ҷо ки равам, дуо-т гӯям  
В-ар пеши туам, сано-т гӯям.

Шамсиддин Шоҳин

**270.** Бо ҷонишинҳои *ман-мо, ту-шумо, ў, вай-онҳо, эшон якчумлай тартиб* дижед.

**271.** Ба мазмунни шеъри Ҷалолиддини Балхӣ аҳаммият бидижед ва ҳам бигӯед, ки ҷонишинҳои шахсии **ман** ва **мо** ба кадом маънӣ истеъмол шудаанд?

Ҳар кӣ бошад ҳамнишини дӯстон,  
Ҳаст дар гулҳан миёни бӯстон.  
Ҳар кӣ бо душман нишинад дар заман,  
Ҳаст ў дар бӯстон дар гулҳан.  
Дӯстро м-озор аз мову манат,  
То нагардад дӯст ҳасму душманат.

Ҷалолиддини Балхӣ

? Аз чӣ сабаб шоир калимаи **маозор** (**наозор**)-ро дар шакли **м-озор** истифода кардааст? Вожаҳои **ҳасму душман** бо ҳам чӣ муносибати маънӣ дорад?

**272.** Шеъри зеринро бихонед, вазифаи бандакҷониишинаҳо ва бо чӣ гуна калимаҳо омадани онҳоро бигӯед:

Яке аз салотини дерин гаҳе  
Гузар кард бар нахлаи анбӯҳе,  
Ки биншонда пире-ш аз нав ба хок,  
Ба теге ҳамекардаш аз ҳашв пок.  
Бад-ӯ гуфт: «Эй пири деринасол,  
Бад-ин умр кай бар хӯрӣ з-ин ниҳол?  
Худ ин нахлро одат ин асту кор,  
Пас аз бист сол оварад баргу бор».

Чунин гуфт дехқони донишвараш,  
Ки гар ман нахӯрдам, хӯрад дигараши.  
Чу худ хӯрдай барги пешинагон,  
Дарахте пасояндағонро нишон.  
Пазиро шуд ин нукта бо шаҳриёр,  
Бибахшид бо ў дирам даҳ ҳазор.

Шамсиiddин Шоҳин

? Барои чӣ исми **дирам** пеш аз шумора омадааст?

Δ Ба имлои таркибҳои **бад-ӯ**, **бад-ин**, **з-ин** аҳаммият дихед.

**273.** Шеърро бихонед, бандакҷонишинҳои соҳибияшро шарҳ бидиҳед. Сабаби табдили ҳарфи **а** ба **я**-ро бигӯед.

### МАҲНОИ РОҒУН

Чист Роғун? – Иқтидори давлат аст,  
Кони ганҷу маҳзани пурсарват аст.

Боварат гар нест, шарҳаш медиҳем,  
Ҳарфҳояш хоси роҳи миллат аст.

Ҳарфи **R**-аш рӯшанӣ бошад фақат,  
Душмани ҳар рӯшаниҷӯ зулмат аст.

Ҳарфи **O** бошад зи ободӣ нишон,  
Балки **O** об аст, рӯди исмат аст.

Файрату химмат ҳама дар ҳалқи мост,  
Ҳарфи **F**-аш бозгӯи ғайрат аст.

Устуворию умед **Y**-яш агар,  
Ҳарфи **H** номусу нангӯ нусрат аст.

*Муҳаммад Гойиб*

**274.** Матнро бинависед, бо қадом аъзои ҷумла ифода ёфтани ҷониишинаро муайян кунед:

Муҳаммадфарида мактуби падари бузургвор ва модари меҳруbonи худро мутолиа намуда, ба дастуре, ки муаллим таъйин карда буд, ба дарс ҳондан ва мутолиа кардан машғул шуд.

Ба сабаби шафақатҳои падар ва модар аз аввал ба чанд дараҷа беҳтар ва зиёдатар шавқ пайдо карда, ба таҳсили камол мекӯшид. Ба дили худ меғуфт:

– Аз рӯзе, ки ман ба дунё омадаам, падару модар барои тарбияти ман машаққатҳо кашиданд ва мекашанд. Аз тарифи ман то ҳол ба падару модарам хидмате ва дasti ёрие нарасидааст. Матлаби эшон донишманд шудани ман аст, ки ин нафъи худи ман аст. Бояд ки сояи ҳимоят ва шафақати падару модарро ғанимат дониста, ба таҳсили фазлу камол ҳамаи ҳимматамро сарф намоям, то ки дар роҳи ризои падару модар қадаме монда бошам.

*Садриддин Айнӣ*

---

**ШАРҲ.** Калимаи **шафақат** ба маънои меҳруbonӣ, дилсӯзӣ, ғамхорӣ ва марҳамат, ба сурати муҳтасар – **шафқат** низ навишта мешавад. Муҳаммад Авғӣ ва Нақибхон Туғрал мегармоянд:

Дар ҳар коре, ки бошӣ, марҳамат ва шафақат ба ҷой овар.

\*\*\*

Эй ҷафоандешаи бадҳоҳ, Ҳудоро, шафқате,  
Чанд бошам аз шиканчи меҳнати ғам дар азоб?

---

**275. Ин матиро низ монанди матни боло иҷро қунед:**

Чуз ин давлате хубтар бо писар  
Чӣ бошад, ки бар вай бинозад падар!  
Ман алминна дарҳӯрди ин давлатам  
В-аз ин дарҳӯрӣ дарҳӯри ҷаннатам.  
Падар, эй ки розӣ зи эҳсони туст,  
Ба қавли паямбар, биҳишт они туст.  
Паямбар ҳуд ин қазая кардаст ақд,  
Кафи пойи модар биҳиштест нақд.  
Зи аъмоли шоиста рӯзи пасеч  
Маро ҷуз ризои падар нест ҳеч.

*Шамсиҷдин Шоҳин*

## ЛУФАТ

**абри раҳмат** – абри бобаракат, абри боранда, абри пурнеъмат  
**авлод** – чамъи **валад**, яъне фарзандон

**авом** – омма

**Аградод** – яке аз номҳои таърихии тоисломӣ

**адоват** – душманӣ

**азл (кардан)** – паст кардан, дур кардан

**азамат** – азимӣ, бузургӣ

**азрак** – ранги кабуди осмонӣ

**айёш** – айшдӯст, айшпараст; шӯҳ, дар зиндагӣ бепарво будан

**акиқ** – навъе аз сангҳои қиматбаҳо, ки сурхранг ва зарди норинҷӣ аст

**алминна** – шукр мекунам

**амлок** – чамъи **мулк**, яъне мулкҳо

**амр** – кор

**анбӯҳ** – бисёр, беандоза, бешумор

**ангора** – нақши нотамом; фикру хаёл; пиндор, саргузашт, достон, афсона

**анис** – ҳамдам, рафиқ, ёр, дӯст, мӯнис

**арбадаомез** – боситеза, ҷангҷӯёна, бо шӯру ғавғо

**арғавон** – (арғувон) даражест, ки гулҳои сурх дорад; сурх

**Ардавон** – номи яке аз подшоҳони давлати Сосониён

**аркон** – бузургон ва арбобон

**армуғон** – тухфаи раҳовард барои дӯston ва наздиқон

**арчи** – гарчи, агарчи

**асар** – таъсир

**аслу насаф** – нажод; ирқ

**атбоъ** – чамъи **тобеъ**, яъне пайравон

**ато** – бахшиш

**аттор** – атрфурӯш, атркунанда, доруфурӯш

**атфол** – чамъи **тифл** – кӯдакон, бачаҳо

**афкор** – чамъи **фикр**, яъне фикрҳо, андешаҳо

**аҷнабӣ** – бегона, хориҷӣ

**ашиша** – ҳашароти беозор, ки сурхранги холдор аст

**ашё** – чамъи **шай**, яъне чизҳо

**аъён** – бузургон, ашроф, ҳокимон

**аълам** – донотар; соҳиби яке аз рутбаҳои динӣ

**ба иттифоқи хирадмандон** – ба ақидаи (ба қавли) хирадмандон  
(донишмандон)

**байфора** – маломат, сарзаниш, таъна

**баққолӣ** – галлафурӯшӣ, хӯрокфурӯшӣ, озуқафурӯшӣ  
**балоф** – кифоят, басандагӣ; расонидан (ба чизе, ба дараҷае)  
**барандоз** – дур кун, дур андоз, бикан  
**барда** – гулом, бандӣ, асир  
**басо** – басе, зиёд, бисёр  
**ба хотир-дар аст** – дар хотир аст  
**ба хурдӣ-дарам** – дар хурдиям  
**бачаҳак** – бачаяк  
**бебок** – нотарс, бепарво; далер, шучоъ  
**бекарон** – беканор  
**беозмоиш** – бесанчиш, бетачриба, носанчида; бемашқ  
**бетааммул** – беандеша, носанчида  
**биёзурд** – озор дод, ранҷонд  
**бин(н)** – шакли ғалати **ибн**, ки дар бисёр навиштаҳо ба ҷои шакли  
дурусташ омадааст (ба маъни – фарзанди...)  
**бинавоҳт** – навозиш кард, меҳрубонӣ кард  
**бистар** – рахти хоб, ҷоғаҳ; кӯрпа, кӯрпача  
**бихуспӣ** – аз феъли **хусидан** ба маъни хобидан, хоб рафтан  
**бихуфт** – хоб рафт, хоб кард  
**бихор** – ҷамъи **баҳр**  
**богуҳар** – боақл, бофаҳм, сухандон  
**бора** – девори қалья, девори шаҳр; тарз, ҷиҳат; асп  
**бостон** – қадим, гузашта, пешин  
**боч** – андоз, хироҷ  
**бузургӣ** – калонҷаҷмӣ; асиљодагӣ; бузургворӣ; некномӣ; калонсолӣ  
**бунаҳ** – асбобу анҷом, мол  
**валвала** – ошӯб, шӯру ғавғо, доду фарёд  
**валиаҳд** – ҷойгири амир, ҷонишин, меросхӯр  
**васиқа** – аҳднома ё ҳуҷҷати соҳиб будан ба ҷизе  
**вассалом** – тамом  
**ваҳдат** – ягонагӣ, муттаҳидӣ; якрангӣ  
**вешим** – гиёҳи шифобаҳаш  
**вижа** – хос, ҳусусият, ҳосият, маҳсус  
**викор** – (аслаш **вакор**) тамкин, вазнинӣ  
**вожа** – калима  
**вокиф** – огоҳ, боҳабар  
**волӣ** – хоким  
**ворис** – меросхӯр; давомдиҳандаи кор ё роҳи қасе  
**газ** – олати ҷӯбӣ ё оҳанин ченқунии матоъ; масофа, ки дарозиаш  
91,5 см мебошад.

**ганди мурдор** – бўйи бади чизи мурда  
**гетӣ** – ҷаҳон, кишвар  
**гизала** – серқаҳр, боғазаб, боҳашм  
**гиroy** – аз феъли **гиroyидан** ба маънни майл кардан ба чизе ё тарафе;  
**кам гиroy**, яъне майл накун ё гирди кажживу норостӣ нагард  
**гулқанд** – доруе, ки гули хушбӯйи атриро бо қанд сойида дар офтоб  
омода мекунанд  
**гурозон** – хукҳои ёбай  
**густувондор** – зиреҳпӯш, ҷавшанпӯш  
**густарда** – пахнкарда  
**ғаввос** – оббоз; касе, ки дар дарё зери об меравад барои берун  
овардани садаф ё марҷон  
**ғаниӣ** – тавонгар, бадавлат, доро, бой  
**ғофил** – бехабар, бепарво, нодон  
**гул-шикел** – занчире, ки дар замони гуломдорӣ ба гардани гуломон  
меандоҳтанд  
**дабир** – мирзо, иншокунандаи (нависандаи) мактубу ҳуччат  
**дай** – зимистон  
**далқ** – либоси кухнаву дарида, ки дарвешон мепӯшиданд  
**данӣ** – паст, ноҷиз  
**дарзӣ** – дӯзанда, ҷомадӯз, чевар  
**дари раҳмат** – дари меҳрубонӣ, гамхорӣ; баҳшоиш  
**даркашидан** – ба худ кашидан; нӯшидан; пӯшидан; берун кашидан  
**дарҳам** – печида, печу тобхӯрда; печдарпеч, бо ҳам омехта  
**дастмоя** – мояи асосӣ, сармояи савдо ва тичорат  
**даҳр** – дунё, гетӣ, ҷаҳон  
**дебо** – порчай абрешимӣ  
**дидбон** – нигаҳбон, посбон  
**дижам** – бадҳашм  
**динор** – як навъи пули тилло, ки дар қадим маъмул будааст ва ҳоло  
дар баъзе кишварҳои араб дар истифода аст  
**дирам** – пул (пули нуқра); дирам – воҳиди пулии кишвари мо ба  
маънои танга  
**дифоъ** – химоя, мудофиа  
**дом** – ҳалқае, ки барои дастгир кардани парандагон ба кор бурда  
мешавад; тӯр; банд, ресмон  
**дунон** – нокасон, нодонон  
**дунявиӣ** – дунёй, дунёвӣ  
**дур(р)** – марворид, чизи қиматбаҳо; сухани тару тоза  
**жарф** – амиқ, бепоён, бетаг (чукӯр)  
**зайғам** – шер, шери қавӣ  
**заман** – вақт, ҳангом, рӯзгор, замон

**замир** – дил, қалб  
**зачру маломат** – танқиду сарзаниш, таънаву мазоҳ кардан  
**зальф** – сустӣ, нотавонӣ, бекувватӣ  
**заъиф** – суст, очиз, нотавон, камқувват; зан, хонум  
**зишт** – бад, қабех, бадафт, бадшакл  
**зулол** – соғ, пок, холис  
**зурӯт** – фарзанд, насли одамӣ; шакли китобии он **зуррият** аст, ба маъни насл, авлод  
**ибн** – писар  
**Ибни Баттута** – сайёҳ, географиядон (чӯроғиёдона) ва муаррихи таъриҳдони машҳури араб (1304-1377 ш.)  
**идрор** – маош; василаи рӯзгузаронӣ; **идори қалам** музди қалам, ҳаққи қалам,  
**из(з)** – иззату эҳтиром; азиз ва арҷманд шудан  
**икబол** – рӯ овардан ба чизе; баҳт, толеъ, саодат  
**инодкор** – гарданшах, саркаш, якрав, саркашикунанда, гарданшах, ситезаҷӯ; **инод варзидан** саркашӣ кардан  
**инъом** – неъмат додан; ато, баҳшиш, хадя  
**иона** – (ионат) ёрӣ додан, ёрмандӣ  
**истеза** – ситеза, ҷангу чидол, хусумат, душманӣ; баҳс  
**Ихвон-ус-сафо (ихвони сафо)** – бародарони содик, ёрон ва дӯстони мувоғиқ  
**ихтиёр кардан** – писандидан, интихоб кардан  
**ичтиноб** – парҳез кардан, дур шудан, саркашидан, гардан тофтан  
**ишкел** – занчири оҳанӣ, ки дар давраи ғуломдорӣ ба пои бандиён мезаданд  
**иштиғол** – машғул шудан, шурӯъ намудан, кор кардан  
**кавқаб** – ситора, сайёра  
**каманд** – таноб ё аргамчине, ки нӯгаш ҳалқа дошта, онро барои гирифтани сайд ё душман ба кор мебурданд  
**камин** – ҷойи пинҳон шудан бо максади ҳучум ба душман  
**кампал** – пораи матои мӯйина, ки чун кӯрпа истифода мешавад  
**кишоварз** – дехқон  
**козур** – шустагар, ҷомашӯй, либосшӯй  
**комил** – пурра, тамом, баркамол, фозил, донишманд  
**коҳилий** – сустӣ, танбалӣ  
**куланг** – турна  
**кутуб** – ҷамъи китоб, яъне китобҳо

**қазия** – амр, хабар, масъала, воқеа  
**кирмизӣ** – сурх, сурхи баланд  
**қодир** – боиқтидор, тавоно  
**қофила** – гурӯҳе аз мардуми пиёда  
**лабиб** – доно, оқил, хирадманд  
**лайлу наҳор** – шабу рӯз  
**лафз** – забон, сухан, лаҳҷа  
**лаҳн** – овоз, хониши форам; оҳанг, мақом  
**лиҳоғ** – болопӯш  
**ложвард (лоч(у)вард)** – санги кабудранги қиматбаҳо, ки аз он нигини ангуштариро созанд  
**лочувардӣ** – осмониранг  
**путф** – нармӣ ва мулоимат  
**путфи Раб** – бо меҳрубонии Худованд  
**мабдаъ** – чойи пайдоиши асл; аввал, оғоз  
**мавадат** – дӯстӣ, муҳаббат  
**мавзӣ** – чой, макон  
**мағздор** – пурмаъно  
**мағфират** – баҳшиши гуноҳ, омурзиш  
**мақол** – овоза, сухан (**мақолаш** – овозаи ў)  
**манзалат** – мақом, мартаба, рутба, дараҷа, поя; мартабаи баланд  
**марқаб** – ҳайвони саворӣ; ин ҷо ба маъни хар  
**маросим** – расму оин, урғу одат  
**марҳамат** – ва **тараҳҳум** ба маъни раҳм аст  
**маслак** – роҳ, равиш  
**матар** – борон  
**матбахӣ** – мансуб ба матбах, ошпаз  
**матлуб** – талабшууда, мақсад; мувофиқ  
**маҳлукот** – ҷамъи **маҳлук** – оғаридашуда, ҳалқшууда  
**маҳд** – ин ҷо ба маъни **кишвар**  
**маҳфуз** – ҳифзишуда, дар ёддошта, нигоҳ дошташуда  
**маҳҷурӣ** – маҳҷур будан, ҷудоӣ, дурӣ  
**мачалла** – нашрия, журнал, моҳвора  
**мачмаа** – замине, ки мардум дар он ҷамъ шаванд; биёбони беобу алаф  
**машоих** – ҷамъи **шайх** – шайхҳо  
**маъбуд** – Ҳудо, бут, оташ  
**маъво** – чой, макон  
**меангашт** – аз феъли **ангаштан**, андеша мекард, гумон мекард,  
                  мепиндошт  
**мехнат** – заҳмат, ранҷ, азобу уқубат

**Мехрғон** – номи рӯзи шонздаҳуми меҳрмоҳ аст, ки эрониёни қадим онро муборак медонистанд ва ҷашн мегирифтанд; ба маъни тирамоҳ ва ҳазон ҳам хаст

**мехтар** – калонтар, одами бузург

**миҳан** – (**мөхан**) ватан

**молиҳулиё** – савдой; хаёлӣ; беморони молиҳулиё, ки суханони парешон (ҳарза) мегӯянд

**Монӣ** – номи сураттари машҳури эронзамин, асосгузори дини монавия

**моя** – асл, асос; сармоя, дорой, молу мулк

**муаммо** – сухани сарбаста, масъалаи пӯшида

**муаррифӣ** – шиносой, маълум кардан

**муғаний** – навозанда, сароянда, мутриб

**муддаъӣ** – даъвогар, даъвокунанда

**муколама** – суолу ҷавоб

**муқаддас** – пок, беолоиш; бузург, азиз

**мул** – май

**мулозим** – ҳамроҳ; навкар; хизматгор

**мулук** – ҷамъи **молик**, яъне подшоҳ

**мунаққаш** – нақшу ниғор кардашуда

**мутааххирин** – ҷамъи **мутааххир** – оянда, баъдина, сонӣ, охирӣ

**мутақаддимин** – ҷамъи **мутақаддим** – пешина, қадим

**мутеъ** – тобеъ, фармонбардор

**мутталеъ** – огоҳ, ҳабардор

**муттасил** – пайванд, пайваст, алоқаманд

**муфлис** – бечиз, нодор, фақир

**мубад** – олим ва донишманди дини зардуштий

**набард** – ҷанг, разм

**набз** – ҳаракати дил; чунбиши раг дар инсон ва ҳайвон; зарабон; ба забони русӣ – пульс

**навид** – мужда, ҳабари хуш

**надим** – ҳамсӯҳбат

**наку** – (шакли дигари **неку**) дар шеър гоҳе ба ин сурат истифода мешавад

**накҳат** – бӯйи хуш

**накл** – сафар, рафтан аз як ҷой ба ҷойи дигар

**нанг надоштан** – шарм накардан, ор накардан

**нахусбад** – аз феъли **хусбидан** || **хуспидан** (хобидан) хоб накунад, хоб наравад

**«Нахҷ-ул-хидоя»** – номи китоб, яъне раҳнамоӣ ба роҳи рост

**наҷҷорӣ** – дуредгарӣ

**неруманд** – бақувват, құдратманд, зұр  
**нигор** – нақш, расм; ранг; маҳбуб  
**ниёз** – хочат  
**«Низомия»** – номи мадрасае, ки дар он донишмандон (аз чумла  
Шайх Саъді) таҳсил кардаанд  
**никор** – ихтилоф, душманӣ, низоъ; қасд гирифтан  
**новак** – тир; мижа  
**ноиб** – чонишин, муовин  
**носипос** – ношуқр, кӯрнамак  
**ноҳинчор** – камбуд, ногувор  
**ночор** – ногузир, лоилоч (ноилоч), маҷбуран  
**ношто** – (шакли пуррааш **ношито**) субҳона, хӯроки пагоҳӣ  
**нузул** – фуруд омадан, поин омадан  
**нукта** – сухани покиза, сухани хуш ва латиф  
**нулаи ноҳинчор** – тақлид ба садои ҳар  
**нухуфта** – (**нухуфт** ҳам мегӯянд) пинҳон, пӯшида  
**оби ораз** – сафои рӯй, чилои чехра  
**ожадан** – олудан  
**оз** – тамаъ, тангчашмӣ; ғаму ҳасрат  
**оганда || оканда** – аз феъли **огандан || окандан** пур кардан;  
гӯронидан, дағн кардан  
**окил** – доно, боақл, хирадманд  
**омил** – амалдор, ҳоким, коргузор  
**офият** – саломатӣ, осудаҳолӣ, оромӣ  
**офон** – ҷамъи **уфук**, ин ҷо ба маънои дунё, ҷаҳон  
**оҳунд** – мулло, устод  
**оят** – нишон, поя  
**пайк** – ҳабаррасон; ҳабар, паём  
**палашт** – нопок, олуда  
**пасеч//пасич//басеч//басич** – омодаи сафар, тайёрӣ ба сафар ё кӯч  
бастан  
**пиромун** – дар бораи..., оид ба, доир ба, роҷеъ ба, дар мавриди...,  
дар гирди..., дар атрофи...  
**подош** – мукофоти амал  
**позаҳр** – поккунандаи заҳр, доруи зидди заҳр  
**полиз** – киштзор, мазраа; ҷое ки ҳарбӯза, тарбӯз ва гайри инҳоро  
кишт мекунанд  
**поликона** – ба маънои калимаи русии **балкон**  
**пос** – як ҳисса аз чор ҳиссаи шаб

**пули сиёҳ** – пули хўлагии замони амирий, ки 64-тоаш ба 50 дирам баробар буд

**пўстпўш-чилддошта;** дар замони пеш ба болои китоб пўст мекашиданд, ки аз боду борон осеб набинад

**пўяд** – (аз феъли **пўйидан**) равад, харакат кунад, чустучў кунад

**работ** – корвонсарой, мусофирихона, хона

**раият** – мардум, ҳалқ, дехқонон

**рақиқ** – нозук, маҳин, нарм

**ранҷ** – заҳмат, меҳнат

**расан** – тор, таноб, ресмоне, ки бо он чизеро банданд

**расм** – коида, тартиб, оин

**рек** – некбахт, пойдор

**риёзиёт** – илми ҳисоб

**риққат** – тунукӣ, нозукӣ; меҳрубонӣ, нармдилий

**риоят** – меҳрубонӣ, навозиш

**рой** – (шакли дигари он **рай** аст) андеша, фикр, тадбир

**Рум** – номи кишвар

**Сабокат** – яке аз номҳои таърихии тоисломӣ

**сабуксор** – сабуксар, камакл, беандеша, гарданшах

**саводи Ҳарӣ** – кишвари Ҳарӣ

**садоқат** – ростӣ, дӯстӣ

**сайёра** – ҳафт ситораи бузург, ки мувофики тасаввuri ситорашино-  
сони қадим гирди замин ҷарх мезанданд

**сақар** – дӯзах, ҷаҳаннам

**сақфи сарой** – шифти хона ё шифти қаср

**само** – осмон

**саропарда** – хаймаи бузурги шоҳона

**сарпанча равад** – баҳс кунад, мунокиша кунад

**сарҳуй** – беназорат, ба ихтиёри худ монда

**сачдагар** – касе, ки сачда ба ҷой орад; намозхон; дуогӯ

**сила** – ҳаққи қалам

**синон** – найза

**сипаҳсолор** – сарфармондехи лашкар (дар замони пеш)

**сиришк** – қатра, чакра; қатраи борон; оби дида

**ситад** – аз феъли **ситадан// ситондан**; гирад

**ситет** – ҳашм, хусумат, ҷанг

**ситоиш** – таъриф, мадху сано, тавсиф

**собиқ** – гузашта; пешина

**соз** – асбоби тордори мусиқӣ

**сокит** – хомӯш

**солеҳ** – пок, некӯкор

**соҳир** – сеҳркунанда, афсунгар, ҷодугар

**субот** - амният ва осоиш  
**сунъӣ** – сохта, эчодшуда  
Сурайё – номи Парвин, ки из шаш ситораи хурди гирдомада иборат аст  
**сутург** – бузург, калон, неруманд  
**сучуд** – сачда кардан, таъзим (кардан)  
**тааммул** – андеша, фикр  
**таассуф** – афсӯс  
**таваққуф** – ист, истодан  
**тавфик** – комёбӣ, пешрафт, муваффақият  
**тавҷеҳ** – шарҳ додан, тафсир кардан  
**тавила** – аспхона, саисхона; гала  
**талқин** – ёд додан, фаҳмондан; омӯхтан, фарқ кардани неку бад  
**тамиз** – солимфикрӣ, ақлу хуш, покӣ  
**таноб** – ресмон; воҳиди ченак, ки ба 1/4 гектар баробар аст  
**танҳоҳ** – даромад аз замин ва обе, ки дар Бухори амири бад  
амалдорону сипоҳиён барои хидмат дода мешуд  
**тараннум** – замзама кардан, оҳиста-оҳиста хондан; сурудхонӣ  
**тараҳҳум** – раҳм, дилсӯзӣ  
**тариқат** – роҳу равиш  
**тасаллӣ додан** – дилбардорӣ кардан, навозиш кардан, дилдихӣ кардан  
**тафсир** – маънидод ва шарҳи оятҳои «Қуръон»  
**тафт** – гармӣ, ҳарорат; гармӣ аз ҳашму газаб  
**таксисшуда** – чудошуда, хусусишуда  
**таҳаммул** – ба саҳти тоб овардан, сабру тоқат доштан  
**таҳқиқ** – тадқиқот, ҷустуҷӯ  
**таҳқир** – хор доштан, хор кардан, ҳақорат; паст задан  
**таҳният** – табрик, шодбошӣ  
**ташбех** – монанд кардан; монандӣ  
**ташхис** – муайян кардан, муоина кардан  
**таълифот** – китоб, асар, осор; навиштан, эҷод кардан  
**тит** – паҳн, парешон  
**тозӣ** – арабӣ  
**тоифа** – гурӯҳ, қабила  
**толиб** – талабкунанда, ҷӯянда; хостгор; орзуманд  
**тору пуд** – наҳҳои ба дарозӣ ва паҳнӣ гузошта; асоси матоъ, асли  
матоъ  
**тундхӯй** – бадхашм, бадфеъл  
**тӯпчибошӣ** – шахси масъул ба тири тӯпандозӣ  
**узубат** – шириинӣ

**уламо** – чамъи олим, яъне олимон  
**улум** – чамъи илм – илмҳо  
**умур** – чамъи амр – корҳо  
**унс гирифтан** – одат кардан, хӯ гирифтан, ром шудан  
**урён** – барахна, луч  
**фаввора** – чизест сохта ё чоест табиӣ, ки аз он ҷо об ҷӯшида мебарояд;  
дар русӣ **фонтан**  
**фар(р) Фарахша** – шаъну шукуӯҳ, савлату ҳашамат, нур номи дехи  
қадима, ки байни Бухорову Хоразм воқеъ будааст  
**фарсанг** – масофаи муайяне мебошад, ки тақрибан ба 6 километр  
баробар аст  
**фарт** – аз ҳад афзун  
**фархунда** – муборак, нек, хучаста  
**фарҷом** – охири кор, анҷом, оқибат  
**фаттон** – ба худ мафтункунанда, дилрабо, бисёр фитнаангез  
**ғикӯҳ** – илму дониш оид ба аҳкоми дину шариати ислом  
**ғом** – ранг  
**ғосик** – бадаҳлок, бадкирдор  
**ғочиа** – воқеа ва ҳодисаи пурмусибат  
**ғурӯҳ дидан** – сар то сар ва пурра дидан; он чиро, ки дар поён аст, дидан  
**ғурӯғ** – рӯшнӣ, тобиши офтоб, оташ ва дурахшонӣ  
**ғусунгар** – сафо, тобишу латофат  
**ғӯта** – афсунгар, дуохон; миёнбанд  
**ҳаданг** – ҷӯби саҳте, ки аз он найза, тир ва зин месоҳтанд  
**ҳалифа** – дар гузашта ҷонишини каси дигарро ҳалифа мегуфтанд, яъне  
ҷонишин, муовин, ноиб; сардори синф дар мактаби кухна  
**ҳамр** – май, шароб, мастиӣ  
**ҳаробот** – майхона, манзили шаҳси ринд  
**ҳасорат** – зарар, нуксон  
**ҳизона** – ҳазина; ҷойи нигоҳ доштани ҷизе  
**ҳилватнишин** – касе, ки танҳо менишинад, он ки гӯшанишиниро ихтиёร  
кардааст  
**ҳирвич** – латхӯрда, мачрӯҳшуда  
**ҳиргоҳ** – манзил, хайма, чодар  
**ҳон** – дасторхон, суфра  
**ҳонданиӣ** – даъват карданиӣ  
**ҳоста** – баромада, рӯйида, дамида  
**ҳотам** – ба маънии пурнақшу нигор, гулкорӣ  
**ҳотун** – дар забони туркӣ хотун мегӯянд; ин ҷо ба маънии зани  
mansabdar

**ҳаво** – оҳанг  
**ҳаводис** – чамъи ҳодиса  
**ҳавоҳоҳ** – хоҳон, толиб; тарафдор, дўстдор, алоқаманд  
**ҳадис** – сухан, ривоят, ҳикоя  
**ҳаёта** – замини киште, ки гирдашро баста бошанд; **ҳота** ҳам мегўянд  
**ҳақшинос** – худошинос, ростгў, ҳақчў, ҳақпарат, одил  
**ҳалқазаний** – даркўбӣ, дарзаний (халқаи дарро задан)  
**ҳамвора** – ҳамеша, доимо, пайваст  
**ҳамокат** – абллаҳӣ, ахмақӣ  
**ҳангома** – чамъомад, чамъият, маърака  
**ҳандаса** – илме, ки дар бораи андозигӣ баҳс мекунад  
**ҳанзал** – кадуи талх  
**ҳар ду сарой** – ба маъни мачозӣ ин дунё ва охират  
**ҳарис** – бештар гӯш кардан  
**ҳариса** – як навъ таом, ки аз гандуми қӯфта ва гӯшт мепазанд  
**ҳарисниҳод** – гушначашм, мумсик, табиатан ҳасис  
**ҳашв** – ин ё ба маъни тоза кардани ниҳол аз навдаву шохчаҳои зиёдатӣ  
**ҳашиши** – гиёҳи хушк, хас, навъе аз маводди муҳаддир  
**ҳашмат** – шукӯху ҷалол, мартаба, мансаб  
**ҳилм** – нармдилӣ; бурдборӣ, сабру шикебоӣ  
**ҳирс** – тамаи аз ҳад зиёд, ҳарисӣ  
**ҳирфа // ҳирфат** – қасб, ҳунар, пеша  
**ҳисор** – девор, қалъа  
**ҳифз** – нигаҳбонӣ, нигаҳдорӣ  
**ҳон** – калимаи нидо; огоҳ бош, хуш дор, боҳабар бош  
**ҳофиза** – хотира, қобилияти аз ёд кардан ва ба ёд гирифтан  
**ҳубби ватан** – муҳаббати ватан, дўст доштани ватан  
**ҳукамо** – чамъи ҳаким, яъне ҳакимон, донишмандон  
**ҳумой** – мурғи афсонавӣ, ки гӯё сояш бар сари касе меафтид,  
соҳиби давлату салтанат мешуд  
**чарбзабонӣ** – ширинзабонӣ, нармзабонӣ  
**чокар** – хизматтор, навкар  
**чуст** – зуд  
**чад(д)** – бобо  
**чазб** – ба худ қашидан, қашиш; дилрабоӣ, дилбарӣ  
**чаноб** – рафиқ, ҳазрат, оқо  
**чонгудозӣ** – гудозандай (обкунандай) ҷон; он чӣ рӯху равонро озор  
дихад; дарднокӣ  
**ҷонибдор** – тарафдор  
**ҷоҳил** – нодон; беилм

**чузъӣ** – андак, кам, ночиз  
**чуръа** – култ; қатра, чакра; андаке аз ҳар нӯшиданӣ  
**шабохун** – ба душман шабона ҳамла кардан  
**шамотат** – таъна, шод шудан аз рӯзи бади касе  
**шар(р)** – бадӣ, бадкирдорӣ  
**шариф** – баланд  
**шарён** – раги хунгард; артерия  
**шахпар** – бузургтарин пар; бол, қаноти паранда; киноя аз асп  
**шева** – тарз, равиш, тарик (а), тартиб ва қоида  
**шиёниӣ** – чизест ранги асал, ки дар танаи дараҳтон (чун зардолу, бо-  
дом) мебарояд ва ба ширеш монанд аст  
**шуаро** – ҷамъи **шоир**, яъне шоирон  
**шубоб // шабоб** – ҷавонӣ ва ҷавонон  
**эмин** – бехавф, бехатар, дар амон; хотирҷамъ, осуда  
**эътино** – таваҷҷуҳ, ҳавас, майл  
**эъҷоз** – муъҷизаофарӣ, истеъдод, ҳунар  
**юмн** – баракат, файз, ҳусусият  
**яқин** – ростӣ, бешубҳа  
**ясовул** – дар замони пеш хидматгори дарбор; касе, ки асои тилло ё  
нуқра ба даст гирифта, пешопеши амирон мерафт

## Суолномаҳои тестӣ

1. *Дар қадом мавридҳо ҳарфи ъ-и охирин калима партофта мешавад?*  
A) агар калима пасоянд гирад;  
B) агар калима бандаки изофӣ гирад;  
C) агар калима пасванди ҷамъбандӣ гирад;  
D) агар калима унсури дастурӣ қабул кунад;  
E) ҳарфи ъ ҳамеша навишта мешавад.
2. *Дар қадом маврид калимаҳои зерин аз як сатр ба сатри дигар дуруст кӯчонида шудаанд?*  
A) а-роба; B) са-о-дат; C) сао-дат; D) таби-ӣ; E) app-a.
3. *Имло (ё орфография) чиро меомӯзад?*  
A) талаффузи дурустро;  
B) навишти дурусти калимаҳо ва шаклҳои дастуриро;  
C) навишти дурусти ҳиссаҳои калимаҳоро;  
D) навишти дурусти овозҳоро;  
E) навишти дурусти ҷумлаҳоро.
4. *Имлои забони тоҷикӣ қадом сол бо таҳрири нав қабул шуд?*  
A) 2012; B) 2011; C) 2010; D) 2009; E) 2008.
5. *Муродифи калимаи орзу-ро ёбед.*  
A) мақсад, қасам, ҳангом; B) мақсад, маром, ҳанӯз;  
C) мақсад, маром, ҳадаф; D) мақсад, мушкил, ҳанӯз;  
E) мақсад, мумкин, ҳоло.
6. *Имлои қадоме аз ин калимаҳо дуруст аст?*  
A) дэвор; B) боеҳтиром; C) елак; D) эътимод; E) тэг.
7. *Имлои дурусти ибораҳои зеринро муйян кунед.*  
A) чойи қабуд; B) чои сиёҳ; C) паи по; D) ба суйи кух; E) чойии нишаст.
8. *Қадом унсурҳои дастурӣ зада қабул намекунанд?*  
A) пасвандҳои ҷамъбандӣ; B) бандакҳои ҳабарӣ;  
C) артикли номуайяни; D) бандаки изофӣ, артикли номуайяни, бандакҳои феъливу ҳабарӣ, бандакҷонишинҳо;  
E) пешоянду пасояндҳо.

*9. Чиро ҳиҷо меноманд?*

- А) як қисми калима; В) қисми маънодори калима;
- С) овозҳои ҳамшагат; Д) ба ҳиссаҳо чудо кардани калимаҳоро дар фонетика; Е) воҳиди хурдтарини талаффуз.

*10. Кадоме аз таърифҳои дар зер овардашудаи зада дуруст аст?*

- А) яке аз ҳиҷоҳои калимаро;
- В) яке аз садонокҳои ҳиҷоро;
- С) кашидатар талаффуз шудани яке аз ҳиҷоҳоро;
- Д) равшантару саҳттар садо додани ҳиҷоро;
- Е) пасттар садо додани яке аз ҳиҷоҳоро.

*11. Алифбои имрӯзai тоҷикӣ кай қабул карда шуд?*

- А) 1917; В) 1920; С) 1928; Д) 1935; Е) 1940.

*12. Дар ин намунаҳо қадом тарзи ҳиҷоҷудокунӣ дуруст аст?*

- А) масъ-ала; В) масъ-ла-ла; С) масъ-а-ла;
- Д) ма-съ-а-ла; Е) масъала.

*13. Ҳарфи э дар калимаҳои тоҷикӣ дар қадом мавриҷҳо навишта мешавад?*

- А) дар аввали калимаҳо; В) дар мобайни калимаҳо;
- С) дар охири калимаҳо; Д) дар аввал ва мобайни калимаҳои тоҷикӣ; Е) дар байн ва охири калимаҳои тоҷикӣ.

*14. Имлои дурусти калимаҳоро муайян қунед.*

- А) Фиёс-ул-лугот; В) Фиёс-уллугот; С) Фиёсул-лугот;
- Д) Фиёсуллугот; Е) Фиёс-у-л-лугот.

*15. Имлои дурусти калимаҳоро муайян қунед.*

- А) Худо, эзид, яздан; В) Худо, эзид, Яздан; С) худо, Эзид, Яздан; Д) Худо, Эзид, Яздан; Е) Худо, эзид, Яздан.

*16. Имлои дурусти ифодаҳои зеринро муайян қунед.*

- А) 1-и май, як-уми май; В) 1-уми май, якуми май;
- С) 1 май, якуми май; Д) 1-уми май, як-уми май;
- Е) 1уми май, якум-и май.

*17. Қадоме аз ин гурӯҳи калимаҳо дуруст навишта шудааст?*

- А) сement, цирк, принтсип; В) сement, тсирк, принтсип;
- С) сement, сирк, принсип; Д) цемент, цирк, принцип;
- Е) сement, сирк, принцип.

*18. Кадоме аз ин гурӯҳи калимаҳо дуруст навишта шудааст?*

- А) конститутсия, досент, концерт;
- Б) конститутсия, доцент, концерт;
- С) конститутсия, дотсент, концерт;
- Д) конститусия, досент, контсерпт;
- Е) конституция, доцент, концерт.

*19. Кадом тарз дуруст аст?*

- А) тӯхфа, мачрӯҳ, сухбат, тулӯъ,;
- Б) тухфа, мачрух, сухбат, тулувъ;
- С) тухфа, мачрӯҳ, сухбат, тулӯъ;
- Д) тӯхфа, мачрӯҳ, сӯхбат, тулӯъ;
- Е) тӯхфа, мачрух, сухбат, тулӯъ.

*20. Бо ҳарфҳои калон кадом гурӯҳи исмҳо навишта мешаванд?*

- А) номҳои Худо, номи мақомоти олии давлатӣ, мансабҳои олӣ ва рамзҳои давлатӣ;
- Б) номи одамон, исмҳои маънӣ, номи вазифаҳо;
- С) исмҳои моддӣ, калимаҳои иқтибосӣ, номи парандагон;
- Д) номи шаҳрҳо, калимаҳои таъриҳӣ, муродифот;
- Е) номи кишварҳо, ҳамаи калимаҳои решагии забон, сифатҳо.

*21. Кадоме аз ин гурӯҳи калимаҳо дуруст навишта шудаанд?*

- А) Ню-Йорк, Санкт-Петербург, механик-ронанда, штаб-квартира;
- Б) Нию-йорк, Санкт петербург, механик-ронанда, штаб-квартира;
- С) Ню-Йорк, Санктпетербург, механикронанда, штаб-квартира;
- Д) Ню-Ёрк, Санкт петербург, механик-ронанда, штаб-квартира;
- Е) Ньюорк, санкт Петербург, механик-ронанда, штаб-квартира.

*22. Кадоме аз ин гурӯҳи ибораҳо имлои дуруст доранд?*

- А) «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Мантиқ-ут-тайр»-и Аттор, «ал-Қонун»-и Ибни Сино;
- Б) «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Мантиқуттайр»-и Аттор, «ал-Қонун»-и Ибни Сино;

- С) «Шоҳнома»и Фирдавсӣ, «Мантиқ-ут-тайр»и Аттор, «Ал-Қонун»-и Ибни Сино;  
Д) «шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Мантиқуттайр»-и Аттор, «Ал-қонун»-и ибни Сино;  
Е) Шоҳномаи Фирдавсӣ, Мантиқ-ут-тайри Аттор, ал-Қонуни Ибни Сино.

23. Кадоме аз ин гурӯҳи исмҳои хос имлои дуруст доранд?

- А) Шахринав, Муъминобод, Осиёи Марказӣ;  
В) Шахри нав, Муъмин обод, Осиёи Марказӣ;  
С) Шахри Нав, Кони Бодом, Осиёи Марказӣ;  
Д) Шахринав, Муъмин обод, Осиёи марказӣ;  
Е) Шахри-нав, Муъмин - обод, Осиёи Марказӣ.

24. Кадоме аз ин калимаҳо дуруст навишта шудаанд?

- А) дурустар, пастар, дасгоҳ;  
Б) дурустар, пасттар, дасгоҳ;  
С) дурустар, пастар, дасгоҳ;  
Д) дурусттар, пасттар, дастгоҳ;  
Е) дурустар, пасттар, дастгоҳ.

25. Кадоме аз исмҳои зерин ду тарзи навишт доранд?

- А) роҳ, моҳ; В) ранг, само; С) чашм, даст;  
Д) кор, хуршед; Е) абр, сабр.

26. Овози *и* бо чанд ҳарф ифода мейёбад?

- А) 1; В) 2; С) 3; Д) 4; Е) 5.

27. Ҳарфи ўдар оғози кадом навъи калимаҳо навишта мешавад?

- А) аслии тоҷикӣ; В) туркиву муғулӣ; С) хиндӣ; Д) паҳлавӣ;  
Е) сугдӣ.

28. Дар кадом мавридҳо ба ҷойи ҳарфи *э* ҳарфи *е* навишта мешавад:

- А) дар аввали калима; В) дар байн ва анҷоми калима;  
С) дар анҷоми калима; Д) дар аввал ва анҷоми калима;  
Е) дар аввал ва байни калима;

29. Исмҳое, ки ҷузъи шумораи онҳо бо рақам ифода шудааст, дар кадом шакл навишта мешаванд?

- А) бо тире; В) бо нимтире (дефис); С) якчоя;

Д) бо тире ва нимтире; Е) чудо навишта мешаванд.

30. Кадоме аз ин варианти калимаҳо дуруст навишта шудааст?

- А) обӣ, наззора, муқаддас, фаввора;
- Б) обӣ, наззора, мӯқадас, фавора;
- С) обӣ, назора, муққаддас, фаввора;
- Д) обий, наззора, муққадас, фаввора;
- Е) обӣ, назора, муқаддас, фавора.

31. Тарзи дурусти истифодаи аломатҳои китобатро муайян кунед.

- А) Ҷашни Истиқлоли мо бодо муборак, дӯстон!  
Бахти мо иқболи мо, бодо муборак, дӯстон.
- В) Ҷашни Истиқлоли мо бодо, муборак, дӯстон?  
Бахти мо, иқболи мо бодо муборак, дӯстон!
- С) Ҷашни Истиқлоли, мо бодо муборак, дӯстон  
Бахти мо, иқболи мо бодо муборак, дӯстон?
- Д) Ҷашни Истиқлоли мо, бодо муборак, дӯстон?  
Бахти мо иқболи мо бодо муборак дӯстон!
- Е) Ҷашни Истиқлоли мо бодо муборак, дӯстон!  
Бахти мо, иқболи мо бодо муборак, дӯстон!

32. Баёнияҳо пас аз исми хос бе бандаки изофӣ омада бошанд, чӣ гуна навишта мешаванд?

- А) бо тире; В) бо нимтире; С) бо исм якҷо навишта мешаванд; Д) бо тире ва нимтире; Е) аз исм ҷудо навишта мешаванд.

33. Исмҳои хоси шаҳс дар таркиби калимаи мураккаб дар қадом шакл навишта мешаванд?

- А) бо тире навишта мешаванд;
- В) бо нимтире навишта мешаванд;
- С) бо ҳарфи хурд навишта мешаванд;
- Д) бо тире ва нимтире навишта мешаванд;
- Е) аз исм ҷудо навишта мешаванд.

*34. Номи вазифа, мансаб, унвон, рутбаҳои давлатӣ ва ҳарбӣ, дараҷаҳои илмӣ дар қадом шакл навишта мешаванд?*

- А) бо тире навишта мешаванд;
- В) бо ҳарфи калон навишта мешаванд;
- С) бо ҳарфи хурд навишта мешаванд;
- Д) бо тире ва нимтире навишта мешаванд;
- Е) аз пешванд чудо навишта мешаванд.

*35. Сифатҳое, ки аз тақрори қалима соҳта шудаанд, чӣ гуна навишта мешаванд?*

- А) бо тире навишта мешаванд;
- В) бо нимтире навишта мешаванд;
- С) бо ҳарфи хурд навишта мешаванд;
- Д) бо тире ва нимтире навишта мешаванд;
- Е) аз исм чудо навишта мешаванд.

*36. Аломати тире ва нохунак дар қадом матнҳо бештар вомехӯранд?*

- А) дар матнҳое, ки мазмуни гуфтугӯйи байни ду ё якчанд касро дар бар намегиранд;
- В) дар матнҳое, ки мазмуни ҳабариро дар бар мегиранд;
- С) дар матнҳое, ки мазмуни амру ҳоҳишро дорад;
- Д) дар матнҳое, ки фикр ба охир нарасидааст;
- Е) дар матнҳое, ки мазмуни гуфтугӯйи байни ду ё якчанд касро дар бар мегиранд.

*37. Шакли дурусти ҷумларо муайян кунед:*

- А) Боре Хиромон гуфта буд, ки «Ман бо модарам бештар дарс тайёр мекунам»;
- В) Боре, Хиромон гуфта буд, ки «Ман бо модарам бештар дарс тайёр мекунам»;
- С) Боре Хиромон гуфта буд, ки ман бо модарам бештар дарс тайёр мекунам;
- Д) Боре Хиромон гуфта буд: –ки «Ман бо модарам бештар дарс тайёр мекунам»;
- Е) Боре Хиромон гуфта буд, ки: – «Ман бо модарам бештар дарс тайёр мекунам».

*38. Аломатҳои китобат ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд?*

- А) 2; В) 4; С) 6; Д) 8; Е) 10.

*39. Маънои калимаи муҳовара ё муколамаро шарҳ дигед.*

- А) фиреб кардан, тухмат кардан; В) бо яқдигар сухан кардан, гуфтугӯй кардан; С) шикоят кардан, гуфтугӯй кардан; Д) дурӯғ гуфтан, писханд задан; Е) нолон шудан, сабр кардан.

*40. Барои ҷудо кардани ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи муракаби пайваст қадом аломат гузошта мешавад?*

- А) нимтире; В) тире; С) сенуқта; Д) нуқта вергул; Е) вергул.

*41. Байни мубтадо ва ҳабаре, ки бандаки ҳабарӣ ва феълҳои ёвар надоранд, қадом аломат гузошта мешавад?*

- А) нимтире; В) тире; С) сенуқта; Д) нуқта вергул; Е) вергул.

*42. Исломҳое, ки ҷузъи дуюмашон маънои мустақил надорад, қадом аломатро мегиранд?*

- А) нимтире; В) тире; С) сенуқта; Д) нуқтавергул; Е) вергул.

*43. Қадом тарз дуруст аст?*

- А) оби соф, кони ангишт, ҳавои сард;  
Б) дили соф, дили сангин, кони сухан;  
С) оби соф, кони ангишт, дили соф;  
Д) оби ошомиданий, кони ангишт, ҳавои сард;  
Е) ҷавоби талҳ, кони ангишт, ҳавои сард.

*44. Дар оҳири калимаҳои ихтисоршуда қадом аломат гузошта мешавад?*

- А) нимтире; В) тире; С) нуқта; Д) нуқтавергул; Е) вергул.

*45. Дар оҳири ҷумлаҳое, ки дорои нидоҳои ҳайрат, таассуф, шодӣ, андуҳ мебошанд, қадом аломат гузошта мешавад?*

- А) нимтире; В) тире; С) нуқта; Д) нуқтавергул; Е) хитоб.

*46. Дар оҳири ҷумлае, ки сухани нотамом, ба анҷомнарасида ва беҳудудро мефаҳмонад, қадом аломат гузошта мешавад?*

- А) нимтире; В) тире; С) се нуқта; Д) нуқта вергул; Е) нуқта.

*47. Дар оҳири ҷумлаи амре, ки бо оҳанги хитоб ифода мешавад, қадом аломат гузошта мешавад?*

- А) нимтире; В) тире; С) нуқта; Д) нуқта вергул; Е) хитоб.

48. Дар охир калимаҳои тасдиқу инкор, ки маънии писханд ё қатъиятро мефаҳмонанд, кадом аломат гузошта мешавад?

А) нимтире; В) тире; С) нукта; Д) нуктавергул; Е) хитоб.

49. Дар кадом тарз ибораҳои маҷозӣ дида мешавад?

А) гули сурх, хонаи баландошёна, истиқлол ёфтсан;  
Б) ба озодӣ баромадан, истиқлол ёфтсан, хонаи калон;  
С) баҳти сафед, овози саҳт, оташин шудан;  
Д) овози саҳт, сухани ширин, дари хона;  
Е) себи ширин, хонаи истиқоматӣ, девори сафед.

50. Дар охир калимаҳои ихтисоршуда кадом аломат гузошта мешавад?

А) нимтире; В) тире; С) нукта; Д) нукта вергул; Е) намегузоранд.

51. Дар ҷумла барои нутқи айнан нақлишударо аз сухани муаллиф ҷудо кардан кадом аломат гузошта мешавад?

А) нимтире; В) тире; С) нохунак; Д) нукта вергул; Е) хитоб.

52. Муродифи вожаи **мақсад** дар кадом тарз дуруст оварда шудааст?

А) муддао, ният, орзу, умед; В) азм, қасдан, марз, умед;  
С) муддао, ният, рӯзгор, зебо; Д) молик, қасам, кӯҳ, умед;  
Е) манзара, марз, умед, писар.

53. Дар кадом гурӯҳ калима ва ибораҳои ташдиддор дуруст омадааст?

А) кӯҳҳо, дарро кушодан, парридан, муаллим;  
Б) пашиша, сирри ҳарбӣ, ҳатти хоно, муаллим;  
С) ташдиддор, муддао, парридан, муаллим;  
Д) ташдиддор, муддао, парридан, корро анҷом додан;  
Е) ташдиддор, муваффақият, парридан, корро анҷом додан.

54. Калимаҳои **захрӯ позахр, талхӯ ширин** дар байти Абушакури Балҳӣ ба кадом маъно далолат мекунад?

Сухан заҳрӯ позахрӯ гарм асту сард,

Сухан талхӯ ширину дармону дард.

А) муродиф (синоним) В) таҷнис (омоним);  
С) мутазод (антоним) Д) сермаъно Е) истилоҳ (термин).

*55. Навишти бегалати калимаҳоро нийон дижед?*

- А) таввалуд, муаллим, мураккаб, мухаммад;
- Б) мусалло, таманно, мухаррир уммат, шиддат;
- С) химмат, қимат, мутаххам;
- Д) суннат, зилат, қувват, таввало;
- Е) муамо, сират, муннавар.

*56. Навишти бегалати исмҳои хосро нийон дижед?*

- А) Маҷлиси Олӣ, Маҷлиси миллӣ, Суди Олӣ, Суди ҳарбӣ;
- В) Вазорати Маориф, Маҷлиси Миллӣ, Вазорати Корҳои дохила;
- С) Академияи Илмҳои ҶТ, Кумитаи Давлатии Амнияти Миллӣ;
- Д) Шӯроби боло, Лучоби Боло, Варзоби Поён.

*57. Навишти галати исмҳои хосро нийон дижед?*

- А) Маҷлиси Олӣ, Маҷлиси миллӣ, Суди Олӣ, Суди ҳарбӣ;
- В) Вазорати Маориф, Маҷлиси Миллӣ, Раёсати Корҳои ислоҳӣ;
- С) Академияи илмҳои ҶТ, Аморати Муттаҳидаи Араб;
- Д) Қарори Ҳукумати ҶТ, Раиси Ҳукумати ҶТ.

*58. Вожсаи маърифат дар байти «Дидаи ҷони Бӯалӣ Сино, Буда аз нури маърифат бино» чӣ маъно дорад?*

- А) сирру асрор; В) дилу дида; С) илму дониш; Д) дару девор; Е); хурду калон.

*59. Дар ҷумлаи «Анварӣ манам» -ам чӣ гуна бандак аст?*

- А) хабарӣ; В) феълӣ; С) бандакиизофӣ; Д) бандакҷонишин;
- Е) феъливу хабарӣ.

*60. Дар қадом ғурӯҳ калимаҳоро бо ду тарз навиштан мумкин аст?*

- А) таввалуд, мураккаб, даст; В) таманно, мухаррир, шиддат;
- С) химмат, қимат, рӯбоҳ; Д) гуноҳ, рӯбоҳ, сарой;
- Е) муамо, сират, муннавар.

*61. Калимаҳои қалом, лафз ва забон бо ҳам чӣ гуна муносибати маънӣ доранд?*

- А) муродиф В) тачнис (омоним); С) мутазод; Д) сермаъно;

Е) истилох.

62. *Вожаңои соҳибзабон, сарнавиишт, дарёдил аз ҷиҳати соҳт чӣ гунаанд?*

А) сода В) таркибӣ; С) сохта; Д) сермаъно; Е) мураккаб.

63. *Ба алифбои арабӣ қадом ҳарфҳои хоси забони тоҷикӣ илова шуд?*

А) р, в, д, к; В) п, ч, ҷ, н ; С) ж, г, в, о; Д) п, ч, ж, г;  
Е) м, р, к, б.

64. *Дар қадом гурӯҳ феълҳои замони гузашта дидо мешавад?*

А) меомад, гуфт, менависам; В) гашт, баргашт, рафт;  
С) меояд, гуфта истодааст, мегуфт;  
Д) рафтам нишастааст, хонда буд;  
Е) меоям рафта буд, гуфт.

65. *Феъли замони гузашта чӣ гуна амалро мефаҳмонад?*

А) амали дар гузашта воқеъшударо;  
В) амали ҳоло ичрошударо;  
С) амали дар оянда ичро мешударо;  
Д) амали то ҳол ичро нашударо;  
Е) амали ҳозира-ояндаро.

66. *Калимаи мусафро дар байти зерин чӣ маъно дорад?*

Тоҷикон нозанд аз ин гуна дарёҳои худ,  
Аз мусафро обҳои кишвари зебои худ.

А) талҳ; В) шӯр; С) ширин; Д) соғ; Е) нӯшокӣ.

67. *Сифат ҳамчун ҳиссаи мустақили нутқ чиро мефаҳмонад?*

А) номи ашё; В) микдори ашё ; С) амалу ҳолат;  
Д) тарзу намуд; Е) аломуат ва чигунагии касе ё чизе.

68. *Суолҳои сифат дар қадом гурӯҳ дуруст оварда шудааст?*

А) чӣ гуна?, қадом?; В) чанд?, чӣ қадар? ;  
С) киҳо?, барои чӣ?; Д) чӣ тарз?, кай; Е) кӣ?, чаро?.

69. *Сифат аз ҷиҳати ифодай ҳолату чигунагии исм ба қадом гурӯҳҳо ҷудо мешавад?*

А) танҳо ва ҷамъ; В) хос ва ҷинс; С) аслӣ ва нисбӣ;  
Д) монда ва гузаранда ; Е) мураккаб ва таркибӣ.

70. Пасвандхоу сифатсоз кадомхоянд?

- А) -хо, -он, -зор; В) -й(-гй), -ин(-ина), -она;
- С) -истон, -манд, -ум; Д) -сор, -юм, -ён; Е) -а, -истон, -зор.

71. Пасвандхоу дараҷасози сифат кадомхоянд?

- А) -сор, -юм, -ён; В) -истон, -ум; С) -тар, -тарин ;
- Д) -хо, -зор ; Е) -вор, -ак.

72. Пешвандхоу сифатсозро ёбед:

- А) боз-, ме-, на-; В) фар-, бар-, на-; С) пур-, ме-, на-;
- Д) фар-, ме-, но-; Е) бо-, бе-, но-.

73. Дар ҷумлаи «Аз кирдори носавоб дурӯй ҷӯед» вожаи носавоб аз ҷӯхати соҳт ҷӣ гуна калима аст?

- А) мураккаб В) сода; С) соҳта; Д) таркибӣ; Е) қиёсӣ.

74. Калимаи **танбатан** аз кадом ҳиссаҳои нутқ соҳта шудааст?

- А) аз такрори исму пешоянд; В) аз такрори исму пешванд;
- С) аз такрори сифату пешоянд;
- Д) аз исму сифат ва пешоянд;
- Е) аз такрори шумора ва пешоянд.

75. Имлои дурусти ибораро ниишон дигъед:

- А) бомодар хайрухӯш кардан;
- Б) бо модар хайру хуш кардан;
- С) бомодар хайрӯхуш кардан;
- Д) бо модар хайрӯ хуш кардан;
- Е) бо модар хайрухуш кардан.

76. Дар байти «Колаи дуздида набвад пойдор, Лекин орад дуздро то пойи дор» вожаи **дуздида** ба кадом гурӯҳ тааллуқ дорад?

- А) тасрифшаванда; В) феъли ҳол; С) масдар; Д) сифати феълӣ; Е) сиға.

77. Тарзи дуруустро ниишон дигъед:

- А) навиштан, расид, хуфт; В) навишт, расида, хуфтааст;
- С) навиштааст, расидан, хуфтагӣ;
- Д) навиштагӣ, расида, хуфта;
- Е) навиштанӣ, расиданд, хуфтааст.

78. Вожаи **хушкида** кадом навъи замони сифати феълӣ мебошиад?

- А) сифати феълии замони гузашта;

- В) сифати феълии замони ҳозира;  
С) сифати феълии замони ҳозира-оянда;  
Д) сифати феълии замони ҳозираи муайян;  
Е) сифати феълии замони оянда.
79. *Шакли дурустси сифати феълии замони гузаштаро ёбед.*  
А) савори қафомонда, фойдаи бадастомада;  
Б) гурезай дастгиршуда, талабаи хатмкунанда;  
С) одами азхудрафта, маҷлиси ҳалкунанда;  
Д) айвони болопӯшида, чойи пинҳоншуданий;  
Е) умеди барбодрафта, одами хондаистода.
80. *Вожсаи ҷафодидо дар ҷумлаи «Фаридун байрақи ҷарминро ба ғоли нек гирифт, шод шуд, гуфтори мардуми ҷафодидаро шунид» ба қадом гурӯҳ доҳил аст?*  
А) масдар; В) сифати феълӣ; С) сигаи эҳтимолӣ;  
Д) феъли монда; Е) феъли ҳол.
81. *Феъли ҳол амалу ҳолатеро мефаҳмонад, ки:*  
А) он ҳамчун аломати ашё дар яке аз замонҳо воқеъ мешавад;  
Б) ҳоло идома дорад;  
С) чун аломати феъли асосӣ воқеъ мешавад;  
Д) дар гузашта воқеъ шудааст;  
Е) дар замони ҳозираи муайян воқеъ мешавад.
82. *Сифати феълӣ амалу ҳолатеро мефаҳмонад, ки:*  
А) он ҳамчун аломати ашё дар яке аз замонҳо воқеъ мешавад;  
Б) дар гузашта воқеъ шудааст;  
С) чун аломати феъли асосӣ воқеъ мешавад;  
Д) дар замони ҳозираи муайян воқеъ мешавад;  
Е) дар замони гузашта воқеъ шудааст.
83. *Пасвандҳои феъли ҳолро ниишон дигед:*  
А) -ан, -зор; В) -а, -агӣ; С) -истон, -зор;  
Д) -а, -он; Е) -ак, -манд.
83. *Тарзи дурустро ниишон дигед:*  
А) чаҳ-чаҳ занон, пиҷир пиҷир-кунон;  
Б) чаҳ-чаҳ занон, пиҷир пиҷир-кунон;

- C) чаҳчаҳ- занон, пиҷир - пиҷир-кунон;
- D) чаҳ чаҳзанон, пиҷир пиҷир кунон;
- E) чаҳ-чаҳзанон, пиҷир-пиҷиркунон.

84. Шакли мутлақи феъли ҳол бо иловайи қадом пасванд сохта мешавад?

- A) -он, -ён; B) -ӣ, -тӣ; C) -а; D) -зор; E) -агӣ.

85. Шакли давомдори феъли ҳол бо иловайи қадом пасванд сохта мешавад?

- A) -он, -ён; B) -ӣ, -тӣ; C) -а; D) -зор; E) -агӣ.

86. Замонҳои феъли ҳол дар қадом гурӯҳ дуруст оварда шудаанд?

- A) замони ҳозира, замони оянда;
- B) замони ҳозира-оянда, замони гузашта;
- C) замони ҳозира оянда, замони оянда;
- D) замони ҳозираи давомдор, замони оянда;
- E) замони ҳозира, замони оянда.

87. Дар ҷумлаи «Абрҳо рӯйи осмони баланд болу пар боз карда мегаштанд» феъли ҳоли **боз карда** аз ҷиҳати соҳт чӣ гуна аст?

- A) сода; B) сохта; C) мураккаб; D) таркибӣ; E) сода ва сохта.

88. Дар ҷумлаи «Пиразан рӯканону мӯканон омад» феъли ҳоли **рӯканону мӯканон омадан** дар қадом навъи алоқа омадааст?

- A) изофӣ; B) пешояндӣ; C) пешоянду пасояндӣ;
- D) пасояндӣ; E) ҳамроҳӣ.

89. Маъни калимаи *саҳлро нишон диҳед*.

- A) таваҷҷуҳ кардан, маъний додан;
- B) ташвиш кашидан, хат кашидан;
- C) осон, осон шудан, кам, андак;
- D) мураккаб шудан, андеша кардан;
- E) соҳтакорӣ намудан, узр хостан.

90. Суолҳои шумораро ёбед.

- A) кӣ?; чаро?; B) чӣ кор мекунад?, кай?;
- C) чанд? киҳо?; чиҳо?; D) чӣ хел?; чӣ гуна?;
- E) чанд?; чандто, чандум?.

91. Шумораҳои миқдорӣ ба ҷанҷ навъ ҷудо мешаванд?

- А) 2; В) 3; С) 4 ; Д) 5; Е) 1.

91. Гурӯҳи дурустю муайян кунед.

- А) даҳяқ, аз панҷ ду; В) ду-се, панҷ;  
С) даҳ-дувоздаҳ, шаш; Д) чил, се; Е) се-се, панҷоҳ.

92. Пасванҷои шумораҳои тартибиро ниишон дигед.

- А) -ҳо, -ӣ; В) -зор, -гӣ; С) -ҳо, -ум; Д) -сор, -агӣ;  
Е) -ум (-юм), -умин (-юмин).

93. Қадом шумора ду тарзи навишт дорад?

- А) даҳ; В) панҷум; С) сӣ; Д) чор; Е) дувоздаҳ.

94. Шумораи мураккабро ниишон дигед?

- А) бисту нух; В) панҷум; С) сио панҷ; Д) чор; Е) панҷсад.

95. Қадом пешоянд дар навиштани шумораҳои қасрӣ истифода мешавад?

- А) аз; В) то; С) дар; Д) бе; Е) бо.

96. Навишти дигари қалимаи дувистро ёбед?

Агар худ ҳазорию душман дувист,  
Чу шаб шуд, дар иқлими душман маист!

- А) даҳ; В) дусад; С) сӣ; Д) чор; Е) дувоздаҳ.

97. Нумеративҳоро ниишон дигед.

- А) -он (-ён); В) -манд,- зор; С) -то (-та); Д) -анда, -ан; Е)  
-а, -ак.

98. Дар ҷумлаи «Чил камоли ҷавонист» шумораи «чил» ба вазифаи қадом аъзои ҷумла омадааст?

- А) пуркунанда; В) муайянкунанда; С) хабар; Д) ҳол;  
Е) мубтадо.

99. Ҷонииин ба ҷойи қадом ҳиссаҳои нутқ омада метавонад?.

- А) пешоянду пасоянд; В) нило ва ҳиссаҳа;  
С) исму пешоянд; Д) сифат, шумора, пайвандак;  
Е) исму сифат ва шумора.

100. Гурӯҳи дурусти ҷонииинҳои шахсиро ниишон дигед.

- А) мо, кӣ?, ҷаро?; В) ман, шумо, худ; С) ту, онҳо, хеш;  
Д) ў (вай), ҳама, ҳар; Е) ман, ту, мо, шумо.

101. Калимаҳои **ин**, **он** ба қадом навъи ҷониишиනҳо дохил мешаванд?
- А) шахсӣ; В) нафсӣ; С) ишоратӣ; Д) таъйинӣ; Е) манфӣ.
102. Вожсаи ҳама дар байти «Ҳама сар ба сар тан ба қуштан дижем, Аз он беҳ, ки қишивар ба душман дижем» қадом навъи ҷониишинаст?
- А) номуайянӣ; В) нафсӣ; С) ишоратӣ; Д) таъйинӣ;  
Е) манфӣ.
103. Калимаҳои **баъзе**, **ягон**, **фалон** қадом навъи ҷониишина мебошанд?
- А) номуайянӣ; В) нафсӣ; С) ишоратӣ; Д) таъйинӣ;  
Е) манфӣ.
104. Гурӯҳи дурустро ниишон дижед.
- А) -ам, -ӣ, -ад ; В) -ем, -ед, -анд; С) -ам, -ӣ, аст;  
Д) -ам, -ат, -аш; Е) -ӣ, -ад, -анд.
105. Ҷониишинаҳо аз ҷиҳати соҳт ҷанд хел мешаванд?
- А) 3; В) 1; С) 2; Д) 5; Е) 4.
106. Ҷониишинаҳои «инчунин, ҳамчунин, якчанд»-ро аз ҷиҳати соҳт муайян кунед.
- А) сода; В) сохта; С) мураккаб; Д) таркибӣ; Е) сода ва сохта.
107. Дар қалимаи **кунунам** (Кунунам, ки Эзад забон додаст, Забон пур зи шаҳди баён додаст) **-ам** чӣ вазифаро адо кардааст?
- А) пасванд; В) бандак; С) реша; Д) пешванд; Е) миёнванд;
108. Маънои дурусти ибораи **дари раҳматро** ниишон дижед.
- А) дари хона; В) дари корхона; С) дари қушода;  
Д) дари баста; Е) дари меҳрубонӣ.
109. Муродифи вожсаи **кавқабро** ниишон дижед.
- А) осмон; В) абр; С) борон; Д) ситора; Е) барф.
110. Муродифи қалимаи **бостонро** ёбед.
- А) навин; В) қадим; С) ҳозира; Д) оянда; Е) муосир.

1. С	19. Д	37. А	55. А	73. С	91. В	109. Д
2. В	20. А	38. А	56. А	74. А	92. Е	110. В
3. А	21. А	39. В	57. В	75. Е	93. Д	
4. А	22. А	40. Е	58. С	76. Д	94. Е	
5. С	23. А	41. В	59. В	77. Д	95. А	
6. Д	24. Д	42. А	60. Д	78. А	96. В	
7. А	25. А	43. В	61. А	79. А	97. С	
8. Д	26. Д	44. С	62. Е	80. В	98. Е	
9. Д	27. В	45. Е	63. Д	81. С	99. Е	
10. С	28. В	46. С	64. В	82. А	100. Е	
11. Е	29. В	47. Е	65. А	83. Е	101. С	
12. С	30. А	48. Е	66. Д	84. С	102. Д	
13. А	31. Е	49. С	67. Е	85. А	103. А	
14. А	32. В	50. Е	68. А	86. Е	104. Д	
15. Д	33. В	51. С	69. С	87. Д	105. Е	
16. В	34. В	52. А	70. В	88. Е	106. С	
17. С	35. В	53. В	71. С	89. С	107. В	
18. С	36. Е	54. С	72. Е	90. Е	108. Е	

## МУНДАРИЧА

<b>Пиромуни арзиши забон ва сухан .....</b>	<b>4</b>
§ 1. Такрори дарсҳои синфи V. Фонетика .....	7
§ 2. Аломатҳои китобат дар чумлаҳои сода ва мураккаб .....	12
§ 3. Аломати тирие ва нохунак дар нутқи айнан нақлшуда .....	15
§ 4. Навъҳои калима аз рӯйи маъно .....	18
§ 5. Роҳҳои асосии калимасозӣ .....	31
§ 6. Соҳт ва имлои исм .....	36
§ 7. Сига ва замонҳои феъл .....	43
§ 8. Сифат .....	50
§ 9. Сифати аслӣ ва нисбӣ .....	53
§ 10. Ифодай камиву хурдӣ дар сифат .....	57
§ 11. Дараҷаҳои сифат .....	58
§ 12. Алоқаи сифат бо исм .....	62
§ 13. Калимасозии сифат .....	64
§ 14. Пешванд ва пасвандҳои сифатсоз .....	66
§ 15. Соҳти сифат .....	68
§ 16. Роҳҳои соҳта шудани сифатҳои мураккаб .....	70
§ 17. Ба вазифаи исм омадани сифат .....	75
§ 18. Имлои сифат .....	78
§ 19. Вазифаи сифат дар чумла .....	82
§ 20. Сифати феълӣ .....	88
§ 21. Соҳти сифати феълӣ .....	90
§ 22. Замонҳои сифати феълӣ .....	94
§ 23. Сифати феълии замони гузашта .....	95
§ 24. Сифати феълии замони ҳозира .....	98
§ 25. Сифати феълии замони ҳозира-оянда .....	100
§ 26. Сифати феълии замони ҳозираи муайян .....	101
§ 27. Сифати феълии замони оянда .....	102
§ 28. Имлои сифати феълӣ .....	104
§ 29. Вазифаи сифати феълӣ дар чумла .....	107

§ 30. Феъли ҳол.....	113
§ 31. Сохт ва имлои феъли ҳол.....	115
§ 32. Шаклҳои мутлақ ва давомдори феъли ҳол.....	118
§ 33. Замонҳои феъли ҳол.....	121
§ 34. Вазифаи феъли ҳол дар чумла.....	124
§ 35. Монандӣ ва фарқи феъли ҳол аз сифати феълӣ.....	125
§ 36. Шумора.....	134
§ 37. Хелҳои шумора.....	136
§ 38. Шумораи аслӣ.....	136
§ 39. Шумораи тахминӣ.....	136
§ 40. Шумораи касрӣ.....	137
§ 41. Шумораи тартибӣ.....	138
§ 42. Сохти шумора.....	139
§ 43. Имлои шумора.....	141
§ 44. Шумора ва чизи шумурдашаванда.....	144
§ 45. Мувофиқати шумора бо исм ва феъл.....	147
§ 46. Вазифаи шумора дар чумла.....	151
§ 47. Ҷонишин.....	156
§ 48. Ҷонишини шахсӣ.....	158
§ 49. Ҷонишини суолӣ.....	164
§ 50. Ҷонишини ишоратӣ.....	169
§ 51. Ҷонишини таъйинӣ.....	171
§ 52. Ҷонишини номуайяниӣ.....	174
§ 53. Ҷонишини манфӣ.....	176
§ 54. Ҷонишини нафсӣ (таъкидӣ).....	178
§ 55. Бандакҷонишинҳо (бандакҳои соҳибӣ).....	182
§ 56. Сохти ҷонишин.....	188
§ 57. Вазифаи ҷонишин дар чумла.....	191
Лугат.....	202
Суолномаҳои тестӣ.....	214

**СУЛАЙМОН АНВАРӢ  
АБДУСАТТОР МИРЗОЕВ  
АБДУШУКУР ФАФФОРОВ**

# **ЗАБОНИ ТОЧИКӢ**

**Китоби дарсӣ барои хонандагони  
синфи 6-уми муассисаҳои  
таҳсилоти миёнаи умумӣ**

Муҳаррир	Д. Мирфаёзова
Мусаххех	М. Сайдова
Муҳаррири техники	Н. Зайниддинов
Тарроҳ	З. Саъдуллоев

Ба чоп 20.01.2020 иҷозат дода шуд.  
Андозаи 60x90 1/16. Коғази оғсет. Ҷузъи чопӣ 14,5  
Адади нашр 70 000. Супориши №16/2019

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.  
Тел.: 222-14-66. E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар ҶДММ «Аниса-95» чоп шудааст.  
Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
хиёбони Ҷ. Расулов, 9.